



## САРДАБИР ЮСУФӢ С.Ч.

Чонишини сардабир ва  
муҳаррири масъул  
Юсуфов А.И.

# АВҶИ ЗУҲАЛ

Наширии Донишгоҳи давлатии  
тиббии Тоҷикистон ба номи  
Абӯалӣ ибни Сино

Маҷаллаи илмӣ –амалӣ  
ҳар се моҳ ҷоп мешавад.  
Соли 2010 таъсис ёфтааст.

2 (31)

\*\*\*

2018

Маҷалла дар Вазорати фарҳангӣ  
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти  
№051\ МҔ-97 аз 19 марта  
соли 2018 ба қайд  
гирифта шудааст.

Сурогаи идора: 734003,  
Тоҷикистон, шаҳри Душанбе,  
хиёбони  
Рӯдакӣ 139, ДДТТ ба номи  
Абӯалӣ ибни Сино  
Тел. 224-45-83

## ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ

Исмоилов К.И. - д.и.т, профессор  
Раҳмонов Э.Р. - д.и.т., профессор  
Саидов А.С. - д.и.ф., профессор  
Субҳонов С.С. - н.и.т., дотсент  
Саидов Ё.У. - н.и.т., дотсент  
Қурбонов К.М. - д.и.т., профессор  
академики АИТ ҶТ  
Раҷабов Г.О. - н.и.ф.  
Юлдошев У.Р. - д.и.п., профессор  
Муҳамадиева З.А. - н.и.ф.

## ШӮРОИ ТАҲРИРИЯ

Ибодов С.Т.,	Мазиёев М.М.,
Гадоев Б.Ш.,	Раззоқов А.А.,
Қурбонбекова П.Қ.,	Раҳмонов Р.А.,
Холов Ё.Қ.,	Раҷабов У.Р.,
Ишонқулова Б.А.,	Султонов Ш.Р.,
Қурбонов С.С.,	Шарофова Н.М.,
Қурбонов Ҷ.М.,	Шерматов Д.С.
Назаров М.Н.,	



## ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЮСУФИ С.ДЖ.

Заместитель главного редактора  
ответственный редактор  
Юсупов А.И.

**РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ**  
Исмоилов К.И. - д.м.н., профессор  
Рахмонов Э.Р. - д.м.н., профессор  
Саидов А.С. - д.ф.н., профессор  
Субхонов С.С. - к.м.н., доцент  
Саидов Ё.У. - к.м.н., доцент  
Курбонов К.М. - д.м.н., профессор  
академик АМН РТ  
Раджабов Г.О. - к.ф.н.  
Юлдошев У.Р. - д.п.н., профессор  
Мухамадиева З.А. - к.ф.н.

## РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Ибодов С.Т., Мазиёев М.М.,  
Гадоев Б.Ш., Раззоков А.А.,  
Курбонбекова П.К., Раҳмонов Р.А.,  
Холов Ё.К., Раджабов У.Р.,  
Ишонкулова Б.А., Султонов Ш.Р.,  
Курбонов С.С., Шарофова Н.М.,  
Курбонов Дж.М., Шерматов Д.С.  
Назаров М.Н.,

# AVCI ZUHAL

Официальное издание Таджикского  
государственного медицинского  
университета им. Абуали ибни Сино

Научно-практический журнал  
издаётся ежеквартально.  
Основан в 2010 году

**2 (31)**

\*\*\*

**2018**

Журнал зарегистрирован  
Министерством культуры РТ  
(Свидетельство о регистрации  
№0124/ МЧ от 21.06.2010г.).

Вновь перерегистрирован  
19.03.2018г., №051МЧ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 734003,  
Республика Таджикистан,  
г. Душанбе, пр.Рудаки, 139.  
ТГМУ им. Абуали ибни Сино  
Тел.: 224-4583

# МУНДАРИЧА

---

---

## ТИБИ АМАЛИ

<b>Ш.А. Тошев, З.Х. Газиев, Ё.Б. Ёров.</b> Оптимизатсияи ташхис ва муолиҷаи перитонити баъдиҷарроҳӣ.....	5
<b>М.Х. Набиев, Ф.Х. Сафаров.</b> Интихоби сатҳи ампутатсия дар беморони гирифтори шаклҳои оризадори синдроми попанҷаи диабетӣ.....	11
<b>Т.Ш. Саидова.</b> Анамнези перинаталии кӯдакон ҳангоми индуksияи валодат.....	17
<b>Х.Ч. Раҳмонов, Р.Н. Бердиев, Ф.Г. Ҳожаназаров.</b> Навгонӣ дар бартарафсозии чурраи диски байнимуҳравӣ.....	20
<b>З.А. Абдуҳамидова.</b> Маводи зиддимикозии мусоиди итраспор ҳангоми муолиҷаи шукуфаи ранга.....	28
<b>З.А. Абдуҳамидова.</b> Баъзе ҷанбаҳои патогенези шукуфаи ранга дар шароити иқлими гарм.....	32
<b>М.С. Валиева, К.М. Мухамадиева.</b> Сабабҳои ташаккули ҳадшаҳои келоидӣ дар дуҳтарҳо.....	36
<b>М.Ҷ. Мирзокалонова, М.Ҷ. Ёдгорова.</b> Муайян кардани самаранокӣ ва бехавфии муолиҷа бо маводи доруии бемориҳои гайрисироятии системаи дилу рагҳо дар патсиентони кӯҳансол.....	40
<b>М.Ҷ. Мирзокалонова, И.С. Бандеев.</b> Оптимизатсияи системаи таҳсилоти муттасили касбии кормандони тибии звенои аввалии тандурустии ҶТ.....	44
<b>А.Р. Зарипов, С.К. Сабуров, П.О. Аминов, С.А. Таибов.</b> Паҳншавии нуқсонҳои окклизионӣ дар аҳолии ба протезмонии дандон ниёзманд.....	50
<b>С.А. Бадалова, Н.А. Садуллоева, С.Х. Асадуллоев, З.Б. Бобоҳочаева, З.А. Сулеймонова.</b> Омилҳои хавф ва зуҳуроти клиникии бемории гастроэзофагеалии рефлексӣ дар заминаи патологияи ҷисмонӣ.....	55
<b>Н.А. Раҳматов, Р.И. Ҷонибеки, А.З. Саидова.</b> Ҳусусиятҳои ҷараёни сирояти стафилококӣ дар кӯдакони гирифтори ҳолати преморбидӣ.....	62
<b>Н.А. Абдуллоева, И.И. Бадалов, О.Ф. Ҳайдарова, М.Р. Қодирова.</b> Ҳусусиятҳои клиникии ҷараёни нейротоксикоз дар кӯдакони синни барвақт.....	68
<b>С.Н. Давлатова, К.И. Исмоилов, А.М. Баротов, З.А. Халирова.</b> Тарзи муайян кардани имкониятҳои мутобиқшавии организм бо нишондодҳои метаболизми ҳуҷайравӣ дар кӯдакони гирифтори камхунии камбуди оҳан.....	72
<b>М.М. Шарипова, К.И. Исмоилов.</b> Нақши оксидшавии озоду радикалӣ дар инкишофи раванди илтиҳобӣ дар кӯдакони мубталои астмаи бронхиалий.....	78
<b>Б.М. Ҳайдаров, Н.М. Қурбонов, З.А. Мухитдинова, С.К. Одинаев.</b> Омилҳои мусоидаткунандаи бемориҳои респиратории шадид дар кӯдакон.....	81



**М.С. Ниёзова, М.У. Юлдошева, П.Қ. Носирова.** Баходиҳии мақоми соматикии донишҷуёни ДДТТ ба номи Абуалӣ ибни сино ҳангоми муоинаи тиббӣ.....85

### ТИББИ НАЗАРИЯЙӢ

**М.Б. Ҳакимова, Ф.Ҷ. Шарифзода.** Фавти модар аз нуқтаи назари тиббию иҷтимоӣ.....89  
**Б.А.Ишонқулова, М.В.Урунова.** Ақидаҳои Абӯалӣ ибни Сино ба баъзе чанбаҳои фармакотерапия дар "Ал-қонун" аз нуқтаи назари тибби муосир.....95  
**Б. Махмуд.** Роҳҳои мустаҳкамсозии омӯзиши ҳарбӣ дар кафедраҳои ҳарбии муассисаҳои давлатии таҳсилоти олии касбӣ.....100

### ФАЙРИТИББӢ

**З.А. Муҳамадиева.** Калимаҳои хешутабории хусур, падари шавҳар, падари зан дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.....105  
**А.И. Юсупов.** Роҳҳои истилоҳсозӣ дар "Хидоят ул мутааллимин фит тибб"-и Ахавайни Бухорӣ.....109

### ЧАШНВОРА

Ишонқулова Б.А .....116  
Раззоков А.А .....117

### ЁДБУД

Қаҳхоров А.Н. ....118



## ТИБИ АМАЛИ

### ОПТИМИЗАЦИЯ ТАШХИС ВА МУОЛИЧАИ ПЕРИТОНИТИ БАЪДИЧАРРОҲӢ

**Ш.А. Тошев, З.Х. Газиев, Ё.Б. Ёров**

Кафедраи ҷарроҳии умумии №1 (мудири кафедра н.и.т., дотсент  
О.С. Боймуродов)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Тошев Шаҳриёр Абдушукурович**, ассистенти кафедраи ҷарроҳии умумии №1-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: Shahriyor\_Toshev@mail.ru, тел.: 917-55-52-52.

**З.Х. Газиев** - Газиев Зафар Ҳакимбекович, ассистенти кафедраи ҷарроҳии умумии №1-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: Zafargaziev@mail.ru, тел.: 935-24-24-66.

**Ёров Ёрмаҳмад Бобоевич**, ассистенти кафедраи ҷарроҳии умумии №1-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: yorov-farzod@mail.ru, тел.: 918-44-63-29.

Солҳои охир афзоиши шумораи амалиёти ҷарроҳӣ дар узвҳои ҷавфи шикам ба таври назаррас ба зиёдшавии оризаҳои баъдиҷарроҳӣ мусоидат кард. Дар байни оризаҳои бармаҳали баъдиҷарроҳии ҷавфи шикам перитонити баъдиҷарроҳӣ, нисбатан хатарнок ва вазнинтар буда, дар 0,3-8,6% мушиодао вомехӯрад. Айни ҳол, дақиқ мӯқаррар карда шудааст, ки сабаби асосии натиҷаҳои гайриқаноатбахши муолиҷаи гирифтторони бемории перитонити баъдиҷарроҳӣ ташхиси дер ва ба таъхир гузоштани лапаротомияи такрорӣ мебошад.

Ташхиси комплексӣ ва ҷарроҳии 87 гирифттори бемории перитонити баъдиҷарроҳӣ мавриди таҳлил қарор дода шуд. Ҳамаи беморон вобаста ба усулои ташхис ва муолиҷаҳои истифода-

шаванд ба 2 гурӯҳ ҷудо карда шуданд. Барои ташхис ва муолиҷаи гурӯҳи якум технологияҳои ҳозиразамон ва усули ҷарроҳии мукаммал ва барои муолиҷаи гурӯҳи дуюм усуљои мӯқаррарии ташхису муолиҷаи перитонити баъдиҷарроҳӣ истифода шуд. Технологияҳои мусир ба самаранок ташхис гузоштани перитонити баъдиҷарроҳӣ, дар баязе мавридҳо ба рафъи манбаи перитонит ва бо ин ба беҳтар кардани натиҷаҳои бевоситаи муолиҷаи беморон имкон медиҳад. Лапароскопияи баъдилапаротомӣ имкон медиҳад, ки перитонити баъдиҷарроҳӣ ва сабабҳои он дуруст ташхис шуда, дар баязе мавридҳо пурра муолиҷа карда шавад.

**Калимаҳои қалидӣ:** перитонити баъдиҷарроҳӣ, лапароскопияи баъдилапаротомӣ.



## ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИТОНИТА

**Ш.А. Тошев, З.Х. Газиев, Ё.Б. Ёров**

Кафедра Общей хирургии №1 (зав. кафедра к.м.н., доцент О.С. Боймуродов)  
ТГМУ имени Абӯалӣ ибни Сино

*Тошев Шахриёр Абдушукурович, ассистент кафедры общей хирургии №1 Таджикского государственного медицинского университета имени Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: Shahriyor\_Toshev@mail.ru, тел.: 917-55-52-52.*

*Газиев Зафар Хакимбекович, ассистент кафедры общей хирургии №1 Таджикского государственного медицинского университета имени Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: Zafargaziev@mail.ru, тел.: 935-24-24-66.*

*Ёров Ёрмакмад Бобоевич, ассистент кафедры общей хирургии №1 Таджикского государственного медицинского университета имени Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: yorov-farzod@mail.ru, тел.: 918-44-63-29.*

Увеличение количества оперативных вмешательств на органах брюшной полости в последние годы существенным образом способствовало увеличению частоты послеоперационных осложнений. Среди ранних послеоперационных внутрибрюшных осложнений, наиболее опасным и тяжелым является послеоперационный перитонит встречающийся в 0,3-8,6% наблюдений. В настоящее время четко установлено, что основной причиной неудовлетворительных результатов лечения больных послеоперационный перитонит является запоздалая и несвоевременная диагностика, промедление с выполнением релапаротомии.

Проанализирован опыт комплексной диагностики хирургического лечения 87 больным с послеоперационным перитонитом. Все больные в зависимости от используемых методов ди-

агностики и лечения были распределены на 2 группы. Для диагностики лечения первой группы применились современные технологии и усовершенствованная хирургическая тактика. Для второй группы использовались традиционные способы диагностики и лечения послеоперационного перитонита. Современные технологии позволяют эффективно диагностировать послеоперационный перитонит, а в ряде случаев и ликвидировать источник перитонита и тем самым улучшить непосредственные результаты лечения больных. Постлапаротомная лапароскопия позволяет эффективно диагностировать послеоперационный перитонит, его причину, а в ряде случаев и проводить лечебное пособие.

**Ключевые слова:** послеоперационный перитонит, постлапаротомная лапароскопия.



## OPTIMIZATION OF DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF POSTOPERATIVE PERITONITIS

**Sh.A. Toshev, Z.H. Gaziev, Yo.B. Yorov**

Department of General surgery №1 (head of the department c.m.s., associate  
Professor O.S. Boymurodov) Avicenna TSMU

**Toshev Shahriyor Abdushukurovich**, assistant of the Department of General Surgery №1 of Avicenna Tajik State Medical University, E.mail: Shahriyor\_Toshev@mail.ru, tel.: 917-55-52-52.

**Gaziev Zafar Hakimbekovich**, assistant of the Department of General Surgery №1 of Avicenna Tajik State Medical University, E.mail: Zafargaziev@mail.ru, tel.: 935-24-66.

**Yorov Yormakhmad Boboevich**, assistant of the Department of General Surgery №1 of Avicenna Tajik State Medical University, E.mail: Yorov-farzod@mail.ru, tel.: 918-44-63-29.

Introduction. The increase in number of surgeries on abdominal organs in recent years essential in a way promoted increase in frequency of postoperative complications. Among early postoperative intra-abdominal complications, the most dangerous and severe is the postoperative peritonitis (PP) which is found in 0,3-8,6% of observation.

Aim: to improve the results of surgical treatment of postoperative peritonitis.

Methods of investigation: Results of surgical treatment of 87 patients with PP, who were divided into two groups. At the

first group was used minimally invasive technology, at the second - traditional.

Results. Modern technologies allow to effectively diagnose PP, and in some cases to eliminate the source of peritonitis and thereby to improve the immediate treatment results of patients.

Conclusions. Postlaparotomic laparoscopy can effectively diagnose the PP, its reason, and in some cases to carry out medical aid.

**Key words:** postoperative peritonitis, postlaparotomic laparoscopy.

**Муҳиммият.** Солҳои охир афзоиши шумораи амалиёти чарроҳӣ дар узвҳои ҷавфи шикам ба таври назаррас ба зиёдшавии оризаҳои баъдиҷарроҳӣ мусоидат кард [1]. Дар байни оризаҳои бармаҳали баъдиҷарроҳии ҷавфи шикам перитонити баъдиҷарроҳӣ, нисбатан хатарнок ва вазнинтар буда, дар 0,3-8,6% муҳоҳидаҳо вомехӯрад [2-3].

Айни ҳол, дақиқ муқаррар карда шудааст, ки сабаби асосии натиҷаҳои гайриқаноатбахши муолиҷаи гириф-

торони бемории перитонити баъдиҷарроҳӣ ташхиси дер ва ба таъхир гузаштани лапаротомияи такрорӣ мебошад [4-5].

Қайд кардан лозим аст, ки душвории ташхиси ПБ ҳам сабабҳои объективӣ (дар давраи баъди чарроҳӣ истифода бурдани доруҳои муҳаддири рафғои дард, доруҳои зиддибактерияӣ, муолиҷаи интенсивӣ ва ғ.) ва ҳам сабабҳои субъективӣ (мавҷуд будани ҳолати номатлуби равонӣ барои чарроҳии такрорӣ) дорад [6-7].



Аз ин лиҳоз, барои ташхиси ПБ зарурати истифодаи технологияи ҳозирозамон пеш меояд. Дар ин гуна мавриди барои ташхиси оризаҳои баъди-чарроҳии ковокии шикам, аз чумла ПБ, лапароскопияи баъдилапаротомияйӣ муҳим аст [8-9]. Бисёр масъалаҳои нишондод ва зиддинишондодҳо ба истифодаи видеолапароскопия ҳангоми ПБ ниёз ба таҳқиқи минбаъда доранд.

**Мақсади таҳқиқот:** беҳтар сохтани натиҷаҳои ташхис ва муолиҷаи перитонити баъди-чарроҳӣ.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Ташхиси маҷмӯй ва ҷарроҳии 87 бемори гирифтори ПБ, аз чумла 54 мард (62,1%) ва 33 зан (37,9%) мавриди таҳлил қарор дода шуд. Синну соли беморон аз 18 то 84-сола буд. Ҳамаи беморон вобаста ба усулҳои ташхис ва муолиҷа ба 2 гурӯҳ ҷудо карда шуданд. Ба гурӯҳи якум (гурӯҳи асосӣ) 45 бемор (51,7%) доҳил карда шуд, ки барои ташхис ва муолиҷаи онҳо технологияҳои мусоир ва усули ҷарроҳии мукаммал истифода шуд. Ба гурӯҳи дуюм (гурӯҳи назоратӣ) 42 бемор (48,3%) доҳил карда шуд, ки онҳо бо усулҳои муқаррарии ПБ ташхису муолиҷа шуданд.

ПБ пас аз ҷарроҳиҳои гуногуни марбути бемории узвҳои ковокии шикам инкишиф ёфт.

Аз чумла, бо сабаби бемории реши меъда - 19 (21,8%), саратони қулун - 23 (26,4%), бемориҳо ва осеби рӯдаи борик - 15 (17,2%), печидани рӯдаи сигма-шакл - 5 (5,7%), аппендитсити шадид - 7 (8%), эхинококзи чигар - 7 (8%), тазиики чурра - 4 (9,1), бемории санги талҳадон - 4 (9,1%) бемор ҷарроҳӣ карда шуданд.

Таҳлили амиқ ва ҳамаҷониба нишондод, ки сабаби пайдо шудани перитонити баъди-чарроҳӣ дар 38 (63,7%) ҳолат ноустувории дарзи анастомо-

зҳои байнирӯдавӣ ва сӯроҳиҳои дӯхташудаи девораи рӯдаҳо мебошанд. Ҳатоҳои техникӣ ва услубӣ дар 30 (34,4%) ҳолат боиси пайдо шудани ПБ гардианд. Дар 8 (9,1%) ҳолат - ПБ бинобар пайдо шудани перитонити қабличарроҳии хурӯҷёбанда, дар 4 ҳолат (9,1%) - дар натиҷаи осеб расондани табион, дар 5 ҳолат (5,7%) - бо сабаби пӯсиданни боқимондаи кистаи эхинококк ва ба ковокии озоди шикам роҳ ёфтани он ва дар 2 ҳолат (2,3%) бинобар тараашшӯҳи талҳа пайдо шуд.

Бо мақсади ташхиси ПБ, беморон ба таҳқиқоти клиникӣ-озмоишгоҳии хун ва тараашшӯҳоти ҷавғи шикам, ҳамчунин таҳқиқоти ултрасадоӣ (ТУС) ва видеолапароскопия фаро гирифта шуданд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Омӯзиши аломатҳои клиникии ПБ нишон дод, ки онҳо дар ду намуди клиникӣ: шадид ва тадриҷан рушдёбандана ба вучуд меоянд. Ҳангоми шакли шадиди он, ки дар 56 бемор (64,3%) ба мушоҳида расид, дар байни аломуватҳои клиникии беморӣ дардо бо вазъи перитонитӣ бартарӣ доштанд. Онҳо бештар дар натиҷаи нодуруст дӯхтани заҳми рӯдай борик ё заҳми сӯроҳшуда ( $n=18$ ), инчунин бо сабаби нуқси анастомозҳои ташаккулёфта (дар 38 маврид; 43,6%) падид омада буданд. Дар 31 ҳолат (35,7%) шакли батадриҷ рушдёбандай ПБ мушоҳида шуд. Дар ин беморон дар заминаи хурӯчи эндо-токсемия ооз аз шаборӯзи 5-6 - тахикардия (100 - 110 зарба дар як дақ.), дард, нимфалаҷи рӯдаҳо ва аломумати мусбати Шеткин-Блюмберг қайд шуд.

Дар 63 (72,4%) ҳолат аз ковокии шикам тавассути дренажи гузошташуда тараашшӯҳот ҳориҷ шуд. Усулҳои иловагии таҳқиқот, ки барои то пайдоиши аломуватҳои клиникии беморӣ ба



мукаррар кардани ПБ имконият медиҳанд, баланд будани нишондиҳандаи сафедаи С-реактив ( $198,8 \pm 15,7$  мг/л) ва фишори дохилишикамӣ ( $17,1 \pm 1,3$  мм сутуни симобӣ) маҳсуб мешуданд.

Дар 75 bemор таҳқиқоти ултрасадоии маҷмӯй гузаронда шуд, ки дар 41 bemор (54,6%) аломатҳои перитонит (дар ҷавфи шикам вучуд доштани мои озод, васеъ шудани ҳалқаҳои рӯдаи борик ва г.) ба мушоҳида расиданд. Ташхиси лапароскопӣ дар 32 bemор гузаронида шуд. Дар натиҷа, дар 6 нафар ПБ манбаъ ва густариши он қайд шуда, барои ичрои релапаротомия тавсия карда шуданд. Ҳангоми ПБ тарзи тафриқии ҷарроҳӣ амалӣ карда шуд; ба зуҳуроти синдроми иллати рӯда, сабабҳои ПБ (ноқисии анастомозҳои соҳташуда ва г.), муддати пайдоиши ориза, инчунин нишондиҳандаи савияи СРБ, ИЛ-6 ва фишори дохилишикамӣ эътибор дода шуд.

Аз 87 bemори ПБ дар 61 нафар (70,1%) лапаротомияи такрорӣ, дар 26

нафар (29,9%) даҳолатҳои гуногуни миниинвазивӣ ичро карда шуд.

Аз чумла, дар 17 нафар лапароскопияи баъдилапаротомӣ бо шустану заҳкашгузории ковокии шикам сурат гирифт. Ҳангоми лапароскопияи баъдилапаротомӣ таҳшинҳои фибринӣ тоза, манбаи фасодро кафонда, ковокии шикам тоза карда шуд. Дар 7 bemор бо мақсади муолиҷаи перитонити баъдичарроҳии ҷузъии маҳдуд (думмалҳои баъдичарроҳии зери диафрагма) аз усуљҳои пунксия ва заҳкашгузорӣ ба думмалҳо (зери назорати ултрасадоӣ) истифода карда шуд. Дар 2 bemори гирифтори перитонити баъдичарроҳии талҳадон лапароскопияи такрорӣ ва заҳкашгузории такрории мачрои умумии талҳа ичро карда шуд. Омӯзиши маълумоти эндотоксемия дар давраи баъдичарроҳӣ дар bemороне, ки даҳолати миниинвазивиро аз сар гузаронидаанд, собит намуд, ки он нисбат ба релапаротомияи муқаррарӣ самараи бештар дорад (ҷадвали 1).

## Ҷадвали 1

### Баъзе нишондиҳандаҳои эндотоксемия то ҷарроҳҳои гуногун ва шабонарӯзҳои 2-3-юми пас аз он дар bemорони гирифтори ПБ

Нишондиҳандаҳо	То ҷарроҳии такрорӣ	Баъди релапаротомия (n=32)	Баъди даҳолати миниинвазивӣ (n=26)
Набз, зарба/дак.	$98,2 \pm 2,2$	$94,5 \pm 1,4^*$	$73,5 \pm 0,2^{**}$
Ф/Ш, сист. мм.сут.сим	$128,6 \pm 2,1$	$124,4 \pm 1,4^*$	$116 \pm 1,6^{**}$
Креатинин ммол/л	$116,7 \pm 3,7$	$112,8 \pm 2,4^*$	$85,2 \pm 0,1^{**}$
Карбамид ммол/л	$12,8 \pm 0,2$	$10,27 \pm 0,6^*$	$5,7 \pm 0,4^{**}$
Лейкотитҳо $10^9/\text{л}$	$14,2 \pm 0,4$	$11,4 \pm 0,1^*$	$8,2 \pm 0,2^{**}$
ЛИИ, воҳ.	$5,1 \pm 0,07$	$3,2 \pm 0,8^*$	$2,3 \pm 0,10^{**}$
СРБ, мг/л	$178,3 \pm 2,0$	$120,2 \pm 1,2^*$	$100,0 \pm 0,6^{**}$
ИЛ-6 пг/мл	$161,1 \pm 10,2$	$94,3 \pm 8,4^*$	$35,0 \pm 1,2^{**}$

Эзоҳ: \* - ифодаи тағовути нишондиҳандаҳо то ҷарроҳӣ ва баъди релапаротомия; \*\* - ифодаи тағовути нишондиҳандаҳои мобайни то ва баъд аз амалиёти миниинвазивӣ.

Тавре аз ҷадвал бармеояд, баъди ичро шудани амалиёти миниинвазивӣ, бино-бар коҳиши таъсироти номатлуби ҷарроҳии такрорӣ, ҳамчунин самараи хуб овардани шустани ҷойҳои дастнораси

ковокии шикам, савияи нишондодҳои маркёрҳои эндотоксемия хеле паст шуд: ЛИИ - аз  $5,1 \pm 0,07$ ед то  $2,3 \pm 0,10$ ед, СРБ аз  $178,3 \pm 2,0$  мг/л то  $100,0 \pm 0,6$ мг/л ва ИЛ-6 аз  $161,1 \pm 10,2$  пг/мл то  $35,0 \pm 1,2$  пг/мл.



Дар давраи аввали баъди чарроҳӣ дар 18 нафар пас аз релапаротомияи муқаррарӣ оризаҳои зардобу уфунатӣ, ки бо марг анҷом пазируфтанд, мушоҳида шуд. Дар беморони гурӯҳи асосӣ, ки дар онҳо амалиёти миниинвазивӣ ба ҷо оварда шуда буд, оризаҳо дар 7 нафар ба мушоҳида расида, дар 2 нафар бо марг анҷом ёфтанд.

Ҳамин тавр, технологияи мусосир имкон медиҳад, ки ПБ хуб ташхис ва дар баъзе ҳолатҳо манбаи он рафъ карда шаванд, муолиҷа хеле босамар сурат гирад.

Хулоса: 1. Номутибиқии зухурот ва нишондиҳандаҳои клиникӣ, маълумо-

тҳои физикӣ ва озмоишгоҳӣ-асбобӣ сабаби сари вақт ташхис карда нашудани ПБ мегарданд.

2. Дар мавриди ичро кардани ҷарроҳиҳои вазнин ва душвори узвҳои даруни шикам, ҳамҷунин соҳтани анатомозҳо дар рӯдай борик ҳангоми мавҷудияти перитонит, гузарондани мониторинги эндовидеочарроҳии ковокии шикам зарур мебошад.

3. Лапароскопияи баъдилапаротомӣ имкон медиҳад, ки ПБ ва сабабҳои он дуруст ташхис ва дар баъзе мавридҳо ба пурра муолиҷа карда шавад.

## АДАБИЁТ

1. Брюсов П.Г.Послеоперационный перитонит, актуальная проблема абдоминальной хирургии / П.Г.Брюсов, Е.Н.Ефименко //Военно-медицинский журнал. - 1998. № 9. -26-34с.
2. Жариков А.Н. Оптимизация хирургического лечения послеоперационного перитонита / А.Н. Жариков //Автореф.дис. д-ра мед.наук. - Барнаул. - 2015. - 42 с.
3. Климович И.Н.Релапаротомия "потребованию" у больных пожилого и старческого возраста при послеоперационном периоде/ И.Н.Климович, С.С.Маскин, И.А.Дубровин и др. //Вестник ВолРМУ.-2013. №4.-72-76 с.
4. Курбонов К.М. Послеоперационный желчный перитонит /К.М. Курбонов, Н.М. Даминова // Монография. - Душанбе. - 2013.
5. Мазурова О.И. Особенности диагностики и лечения послеоперационного перитонита / О.И.Мазурова //Москва. -2011. -21 с.
6. Подачин П.В. Этапные реоперации в хирургии распространенного перитонита / П.В.Подачин // Автореф. дис.д-рамед.наук. - Москва. - 2014. - 41с.
7. Шуркалин Б.К.Послеоперационные осложнения у больных сперитонитом/ Б.К.Шуркалин, А.П.Фаллер, В.А.Горский и др.// Хирургия. - 2003. - № 4. - 32-35 с.
8. Draghici L. Laparoscopic Surgery Complications: Post Operative Peritonitis/ L.Draghici, A.Ungureanu, et al //Journal of Medicine and Life. - 2012. - 288-296р.
9. Vyhnanek F. A contemporary situation in the antimicrobial treatment of the secondary peritonitis/ F.Vyhnanek,J.Vrankova//Rozhl. Chir.- 2005. - Vol.84. - № 9. - 466-467 р.



## ИНТИХОБИ САТХИ АМПУТАТСЯ ДАР БЕМОРОНИ ГИРИФТОРИ ШАКЛХОИ ОРИЗАДОРИ СИНДРОМИ ПОПАНЧАИ ДИАБЕТӢ

**М.Х. Набиев, Ф.Х. Сафаров**

Кафедраи чаррохии умумии №2 Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон  
ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Набиев Музаффар Холназарович - н.и.т., мудири кафедраи чарроҳии умумии №2-и Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино.*

*Сафаров Фарруҳ Ҳайруллоевич - унвончӯйи кафедраи чарроҳии умумии №2-и Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино.*

Синдроми попанҷаи диабетӣ яке аз проблемаҳои муҳимтарине мебошад, ки муносибати босифати муолиҷаҳои ҳам медикаментозӣ ва ҳам ҷарроҳиро талаб мекунад. Мутобиқи маълумоти расмии оморӣ дар Россия соли 2011 3,27 млн бемори диабети қанд қайд шудааст. Аммо шумораи воқеӣ аз шумораи қайдшудагон 3-4 маротиба зиёдтар буда, ба 10 млн нафар мерасад 1,2,4,5,6 . Беморшавӣ ва фавтияти СД аз бемориҳои дилу рагҳо 5 маротиба зиёдтар, осеби шарёнҳои магистралии

андомҳои поёни 3-5 маротиба бештар мебошад. Басомади ишемияи критикӣ бошад, нисбат ба популятсияи бокимонда 5 маротиба зиёдӣар аст. СД бемории полиэтиологӣ мебошад ва омилҳои ба инкишофи оризаҳои он мусоидаткунанда ҷалбуни таоми имкониятҳои муосири профилактикаӣ, ташхисӣ ва муолиҷавиро талаб мекунанд.

**Калимаҳои қалидӣ:** диабети қанд, синдроми попанҷаи диабетӣ, ампутатсия, оризаҳои фасодӣ.

### ОПЕРАТИВНО-МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЁННЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ

*Набиев Музаффар Холназарович - к.м.н., заведующей кафедрой общей хирургии №2 Таджикского государственного медицинского университета имени Абӯалӣ ибни Сино.*

*Сафаров Фарруҳ Ҳайруллоевич - соискатель кафедры общей хирургии №2 Таджикского государственного медицинского университета имени Абӯалӣ ибни Сино.*

Синдром диабетической стопы является одной из важнейших проблем, требующих качественного подхода в лечении, как медикаментозного, так и хирургического. Согласно официальным статистическим данным в России в 2011 г. зарегистрировано 3,27 млн больных сахарным диабетом. Однако реальная численность в 3-4 раза превышает зарегис-

трированную, достигая 10 млн человек. 1,2,4,5,6 . Заболеваемость и смертность больных СД от сердечно-сосудистых заболеваний в 5 раз выше, поражение магистральных артерий нижних конечностей в 3-5 раз чаще. А частота критической ишемии в 5 раз выше, чем в остальной популяции. СД - полиэтиологическое заболевание и факторы, способ-



ствующие развитию его осложнений, требуют вовлечения всех современных профилактических, диагностических и лечебных возможностей.

**Ключевые слова:** сахарный диабет, синдром диабетической стопы, ампутация, гнойные осложнения.

## RATIONAL SURGICAL TACTICS OF TREATMENT AT PATIENTS WITH COMPLICATED FORMS OF THE DIABETIC FOOT SYNDROME

**Nabiev M.Kh., Safarov F.K.**

Department of General Surgery № 2 of Avicenna Tajik State Medical University

*Nabiev Muzaffar Kholnazarovich - c.m.s., head of common surgery department №2 of Avicenna Tajik State Medical University*

*Safarov Farrukh Khayrulloevich - applicant of common surgery department №2 of Avicenna Tajik State Medical University. Tel.: +992 987 25 60 60; E-mail: myzaffar.nabiev.2017@mail.r*

Purpose of the study. To improve the results of surgical treatment of complicated forms of diabetic foot syndrome.

Material and methods of investigation. The basis of this study is the results of clinical observation and treatment of 79 patients with complicated forms of SDS (diabetic foot of IV-V stage according to Wagner) hospitalized in the Center for Endocrine and Purulent-septic Surgery, made on the basis of the surgical department of the State Institution of HMTС №3. Among them, men were 51 (64.5%), women - 28 (35.5%). The age of patients ranged from 30 to 70 years. Type, severity of the course and stage of diabetes were determined according to the WHO classification (1985). Type 1 diabetes was detected in 2 (2.5%), type 2 diabetes in 77 (97.5%) of patients.

Results of the study and their discussion. Against the background of complex treatment for the purpose of distalization of the level of amputation and preservation of the support function of the foot with the preserved main blood flow, the two-stage of operative tactics

were used in 42 patients, at the first stage a transmetatarsal amputation was performed, which was subsequently complicated by necrosis of the left skin-fascial flaps, necrotic masses and the appearance of healthy granulations, plastic replacement of defects with a free, perforated, full-layer skin graft was performed. With preserved main blood flow on the lower limb, confirmed by the data of ultrasound dopplerography, amputation at the level of the upper third of the shank with dissection of the stump and excision of all tendons was performed in 12 patients with a widespread and progressive purulent necrotic lesion of the foot with the transition to the shin. At the same time, necrectomy was performed simultaneously and intradermally along the edges of the wound, retracting 1.5-2 cm proximally, and Kirschner's two spokes were held. The free ends of both spokes were brought together and fixed with a ligature so that there was no tension of the edges of the dissected stump of the shank. After cleansing the stump wound from necrosis, elimination of signs of inflammation and the appearance of



granulation, the stump was formed with active-flow drainage and irrigation with decassane solution.

The conclusion. Thus, the use of angiography, determining the patency of the vessels on the lower extremities, both highly informative and the method of investigation makes it possible to assess the nature, level and extent of lesion of the main arteries of the lower extremities. This, in turn, helps determine the optimal level of amputation and reduce the frequency of re-mediation. The main

point in the treatment of patients with PFD is the correct choice of the level of amputation, in which it is necessary to adhere to a functionally gentle tactic with the preservation of the knee joint with the prospect of subsequent prosthetics, which helps prevent the development of relapses of VDS and improve the quality of life of patients.

**Key words:** diabetes mellitus, diabetic foot syndrome, amputation, purulent complications

**Мухиммият.** Айни замон диабети қанд чун вабои ғайрисироят шинохта шуда, аксари мамолики курраи заминро фаро гирифтааст. Ҳанӯз як сол муқаддам дар ҷаҳон шумораи гирифтторони диабети қанд на кам аз 130 млн. нафарро ташкил медод. Ҳоло бошад, тибқи нишондоди оморӣ 366 млн. нафар ба бемории диабети қанд гирифтторанд, ки 7% -ро ташкил медиҳанд ва аз ин шумора қариб 50% - ашон қишири фаъол ва дорои қобилият корӣ буда, синнашон аз 40 - 59 мебошад. Суръати паҳншавии ин бемориро ба ҳисоб гирифта коршиносони Федератсияи ҷаҳонии диабетӣ пешгӯй мекунанд, ки то соли 2030 шумораи беморони диабети қанд 1.5 маротиба афзуда, то 552 млн. нафар мерасад. Дар ин сурат ҳар 10 нафар дар курраи замин гирифтари беморӣ ҳоҳанд шуд. Дар Тоҷикистон то соли 2014 34853 беморони диабети қанд ба қайд гирифта шуда, аз инҳо 5249 нафарашон бо нишонаҳои аввалини гирифтории диабети қанд ошкор шудаанд, ки 63,6 дар 100 000 нафар аҳолиро ташкил медиҳад. Ҳамчунин ҳусусияти муҳимми беморони шаклҳои оризадори синдроми попанҷаи диабетӣ, ин мушкилии бистар-кунонии минбаъдаи онҳо мебошад.-

Миқдори бемориву фавти беморони диабети қанд аз таъсири бемориҳои дилу рагҳо 5 маротиба зиёд буда, иллатнокии шоҳрагҳои андомҳои поёни ба андозаи 3 - 5 маротиба зиёдтар мерасад. Нисбати популатсияи боқимонда барзиёдии камхунӣ (ишемӣ) 5 маротиба зиёд аст. Диабети қанд омил ва бемории полиэтиологӣ буда, қобилияти рушди оризаи онро дорад, ки ниёз ба ҷалби ҳама гуна имкониятҳои профилактикаӣ, диагностикаӣ ва табобатии мусирро дорад. Синдроми попанҷаи диабетӣ яке аз муҳимтарин проблема ба ҳисоб рафта, зарурати услуби босифати муолиҷаро чи аз ҷиҳати дorumонӣ ва аз ҷиҳати ҷарроҳӣ талабгор аст. Мувофиқи маълумоти омори расмии Россия соли 2011 3.27 млн. нафар беморони гирифтари диабети қанд ба қайд гирифта шудааст. Аммо шумораи воқеӣ 3 - 4 маротиба афзуда, ба 10 млн. мерасад.

**Мақсади таҳқиқот.** Беҳтар намудани натиҷаҳои муолиҷаи ҷарроҳии шаклҳои оризадори синдроми попанҷаи диабетӣ.

**Мавод ва усули таҳқиқот.** Дар асоси ин таҳқиқот назорати клиникӣ ва табобати 79 нафар беморони гирифтари шаклҳои оризадори синдроми



попанчай диабетий дарацахой IV - V - и Вагнер ба роҳ монда шуда, беморон дар маркази ҷарроҳии эндокринӣ ва гнойно - септикий назди шуъбаи ҷарроҳии ГУ ММС №3 кушодашуда бистарӣ карда шудаанд. Аз онҳо мардон 51 (64.5%) ва занҳо 28 (35.5%) -ро ташкил медиҳанд. Синни беморон тақрибан аз 30 то 70 -ро ташкил медиҳад. Ҷиҳати назорати муолиҷаи самарабаҳаш таҳқиқоти динамикии микробиологӣ ва ситологиии биоптатҳои бофтаҳо гузарониданд ва динамикаи ҷараёни раванди решро аз рӯи алломатҳои клиникиӣ ва ҳолати гемодинамикаи регионарӣ, тибқи ҳулосаи доплерографияи ултра-садоӣ, инчунин дараҷаи паҳноивайроншавии устуҳонро аз рӯи маълумоти рентгенографии попанҷаҳо омӯхтанд. Ҷиҳати мулоҳизаи микрогемодинамика ва мубодилаи бофтаҳо дар давраҳои муолиҷа, динамикаи ҷараёни транскутани кислород ( $\text{TCrO}_2$ ) бо ёрии дастгоҳи TCM - 400 -и ширкати "Radiometer" (Дания) таҳқиқот бурданд. Пешгӯи имкониятҳои нигоҳдории функцияҳои тақяғоҳи попанҷа, зимни мулоҳизаи комплексии ҳолати хунгарди артериалий аз рӯи маълумоти рагҳои ангиографии андомҳои поён асос меёбад. Ҷораҳои ангиографиро бо ёрии дастгоҳи Simens (Германия) иҷро намуданд. Коркарди оморӣ бо дастрасии маълумоти сомонаи "Statistica 6.0" (Statsoft Inc., ИМА) иҷро шудааст.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Ба муолиҷаи комплексии беморони синдроми попанҷаи диабетӣ мавод ва терапияи мақсадноки зиддибактериявӣ, дезинтоксикатсионӣ, иммуностимулӣ, ислоҳи қанд ва ангитропӣ, ки хусусияти беҳтар карданӣ таркиби реологияи хунро доранд, доҳил мешавад. Аз рӯи нишондодҳо плазмо - гемот-

рансфузия гузаронида шуданд. Зоҳиршавии гиперкоагулятсия дар беморони синдроми попанҷаи диабетӣ мушоҳидашуда ба истифода гирифтани бевоситаи антигулянтҳоро дар вояҳои муолиҷавӣ ва профилактикаи талаб меқунад. Терапияи инфузионӣ ҳамчунин ба детоксикатсия ва мультадилкунии равандҳои метаболиву гомеостазӣ равона карда шуда буд.

Пас аз бо маҳлули антисептикаи тамӣиз кардани майдони ҷарроҳӣ ва зери мавзеи қароҳтуҳуда 2% - и маҳлули новокаинро бо гузоштани интрадюссери 6f ба шарёни рон пунктсия гузаронида мешавад, ки зимни ин дар экран гузариши (ҳаракати) маҷрои шарёни намоён мегардад. Аз рӯи натиҷагириҳои ангиографӣ дар 32 (40.5%) -и беморон вайроншавии гемодинамико ошкор кардаанд. Зимни ин дар 11 (34.3%) -и беморон дар артерияҳои рони зери зону садамаи навъи стеноз, дар 9 (28.2%) ҳолатҳо дар артерияҳои коси зери зону окклузияи куллӣ ва дар 12 (37.7%) -и дигар ҳолатҳо дар ҳарду артерияҳои тибиалий окклузияи куллӣ мушоҳида шуд.

Бо ёрии насоси ҷараёндори хурдвояи дохилиартериалий ду маротиба дар як шабонарӯз маҳлули вазопростана (баробар ба 60 мкл алпростадил) дар 50мл маҳлули физиологӣ дар мӯҳлати 3 соат боз 5.0 мл мексидол гузарониданд. Натиҷагирий дар таъсири муолиҷаи комплексӣ бо истифодаи вазопростан ва мексидол дар давраи раванди реш, дар асоси омӯзиши маълумоти динамикаи ситограмҳои изҳои решӣдар 13.7 ва 14 шабонарӯз баъди мудоҳилаи оперативӣ, инчунин дар асоси алломатҳои клиникии гурӯҳҳои таҳқиқотӣ бароварда шудааст.

Дар чорҷубаи муолиҷаи комплексӣ бо мақсади дисталкунонии дараҷаи



ампутатсия ва нигоҳдории функцияҳои такягоҳии попанҷаҳо ҳангоми хунгардиши магистралии нигоҳдошташуда дар 42 беморон тактикаи дудаврагӣ гузарониданд. Дар давраи якӯм ампутатсияи трансметатарзалий гузаронида шуда, дар давраи дуюм некрози оризандори пораҳои пӯсти фастсиалибайд аз тамайиз кардани реш аз чирку зардоб то зоҳиршавии гранулятсияҳои солим, ивазқунии пластикии нуқсонҳо бо порчаҳои пустии озоди перфоришудаи қабаташ пурра бо гафсии аз 0.2 то 0.4 мм аз қисми пеши беруниисатҳи рон гузаронида шудааст. Фиксатсияи хуби аутотрансплантанта дар реш шароити зарурии пайванҷкунии он мебошад. Дар қитъаҳои донорӣ инчунин кӯкҳоипӯстии гиреҳӣ гузоштанд.

Дар 29 ҳолатҳо пайвасти кулли трансплантата, дар 9 ҳолатҳои дигар пайванҷкунии қисман ба қайд гирифта шудааст ва ҳамагӣ дар 4 беморон некрози кулли трансплантата ба вучуд омад. Пайванҷкунии трансплантата танҳо дар шароитҳои мубодилаи ислоҳшудаи карбогидрат ва гемодинамикаи нигоҳдошташудаи регионерӣ зимни мавҷудияти сатҳи реши фаъоли гранулишуда мумкин буд.

Натиҷаҳои таҳқиқот нишон доданд, ки ампутатсияи трансметатарзалий дар синдроми диабетии попанҷаҳо мебояд ҳамчун қӯшиши нигоҳдории андом ва функцияи такягоҳии он баҳо дода шавад, ки бешубҳа бабеҳтар кардани сифати ҳаёти беморон таъсир дорад. Реампутатсияи андомҳо, пас аз амалиёти хурди ҷарроҳӣ дар 12 (28.5%) - и беморон (2 - ампутатсия дар сатҳи 2 соқи по, 10 - ампутатсия дар сатҳи 3 рон). Ампутатсияи баланди андоми беморон бинобар раванди авҷгирандаи фасодӣ-некрозӣ (мавтӣ) ва камхунии барзиёди нигоҳдошташудаи андом

ва пас аз ампутатсияи собиқи трансметатарзалии андомҳо бо сабаби вучуд доштани гангрена анҷом дода шуд.

Зимни хунгардиши магистралии нигоҳдошташуда дар андоми поён, тибқи хулосаҳои доплерографии ултрасадой тасдиқшуда, дар 12 беморон бо авҷгирии хусусиятҳои гойно - некротикии попанҷаҳо бо гузариш ба соқи по, ампутатсия дар сатҳи болои сеяки соқи по бо буриши култа ва аз байн бурдани изи он гузаронида шуд. Ҳамчунин якбора некротомия ва доҳили пӯст ба дарозии канори реш 1.5 - 2 см бо фосилаи промаксималий, бо истифодай ду сӯзани навъи Кишнер гузаронида шудааст. Ҳарду нӯги озоди сӯзанро ба ҳамдигар наздик карда, бо ресмони ҷарроҳӣ маҳкам карданд, то ки дар канори култаи буридашудаи соқи по тарангӣ набошад. Пас аз поқсозии реши култа аз некроз, несткунни аломатҳои илтиҳоб, зоҳиршавии гранулятсия, шаклдиҳии култа бо тарзи фаъоли даренажкунӣ ва малҳамкуни бо маҳлули дексан гузарониданд. Истифодабарии чунин усул имкон медиҳад канори култаи буридашудаи соқи пойро боэътиҳод маҳкам карда ва ҳамчунин минбаъд имкониятмедиҳадба таври функционалии мувофиқи култаро бе нуқсони пӯст шаклдиҳи нағоянд. Зимни ин равандҳои регенератсия беҳтар гашта, эҳтимоли дубора ба амал омадани оризai фасодӣ кам мегардад.

Дар ҳолати рушди сепсис ва гузариши раванди гирифтторӣ аз соқи пой ба рон, дар ҳамагӣ 4 (5.6%) - и беморон реампутатсияи сатҳи рон гузаронида шудааст. Фавтият то 6.3% кам карда шуд.

Дар 12 беморон дорои вайроншавии авҷгирандаи гнойно - некротикии попанҷаҳо бо гузариш ба соқи по, ам-



путатсия дар сатхи рон гузаронида шуд.

Пас аз ташреҳи устухони рон пластинаи навъи Тахомб барои профилактикаи баъдиҷарроҳии гематоми муч коркард ва гузошта шуд. Таҳти нишондоди визуалий, мушакҳо бо дар худ гирифтани ранги хираи гулобӣ бо хунгардиши хурди капилярӣ ва адами қашишхӯрии онҳо, шаклдиҳии мучҳо бо роҳи гузоштани кӯкҳои фастсиалий ва пӯстӣ гузаронида мешавад. Истифодаи чунин усул имконият медиҳад, ки микросиркулятсияи мушакҳо вайрон нашавад, зеро аз таъсири он эҳтимолияти дубора барқароршавии оризаи фасодӣ қоҳиш меёбад.

Бо дар амал гирифтани ангиография ва гузариши рагҳо дар андомҳои поён муайянкардашуда, ҳамчун объекти сериттилоотии методи таҳқиқот имкон медиҳад хусусият, дараҷа ва муддати осебҳои шоҳраги андомҳои поёниро натиҷагирий намуд. Ин дар навбати худ барои муайян кардани сатҳи оптималии ампутатсия ва кам кардани басомади реампутатсия мусоидат мекунад. Лахзай асосӣ дар муолиҷаи беморони гирифтори шаклҳои оризандори синдроми попанҷаҳо интиҳоби дурустнатсияи мебошад, ки дар асоси он мебояд тактикаи функционалий-эҳтиётиро бо нигоҳдошти бугуми зону ва бо дарназаргирифтани протезкунонии минбаъда ба кор гирифт. Ин пешгирии рушди ретсидидҳои синдроми диабетии попанҷаҳо ва беҳтаршавии сифати ҳаёти беморонро имконпазир мегардонад.

## Хулосаҳо

1. Ангиография гузашти рагҳои андомҳои поёниро муайян карда, ҳамчун методи баландиттилооти таҳқиқот имкон медиҳад хусусият, сатҳ ва муддати осебҳои рагҳои асосии андомҳои поёниро натиҷагирий кунем. Ин дар навбати худ барои муайян кардани сатҳи оптималии ампутатсия ва қоҳиш додани басомади реампутатсия мусоидат мекунад.

2. Ампутатсияи трансметатарзалий бо аутодермопластикаи озоди минбаъда дар назар гирифта шуда, барои пешгирии инкишофи нодурусти култа (мунҷ), ҷарроҳии алтернативӣ ба ҳисоб мераванд.

3. Лахзай асосӣ дар муолиҷаи беморони гирифтори шаклҳои оризандори синдроми попанҷаҳо интиҳоби дурустнатсияи мебошад, ки дар асоси он мебояд тактикаи функционалий-эҳтиётиро бо нигоҳдошти бугуми зону ва бодарназаргирифтани протезкунонии минбаъда ба кор гирифт. Ин пешгирии рушди ретсидидҳои синдроми диабетии попанҷаҳо ва беҳтаршавии сифати ҳаёти беморонро имконпазир мегардонад.

4. Усули тағиیرпазирии шаклдиҳии мучҳо - аввалан ҳангоми адами дӯхтани мӯшакҳо дар раванди шаклдиҳии култаҳо, қатъан хунтаъминкуни онҳо ҳалалдор намешавад. Дуюм ин гузоштани кӯкҳо ба вазъи хеле бадшавии микросиркулятсия оварда мерасонад, ки ҳангоми беҳолшавии минбаъдаи култаҳо мионекроз ангезиш пайдо мекунад.

## АДАБИЁТ

1. Биниенко М.А., Коцлова А.А., Давыденко В.В., Власов Т.Д. Использование дермального эквивалента для ускорения заживления трофических язв при синдроме диабетической стопы. Вестник хирургии. Том 175. № 5.2016. с. 63-68.



2. Гавриленко А.В., Котов А.Э., Лоиков Д.А. Результаты лечения критической ишемии нижних конечностей у больных сахарным диабетом// Анналы хир. 2013, №6. С.48.
3. Галимов О.В., Ханов В.О., Иванов А.В. и др. Комплексный подход в терапии больных с синдромом диабетической стопы//Хирургия. 2014. №3. С.80-85.
4. Галимов О.В., Ханов В.О., Сайфуллин Р.Р. и др. Синдром диабетической стопы: принципы комплексного лечения // Вестник хирургии. Том 174. №5. 2015. С. 61-65.
5. Дедов И. И., Шестаковой М. В., Сунцов Ю.И. и др. Результаты реализации подпрограммы "Сахарный диабет" федеральной целевой программы "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 2007-2012 годы" //Сахарный диабет. 2013. Т. 16, №25. Спецвыпуск 2. С. 2-16.
6. Набиев М.Х., Абдуллоев Д.А., Хафизов Б.М. Комплексная оценка и коррекция состояния свёртывающей системы крови у больных с синдромом диабетической стопы // Здравоохранение Таджикистана. №3. 2017. С. 55-61.
7. Набиев М.Х., Юсупова Ш.Ю., Сайхунов К.Д., Боронов Т.Б. Предупреждение развития гнойных осложнений у больных с синдромом диабетической стопы//Вестник последипломного образования в сфере здравоохранения №4. 2017. С. 69-72.
8. Удовиченко О.В., Коротков И.Н., Герасименко О.А. Доступность и эффективность реваскуляризирующих вмешательству амбулаторных больных с нейроишемической формой синдрома диабетической стопы //Эндокр. хир. 2011. №2. С.39-48.
9. Шумков О.А., Лобарский М.С., Алтухов И.А. и др. Реализация мультидисциплинарного подхода к лечению синдрома диабетической стопы: роль ангиохирурга //Хирургия 2013. №11. С. 9-15.,)
10. Morbach S., Furchert H., Groblinghoff U. et. al. Long-term prognosis of diabetic foot patients and their limbs: amputation and death over the course of a decade // Diabetes Care. 2012. Vol. 35, №10. P. 2021-2027.

## АНАМНЕЗИ ПЕРИНАТАЛИИ ҚЎДАКОН ҲАНГОМИ ИНДУКСИЯИ ВАЛОДАТ

Т.Ш. Сайдова

Кафедраи акушерӣ ва гинекологии №2 (мудири кафедра д.и.т., профессор Ф.М. Абдураҳмонова)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Сайдова Тахмина Шералиевна, ассистенти кафедраи акушерӣ ва гинекологии №2-и Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: Saidova.takhmina@gmail.com, тел.: +(992) 908550077.*

Дар мақола истифодаи индуксия (барангезиш)-и валодат ва таъсири он ба натиҷаҳои ҳомилагӣ ва ҳолати навзод пас аз истифодаи баран-

гезиши сунъии валодат шарҳ дода мешавад.

**Калимаҳои қалидӣ:** индуксияи валодат, навзод.



## ПЕРЕНАТАЛЬНЫЙ АНАМНЕЗ НОВОРОЖДЕННЫХ ПРИ ИНДУКЦИИ РОДОВ

Т.Ш. Сайдова

Кафедра акушерства и гинекологии №2 (заведующая кафедрой д.м.н., профессор Ф.М. Абдурахманова) ТГМУ имени Абуали ибни Сино

*Сайдова Тахмина Шералиевна, ассистент кафедры акушерства и гинекологии №2 ТГМУ имени Абуали ибни Сино. E.mail: Saidova.takhmina@gmail.com, тел.: +(992) 908550077.*

В статье описано использование индукции родов и влияние на исход беременности и состояние новорожденного после применения искусственного родовозбуждения.

**Ключевые слова:** родовозбуждение, новорожденный

### PERINATAL ANAMNESIS OF NEWBORNS AT INDUCTION OF DELIVERY

T.Sh. Saidova

Department of Obstetrics and Gynecology №2 of Avicenna TSMU (head of the chair MD, Professor F.M.Abdurakhmanova)

*Saidova Takhmina Sheralievna, Assistant of the Department of Obstetrics and Gynecology №2 of Avicenna TSMU. +992908550077. saidova.takhmina@gmail.com*

In article is described the use of induction of childbirth and influence on the result of pregnancy and a condition

of the newborn after application of an artificial labor induction.

**Key words:** birth stimulation, newborn.

**Мухиммият.** Консепсияи муосири муроқибати валодатҳо ба таъмини таваллудкуниҳои бехавф, инчуниң ба таваллуд шудани на танҳо кӯдаки зинда, балки ба таваллуд шудани кӯдаки солим низ равона карда шудааст (1). Индуксияи валодат дар соҳаи акушерӣ амалиёти нисбатан бештар истифода-шаванд мебошад (2).

**Мақсади таҳқиқот:** баҳо додани анамнези перинаталии кӯдаконе, ки пасаз истифодаи индуксияи валодат таваллудхонаи шаҳрии №2, соли 2017

таҳқиқи ретроспективӣ- когортии 77 таърихи валодатҳои инкишофи навзодон гузаронда шуд. Синну соли миёнаи занҳои таваллудкарда 28 солро ташкил кард. Тамоми занҳо ҳомилагии якчанина доштанд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо:** Занҳои аввалин маротиба таваллудкунанда - 28 нафар (36,3%), такороран ҳомилашудагони аввалин маротиба таваллудкунанда - 18 (23,3%), такороран таваллудкунанда - 31 зан (40,2%)-ро ташкил карданд. Дар 3 ҳолат (3,9%) барангезидани таваллудкунӣ дар 35-36 ҳафтаи гестасия, дар 63 (81,8%) зан дар 37-41 ҳафтаи ҳоми-



лагй ва дар 11 (14,2%) зан ҳомилагии мұхлатгузашта (зиёда аз 42 ҳаftai гестатсия) қайд шуд. Дар сохтори патологияи экстрагениталй бештар бемориҳои системаи дилу рагҳо - 16,9%, сипас вайроншавии мубодилаи ҷарбу - 9,5%, патологияи гурдаҳо - 13% вамиопия - 10 % вомехұрданд. Анамнези вазнини акушерй дар 14,6% зан, оризаи ҳомилагй дар шакли преэклампсия дар 9 (11.6%) зан қайд шуд. Дар 7 (9,0%) ҳолати диабети гестатсионии қанд, дар 23 (29.8 %) зан- камхунй ошкор карда шуд. Дар чоряки занҳо (25,9%) ҳавфи пеш аз мұхлат таваллудкунй мушоҳида шуд. Нишондодҳо барои валодат ҳомилагии расида дар якчоягй бо норасои музмини машима, вайроншавиҳои гипертензивй, камобй, бисёрбй - дар 38 (49,3 %) нафар буданд. Дар 8 (10,3%) зани ҳомила марҳилаи патологии прелиминарй қайд шуд. Ҳомилагии мұхлатгузашта дар 11 (14,2%) нафар, пеш аз мұхлат рехтани обҳои назидчанин ҳангоми мавчуд набудани фаъолнокии мунтазами валодатй дар 1 (1,3%) зани бо ҳомилагии расида ошкор карда шуд.

Тарзи индуксияи валодатҳо - дар 75 (97,4%) зан - амниотомия, окситотсин-дар як (1,3%) зани бо аз мұхлат рехтани обҳои назидчанин буд, дар як (1,3%) зан бо мақсади индуксияи валодат маводи меғипристон истифода карда шуд. Амниотомия ба фаъолнокии валодатии 57 (76%) зан самара набахшид, ки дар ин ҳол маводи окситотсин таъйин карда мешуд. Дар 15 (19,5%) ҳолат аналгезияи эпидуралй ва ба 4 (5,1%) зан аналгетикҳои наркотикй ворид карда шуд. Оризаҳои асосии валодатҳо - нахустсустшавии қувваҳои валодатй дар 17 зан (22%), дискоординатсияи фаъолнокии валодат дар 1 (1,3%) ҳолат, печиданиноф дар 17 (22%) навзод

вохұрд, сустшавии дуюмини қувваҳои валодатй ва гипоксиси интранаталии тифл дар 6 (7,7%) ҳолат, камқувватии зұрзанй дар 4(5,1%) зан, дистотсияи китфхо дар 1 күдак мушоҳида шуд. 60 (78%) зан тавассути роҳҳои табий таваллуд карданд, ки аз инҳо дар 2 ҳолат таваллудкунии асбобй (вакуум-экстраксия ва гузоштани шисҳои баромади акушерй), дар 17 (22,1%) ҳолат ҷарроҳй истифода шуд.

Дар байни нишондиҳандаҳо ба таваллудкунй тавассути ҷарроҳй - самара набахшидан дар 10 (59%) зан, ки дар шакли гипоксияи авғирандаи дохилибатнй зұхурёбанда, дар 4 (23.5%) зан, бо фосилаи бардавоми мувакқатй дар 6 (35,2%), як ҳолати коси клиникй тангшуда ва як ҳолати ҷойгиршавии ноустувори тифл қайд шуд, нишондодҳо аз тарафи модар дар шакли преэклампсияи авғиранда дар 2 (2,3%) зан, истиснои марҳилаи зұрзании валодат (миопия) дар 2 (2,6%) ҳолат, ҳавфи баланди перинаталй дар як (1,3%) зани мубталои ҷараёни вазнини диабети қанд ошкор шуд. 55 (71,4%) күдак дар ҳолати қаноатбахш таваллуд шуданд, ҳолати 20 (26,0%) күдак вазнини миёна арзёбй гардид, 2 күдак ба тадбирҳои реаниматсионй дар толори таваллудкунй ниёз доштанд. 58% навзодонро писарон ташкил карданд. Аксарият күдакон - 70 (93,3%) дар таваллудхона шири модар истеъмол мекарданд. Бо ташхиси марҳилаи навзодй 17 күдак (22,0%) аз таваллудхона ҷавоб шуданд. Шаш навзод ба неонатология равон карда шуданд. Нишондодҳо барои равон кардан - нұқсони модарзодии дил, осебёбй ҳангоми таваллудшавй - кефалогематомаи шиддатноки дутарафа, асфиксияи вазнин ҳангоми таваллудшавй ва бемории гемолитикй тибқи АВО - система буданд.



Басомади зиёди зардпарвинҳои неонаталӣ - дар 28 (36,4%) кӯдак қайд шуд, ки аз инҳо 20 навзод дар марҳилаи интранаталӣ зери таъсири оксигенотисин буданд; дар се ҳолат зимни номувофиқатии масунӣ аз рӯи омилҳои гурӯҳии модар ва тифл - гипербилирубинемия мушоҳида шуд; сустинкишофёбии доҳилибатнӣ дар 12 (15,5%) навзод, гипоксияи шадиди интранаталӣ дар 6 (7,7%) ҳолат қайд шуд; дар 6 (7,7%) на-

взод ҳангоми таваллудшавӣ осебёбӣ дар шакли шикастагии қулфак ва кефалогематома ошкор шуд.

**Хулоса.** Ҳангоми индуксияи валодат басомади зиёди гипоксияҳо ва зардпарвинҳои неонаталӣ қайд шуд. Ҳалли масъалаи индуксияи валодат бояд асоснок бошад, ки баҳодиҳии воқеии ҳолати тифлро дар марҳилаи интранаталӣ талаб меқунад.

### АДАБИЁТ

1. П.С. Бабкин. Роды и новорожденный.-Воронеж: изд.ВГУ,2004.-245 с.
2. Радзинский В.Е. Акушерская агрессия/В. Е. Радзинский.-Изд.: Медиабюро. Статус презенс, 2011 г.
3. Савельева Г.М. Акушерство, Москва - 2005г.

## НАВГОНӢ ДАР БАРТАРАФСОЗИИ ЧУРРАИ ДИСКИ БАЙНИ МУҲРАВӢ

**Х.Ч. Раҳмонов, Р.Н. Бердиев, Ф.Г. Ҳожаназаров**

Кафедраи ҷарроҳии асад ва садамаҳои омехта (мудири кафедра д.и.т.  
Р.Н. Бердиев)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Бердиев Рустам Намазович** - д.и.т., мудири кафедраи ҷарроҳии асад ва осебҳои омехтаи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: namozovr75@gmail.com, тел: +992-918-81-32-82

**Раҳмонов Ҳуршид Ҷамшедович** - н.и.т., дотсенти кафедраи ҷарроҳии асад ва садамаҳои омехтаи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: rakhmonov76@gmail.com, тел: +992-918-51-07-07

**Ҳожаназаров Фахриддин Гаровбоевич** - аспиранти кафедраи ҷарроҳии асад ва садамаҳои омехтаи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: faxriddinx86@mail.ru, тел: +992 987-90-55-68

**Муҳиммият.** То имрӯз ба таври миқроҷарроҳӣ бартараф кардани чурраи диск усули бештар истифодашаванда ба ҳисоб меравад. Соли 2004 аз Маркази спиналии ш. Калифорния мондикатсияи технологияи эндоскопӣ пешниҳод карда шуд, ки дар ҷарроҳии спиналӣ бори нахуст эндоскоп бо дистрактори тубулярӣ ҳамроҳ карда шуд. Аз соли 1993 S.L.Parker[8] коркарди

техникаи нави каминвазиро сар кард, соли 1995 барои дар бартарафсозии чурраи диски байнимуҳравӣ истифода намудани иловаи маҳсуси ҷарроҳии эндоскопии стандартии қутри кунҷи рости бинишаш 4 мм-ро, ки ширкати "KarlStorz" истеҳсол кардааст, пешниҳод кард.

**Мақсади таҳқиқот:** беҳтар соҳтани натиҷаи муолиҷаи ҷарроҳии чурраи дис-



ки байнимуҳравӣ бо истифода аз технологияи муосир.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Натиҷаи муолиҷаи 82 беморе, ки дар онҳо амалиёти ҷарроҳии эндоскопӣ иҷро кардашуд, мавриди таҳлил қарор гирифт. Дар ҳамаи беморон муоинай комплексии клиникӣ-неврологӣ, таҳқиқоти рентгенологӣ, усулҳои муосири нейровизуализатсияи ТК (Томографияи компьютерӣ) ва ТМР (Томографияи магнитӣ-резонансӣ) анҷом дода шуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Таҳлили оқибатҳои дур баъди 8 моҳи баъди ҷарроҳӣ дар аксаияти беморон (83,9%) мувофиқи шкалаи MacNab олий, дар 8,9% -натиҷаҳои хуб, дар 2,7% -и патсиентҳо натиҷаи қаноатбахш (дардҳои мӯттадили давомкунанда, ки як ҳафта пас аз рӯхсат шудан нест мешаванд). Натиҷаҳои гайриқаноатбахш (боқӣ мондани дарди решачаҳо

бинобар неврити баъдиҷарроҳӣ) дар 2(1,8%) -и беморон дидар шуд, ки ин муолиҷаи тӯлониро тақозо намуд. Пайдо шудан ё боқӣ мондани синдроми дард бо тақрор шудани чурраи диски байнимуҳравӣ, ки реоператсияро талаб мекунад, ба мушоҳида нарасид.

**Хулоса.** Таҳқиқоти доиркардаи монишон дод, ки усулҳои эндоскопии порталаӣ усули муосир ва прогрессивии самаранокии баланд ва алтернативии камосеби муолиҷаи микроҷарроҳии чурраи диски байнимуҳравии қисми камару ҷорбанд ба ҳисоб меравад. Усулҳои эндоскопии порталӣ ҳамчуни усули технологияи олий омӯзиши маҳсус, коркарди малакаҳои донистани техникии эндоскопии такмили дастгоҳову усулҳои ҷарроҳии мавҷудбуҷардо талаб мекунад.

**Калимаҳои қалидӣ.** Чурраи байнимуҳравӣ, эндоскопия, синдроми дардӣ муолиҷа.

## НОВОЕ В УДАЛЕНИЕ ГРЫЖИ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ

Кафедра нейрохирургии и сочетанной травмы (зав. кафедрой - д.м.н.,  
Бердиев Р.Н.) ТГМУ им. Абуали ибни Сино

**Бердиев Рустам Намазович**, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нейрохирургии, 734003 пр-т. Рудаки 139, e-mail: namozovr75@gmail.com, тел: +992-918-81-32-82

**Рахмонов Хуршед Джамшидович** - Доцент каф.нейрохирургии ТГМУ им. Абуали ибни Сино, кандидат медицинских наук, E-mail: rakhmonov76@gmail.com, тел: +992-918-51-07-07

**Хожсаназаров Фахриддин Гаровбоевич** - аспирант кафедры нейрохирургии ТГМУ им. Абуали ибни Сино, E-mail: faxriddinx86@mail.ru, тел: +992 987-90-55-68

**Актуальность.** По статистическим данным, от 3 до 10% больных с остеохондрозом позвоночника ежегодно подвергается оперативному лечению. С 1993 г. S.L.Parker начал разработку новой минимально инвазивной техни-

ки, предложив в 1995 г. использовать для удаления грыж межпозвонковых дисков специальную операционную вставку стандартного эндоскопа прямого угла зрения диаметром 4 мм, разработанную фирмой "KarlStorz".



**Цель исследования:** улучшение результатов хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков с использованием современной технологии.

**Материалы и методы исследования.** Анализированы результаты 82 эндоскопические операции грыжи межпозвонковых дисков. Всем больным проводилось комплексное исследование, включающее клинико-неврологический осмотр, рентгенологическое исследование, современные способы нейрорентгенологии (компьютерной и магниторезонансной (КТ, МРТ) томографии).

**Результаты исследований и их обсуждение.** Отдалённые результаты изучены через 8 месяцев после операции у пациентов (83,9%). Оценка результатов производили по шкале MacNab. У 8,9% были хорошие результаты (умеренные боли полностью регрессировали к выписке из стационара); у 2,7% пациентов - удовлетворительный, результат

(умеренная боль тянущего характера исчезла в течение недели после выписки). Неудовлетворенный результат (сохраняющиеся боли корешкового характера из-за послеоперационного неврита) отмечен только у 2(1,8%) больных. Рецидив грыжи межпозвонкового диска не отмечено.

**Заключение.** Портальные эндоскопические методы внедрены в практику спинальной нейрохирургии Национального медицинского центра Республики Таджикистан с 2013г. Эндоскопические удаление межпозвонковых дисков по сравнению с традиционным открытый способом способствует сокращение времени операции и сроков пребывания больного в стационаре. А также приемлема с косметической точки зрения, что не мало важно у больных с грыжей межпозвонкового диска позвоночника.

**Ключевые слова:** грыжа межпозвонковых дисков, эндоскопия, болевой синдром лечения.

## NEW IN REMOVING HERNIATED DISC

**Kh.J. Rakhmonov, R.N. Berdiev, F.G. Khojanazarov**

Department of neurosurgery (head of the department, MD R.N. Berdiev)

**Berdiev Rustam Namazovich** - head of neurosurgery department of Avicenna TSMU, Doctor of medical sciences, E-mail: namozovr75@gmail.com, tel: +992-918-81-32-82

**Rakhmonov Khurshed Jamshedovich** - associate professor of neurosurgery department of Avicenna TSMU, Candidate of medical sciences, E-mail: rakhmonov76@gmail.com, tel: +992-918-51-07-07

**Khojanazarov Fakhriddin Garovboevich** - Postgraduate student of neurosurgery and combined trauma department of Avicenna TSMU. E-mail: faxriddinx86@mail.ru, tel: +992 987-90-55-68

Relevance. According to statistics from 3 to 10% of patients undergo surgery with spinal osteochondrosis annually. Surgical

techniques adopted to compare the effectiveness of new endoscopic technologies. Since 1993, S.L.Parker began



development of new minimally invasive technique offering in 1995, to remove herniated discs the special operational insert of a standard endoscope of a right angle of vision with a diameter of 4, developed by "Karl Storz" company.

**Objective:** to improve the results of surgical treatment of hernias of intervertebral disks using modern technology.

**Materials and methods.** 82 endoscopic operations results of hernia of intervertebral disks are analyzed. All patient conducted the complex research including clinico-neurologic examination, X-ray examination, modern ways of neurovisualization of a computer and magnetic resonance (CT, MRT) tomography.

**Results and its discussion.** Analysis of long-term results are studied in 8 months after operation at patients (83.9%). Assessment of results made on MacNab scale. At 8,9% were - good results (moderate pains completely regressed to

**Муҳиммият.** То имрӯз бартарафсозии микрочарроҳии чурраи диск усули бештар истифодашаванда ба ҳисоб меравад. Дар соли 2004 аз Маркази спиналии ш. Калифорния модификатсияи технологияи эндоскопӣ пешниҳод карда шуд, дар ҷарроҳии спиналий бори нахуст эндоскоп бо дистракторитбулярӣҳамроҳ карда шуд. Аз соли 1993 S.L.Parker [8] коркарди техникаи нави каминвазиро сар кард, соли 1995 барои дар бартарафсозии чурраи диски байнимуҳравӣ истифода намудани иловаи маҳсуси ҷарроҳии эндоскопии стандартии қутри кунци рости бинишаш 4 мм-ро, ки ширкати "KarlStorz" истехсол кардааст, пешниҳод кард.

Дар соли 2000-ум техникаи каминвазиро бо истифода аз технологияи порталий пешкаш намуданд, ки урён кардани сохторҳои устухонҳо дар раванди дастраскунӣ истиенок арда ме-

discharge from a hospital); at 2,7% of patients - satisfactory result (moderate pain of the pulling character disappeared within a week after discharge from the hospital). The unsatisfied result (the remaining pains of radicular character because of a postoperative neuritis) is noted only at 2(1,8%) patients. A recurrence of hernia of an intervertebral disk is not noted.

**Conclusion.** Portal endoscopic are introduced in practice of spinal neurosurgery of the National medical center of the Republic of Tajikistan since 2013, compared with a conventional open pit, to reduce the operation time, shortening the length of stay of the patient in the hospital, with a cosmetic point of view, the length of postoperative scar that does not much important in patients with a herniated disc of the spine.

**Keywords:** herniated intervertebral discs, endoscopy, pain, treatment.

шавад[4].

Дар соли 2009 ширкати "KarlStorz" модификатсияи технологияи порталии худро таҳти номи EasyGo [5] пешниҳод намуд, ки то имрӯз бо муваффақият мавриди истифода қарор дорад. Ҳамин тавр, дар равиши инкишофи эндоскопии спиналий мӯяссар гашт, ки осеби ҷарроҳӣ хеле кам ва самаранокии истифодаи фазои дастраскунӣ дар вакти ҷарроҳӣ баланд бардошта шавад.

Усулҳои эндоскопияи порталие, ки дар амалияи ҷарроҳии спиналии Маркази миллии тибии ҶТ дар соли 2013 коркард ва татбиқ карда шуда буданд, имрӯз усулҳои микрочарроҳӣ дар ҳолатҳои чурраи диски байнимуҳравӣ истифода мешаванд, ҳол он ки тибқи маълумоти ТК ва МРТ компрессияи устухонии сохторҳои асаб мӯайян карда мешавад. бинобар "ҷавон" будани



чаррохи вертебралии эндоскопияи порталӣ дар самти истифодаи амалии технологияҳои классикии эндоскопӣ ("RudolfGmbH", "KarlStorzCo KG") масъалаҳои ҳалталаб бисёр бокӣ мемонанд, самаранокии онҳо маълум нест. Тавсияҳои методии амалий оид ба техникии иҷрои ин чарроҳиҳо зарур аст.

**Мақсади таҳқиқот:** беҳтар соҳтани натиҷаи муолиҷаи ҷароҳии чурраи диски байномухравӣбо истифода аз технологияи мусир.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Натиҷаи муолиҷаи 82 беморе, ки дар онҳо амалиёти ҷароҳии эндоскопӣ иҷро карда шуд, мавриди таҳлил қарор гирифт. Дар ҳамаи беморон мӯоинай комплексии клиникӣ-неврологӣ, таҳқиқоти рентгенологӣ, усулҳои мусири нейроризуализатсияи ТК (Томографияи Компьютерӣ) ва ТМР (Томографияи магнитӣ-резонансӣ)анҷом дода шуд.

Техникии иҷрои ҷароҳии бартарафсозии чурраи диски байномухравӣ ҷуни наст: баъди бистарӣ қунонидани бемор бурриши пӯстро бо ёрии асбоби табдили электронӣ-оптикаи нишона мегузоранд. бузургии бурриши пӯст вобаста аз андоми бадани бемор, маъмулан аз 1,5 см. зиёд нест. Бо дар назардошти камбудиҳои техникӣ, монанди набудани фиксатори маҳсус, пас аз


бедардкунонӣ беморро ба паҳлӯ меҳонем, пойҳояшро ба шикам ҷафс меқунем, бурришро қатъиян бо дарозо аз шоҳаи дар поён истода то шоҳаи дар боло истода, ки дарозиаш 2 см. аст, иҷро меқунем. Апоневрози мушакҳои росткунандай сутунмуҳра, маъмулан ба бурриши пӯст мувофиқат меқунад.

Ба воситаи мушакҳо дар мавзеи интрапенетирии тадриҷӣ дилаторҳои қалонкунандай қутр (расми 1,2) мегузоранд, дар онҳо эндоскопро маҳкам меқунанд, ки кунҷи обзораш 30 0аст. Урён кардани камонакҳои муҳраҳо амалий карда намешавад. Эндоскоп маҳкам карда мешавад.

Фосилаи интрапенетирии тадриҷӣ ва бандаки зард дар канори порти корӣ бештар бештаранд ва метавонанд, ки дар периметр давр зананд, бандак аз ҳучайрабофт озод мешавад. Муҷассими мөнанди бандаки зард ба таври зерин гирифта шавад. Аввал бо элеватори паҳн қабатҳои бандаки зардро дар равиши лифҳо то пайдо шудани ҳучайрабофтӣ ҷароҳии эпидуралӣҷудо меқунанд. Баъдан, бурриши бандаки зард бо ёрии анбӯри 450 -и Керрисон андозаи зиёда аз 2мм сар арда мешавад. Ҳамин, ки сӯроҳӣ (тиреза) дар бандаки зард ба қадри кофӣ шавад, бо ёрии анбӯри 900 -и Керрисон бандаки зардро гирифта мепартоянд.




Расми 1. Намуди порт



Расми 2. Гузоштани порт



Маъмулан, баъди кушодани бандаки зард халтай дуралӣ ва хеле кам решача намоён мешаванд, охирин дар аксар маврид бо қисми латералии бандаки зард ва капсулаи бугуми байни муҳравӣ пӯшонида мешавад. азбаски ҳангоми истифодабарии анбӯри калони Керрисон на ҳамеша ҷойи бурриши иҷро карда шударо дидан мумкин аст, мо барои таъмин кардани бехатарии манипулятсия дар канали ҳароммағз алгоритми амалро кор кардем. Пас аз буридан қисми марказии бандаки зард бо ёрии анбӯри 900 -и Керрисон андозааш 3 мм бурриши бандаки зард аввал ба самти краниалий ва баъдан бо ёрии анбӯри 450 -и Керрисон андозааш 3 мм бурриш ба дарози камонакҳо самти латералий анҷом дода мешавад, дар вақти намоён шудани ҷойи дуршавии решача аз халтай дуралӣ буридан қими медиалии бугуми байни миуҳраҳо мутлақан бехатар мешавад. Фрагменти асосии чурраи диск, ки дар таги решача хобида аст, баъдан қисми дарунӣ аз диски байни муҳравӣ гирифтта мешавад. (Расми 3,4).



**Расми 3.** Э-тутус эндоскоп, Д-диск, Ж-бандаки зард

Ковокии чурра бо маҳлули физиологӣ хеле хуб шӯста мешавад. Мо ҳамеша бо мақсади калон кардани васеъгии бурриши канали сутунмуҳра дар ҷойи аз он баромадани решачаи ҳароммағз фораминотомияро иҷро мекунем. Тахлили натиҷаҳои муолиҷа мувофиқи шкалаи стандартии MacNab, бо дар назардошти возехии синдроми дард аз рӯйи шкалаи стандартии аудити дард, сифати ҳаёти бемор аз рӯйи пурсишномаи SF36 ва муҳлати корношоямии мувакқатии патсиент анҷом дода шуд.

**Натиҷаҳои тахқиқот ва баррасии онҳо.** Тахлили оқибатҳои дур баъди 8 моҳи баъди ҷарроҳӣ дар аксарияти бе-

рисон андозааш 3 мм бурриши бандаки зард аввал ба самти краниалий ва баъдан бо ёрии анбӯри 450 -и Керрисон андозааш 3 мм бурриш ба дарози камонакҳо самти латералий анҷом дода мешавад, дар вақти намоён шудани ҷойи дуршавии решача аз халтай дуралӣ буридан қими медиалии бугуми байни миуҳраҳо мутлақан бехатар мешавад. Фрагменти асосии чурраи диск, ки дар таги решача хобида аст, баъдан қисми дарунӣ аз диски байни муҳравӣ гирифтта мешавад. (Расми 3,4).



**Расми4.** Гирифтани чурра

морон (83,9%) мувофиқи шкалаи MacNab олӣ, дар 8,9% -натиҷаҳои хуб (дарди мӯътадил пурра ҳангоми аз стационар руҳсат шудани бемор пурра паст шуданд), дар 2,7%-и патсиентҳо натиҷаи қаноатбахш (дарди мӯътадили давомкунанда, ки як ҳафта пас аз руҳсат шудан нест мешаванд). Натиҷаҳои гайриқаноатбахш (боқӣ мондани дарди решачаҳо бинобар неврити баъдичарроҳӣ) дар 2(1,8%)-и беморон дидар шуд, ки ин муолиҷаи тӯлониро тақозо намуд. Пайдо шудан ё боқӣ мондани синдроми дард бо тақрор шудани чурраи диски байни муҳравӣ, ки реоператсияро талаб мекунад, ба мушоҳида нарасид.



Оризаҳо. Аз ҷумлаи оризаҳои байни амалиёти ҷарроҳӣ бештар хунравӣ дида мешавад, ки танҳо дар 10,7% ҳолат талафи хун зиёд (зиёда аз 100 мл) буд. Аз ҷумлаи оризаҳои ҷиддӣ осеб дидани пардаи мулоими майна - дар як ҳолат такроршавии чурраи диски байнимуҳравӣ буд. Таҳлили натиҷаҳои бартарафсозии чурраи диски байнимуҳравӣ бо усули порталӣ эндоскопӣ баъд аз 6 моҳи ҷарроҳӣ нишон дод, ки усулҳои порталии эндоскопӣ самараи хуб доранд ва камосебанд. Мувофиқи маълумоти мо самаранокии усули порталии эндоскопии чурраҳои диски байнимуҳравӣ 92,8% -ро ташкил медиҳад, ҳол он ки мувофиқи маълумоти адабиёти илмӣ самаранокӣ аз 91% то 96% -ро дар бар мегирад, ҳангоми нишондихандаҳои амалиётҳои микрочарроҳии он аз 72,2% то 91% аст.

Басомади оризаҳои нисбатан ҷиддитар ҳангоми амалиётҳои эндоскопӣ нисбатан ба микрочарроҳӣ ҳело паст аст.

Муаллифони технологияҳои эндоскопии микродискэктомия S. Ruetten и соавт., C. Koebbe и соавт., Oertel. исоавт., MayerM. Brock., J. Destandau., F. Postacchini мебошанд.

Мо ретсидиви (такроршавии) чурраи дискҳои байнимуҳравӣро мушоҳида накардаем, ҳангоми техникаи микрочарроҳӣ он 5% буд. Осеи пардаи саҳти майна ҳангоми ҷарроҳии эндоскопӣ дар як ҳолат ба назар расид. Таҷрибаи мо нишон дод, ки амалиётҳои эндоскопии бартарафсозии ЧБМ -ро таҳти наркоз гузаронидан мувофиқи мақсад аст, гарчанде онҳо каминвазиянд.

Ба таври анъанавӣ чунин меҳисобанд, ки бузургии бурриши пӯст дараҷаи минималӣ кунонидани ҳачми амалиётро нишон медиҳад. Аммо ҳан-

гоми амалиётҳои микрочарроҳӣ андоzaи осеб дар умқи ҷарроҳӣ, тақрибан ҳамеша аз андоzaи бурриш қалон аст, ки ин нишондиҳандай осебпазирии дастраскунӣ ба ҳисоб меравад. Ҳангоми техникаи эндоскопии Destandai, бузургии буриши пӯст аз дефекти (нуксони) бофтаҳои нарми умқи ҷарроҳат қалонанд, ин самаранокии истифодабарии ҳачми дастраскуниро кам мекунад, яъне фазо барои дастамал (манипуляция) маҳдуд аст. Ҳачми фазои имконпазири самаранок дар дохили ҷарроҳат ғайри ратсионалӣ кам аст.

Барои бо муваффакият анҷом дода ни ҷарроҳӣ, имконияти биниш умқи ҷарроҳати ҷарроҳӣ ҳело муҳим аст, ки вай ҳангоми техникаи микрочарроҳӣ ва эндоскопӣ гуногун аст. Кунци бинишро вобаста аз ҳусусиятҳои инфиродии анатомии бемор тағиیر додан лозим аст. Маҳсусан дар гемостази атравматикӣ ҳангоми ҷарроҳӣ ва баъди ҷарроҳӣ дикқати ҷиддӣ додан лозим аст. Баъди пурра бартараф кардани компессияи (фишори) ҳалтай дуралӣ хунравӣ ҳуд ба ҳуд қатъ мешавад. Барои маън кардани хунравии камтар истифодаи чунин воситаҳои нозуки гемостатикӣ, монадӣ Sirgicul ва Spogostan нисбатан босамартар аст.

Муддати ҳама гунна амалиёти ҷарроҳӣ аз давомнокии марҳилаҳои он вобаста аст:

- таёр кардани бемор ва дастгоҳҳо (ворид кардани наркос, мавқеъгирий ба кор омода кардани дастгоҳҳо);
- дастраскунӣ (дастраскунӣ, кушодани бандаки зард, ҷудо кардани решаша);
- марҳилаи асосии амалиёти ҷарроҳӣ (бартараф кардани чурраи диск);
  - гемостаз;
  - маҳкам кардани ҷарроҳат.



Дар маңмұғы, давомнокиң қаррохии әндоскопій хело кам аст - ба ҳисоби миёна 60 дақықа, ҳанғоми дастраскүни микрочаррохы - 80 дақықа.

**Холоса.** Таңрибай мо нишон дод, ки усулхой әндоскопии порталын үсули мүосир ва прогрессиви самаранокиң ба-ланда вә алтернативиң камосеби мую-

лачай микрочаррохии чурраи диски байнимуhrави қисми камару чорбанд ба ҳисоб меравад. Усулхой әндоскопии порталын үсули технологияи олій омӯзиши маңсус, коркарди мала-кахой донистани техникаи әндоскопии тақмили дастрохову усулхой қаррохии мавчудбұдаро талаб мекунад.

### АДАБИЁТ

1. Арестов С.О., Вершинин А.В., Гуща А.О. Сравнение эффективности и возможностей эндоскопического и микрохирургического методов удаления грыж межпозвонковых дисков пояснично-крестцового отдела позвоночника // Вопросы нейрохирургии имени Н.Н. Бурденко - научно-практический рецензируемый медицинский журнал.- 2014. №6. С.9-14.
2. Вершинин А.В., Гуща А.О., Арестов С.О. Пункционный эндоскопический метод лечения острого компрессионного корешкового болевого синдрома//Анналы клинической и экспериментальной неврологии. -2015. Т. 9. № 2. С. 16-19.
3. Гринберг М.С. Нейрохирургия / М.С. Гринберг- Москва. -2010. глава 11. С. 1-60.
4. Котляров П.М., Ситникова Е.Б. Оценка поясничного отдела позвоночника после оперативных вмешательств на межпозвонковых дисках по данным МРТ //Медицинская визуализация. - 2011. № 4. С. 41-45. 123
5. ChoiK.C., RyuK.S. et al. Percutaneou sendos copic lumbar discectomy for L5-S1 discherniation: trans foraminal versusinterlaminar approach // Pain. Physician. - 2013. - Vol. 16. № 6. P. 547-556.
6. Garg B., Nagraja U.B., Jayaswal A. Microendoscopic versus open discectomy for lumbar 1disc herniation: A prospective randomized study // J. Orthop. Surg. (Hong Kong). - 2011. Vol. 19. №1. P.30-34.
7. Oertel J.M., Mondorf Y., Gaab M.R. A new endoscopic spine system: the first results with "Easy GO". ActaNeurochir (Wien) 2009; 151:9:1027-1033.
8. Parker S.L., Xu R., McGirt M.J. et al. Long- term back pain after a single-level discectomy for radiculopathy: incidence and health care cost analysis//J. Neurosurg. Spine. - 2010. № 12 (2).-P. 178-182.



## МАВОДИ ЗИДДИМИКОЗИИ МУОСИРИ ИТРАСПОР ҲАНГОМИ МУОЛИЧАИ ШУКУФАИ РАНГА

З.А. Абдухамирова

*Абдухамирова Зулфия Абдулаевна, Директори шифохонаи марказии косметологии иш. Душанбе,, Email: zulpiniso@mail.ru, тел.: 907 80 22 99*

Дар мақола натиҷаҳои муолиҷаи беморони гирифтори шукуфаи ранга бо маводи муосири итраспор оварда шудааст. Муолиҷа ба 45 нафар гирифторони шаклҳои паҳншуда ва гайриоддии шукуфаи ранга (гурӯҳи асосӣ) дар вояи 250 мг/шабонарӯз дар тӯли 14 рӯз гузаронида шуд. Муолиҷа дар зери назорати усулҳои микроскопии люминестентӣ баргузор гардид. Барои баҳодиҳии объективии усули пешниҳодгардида, натиҷаҳои таҳқиқот бо гурӯҳи бемороне, ки ба онҳо маводи дермазол таъйин карда шуда буд, дар вояи 200мг/шабо-

нарӯз, муқоиса карда шуд. Таҳқиқоти санчишӣ пас аз анҷоми муолиҷа, сипас дар як моҳ як маротиба дар таҳқиқоти се моҳ гузаронида мешуд. Дар гурӯҳи асоси сиҳатёбии клиникӣ ва микологӣ дар 44 (97,8%), дар гурӯҳи муқоисавӣ бошад, дар 36 (81,8%) нафар беморон қайд гардид. Ҳамин тавр, таъсири муолиҷавии маводи зиддизамбуругии системавии итраспор дар мавриди муолиҷаи намуди паҳнгаштаи шукуфаи ранга хеле самаранок аст.

**Калимаҳои калидӣ:** шукуфаи ранга, итраспор, дермазол.

## СОВРЕМЕННЫЙ АНТИМИКОТИК ИТРАСПОР В ТЕРАПИИ РАЗНОЦВЕТНОГО ЛИШАЯ

З.А. Абдухамирова

*Абдухамирова Зулфия Абдулаевна, Директор Центральной косметологической лечебницы, Email: zulpinis@mail.ru, тел.: 907 80 22 99*

В статье приведены результаты лечения больных разноцветным лишаем современным препаратом итраспор. Лечение было проведено итраспором 45 больным с распространёнными и атипичными формами микоза (основная группа) в дозе 200 мг/сут в течение 14 дней. Терапия проводилась под контролем микроскопического, люминесцентного методов исследования. Для объективной оценки предложенного метода лечения результаты сравнивались с группой больных, которым назначался дермазол в дозе 200мг/сут (группа сравнения - 44

больных). Контрольное обследование назначали после окончания лечения, а в дальнейшем один раз в месяц в течение 3 месяцев. В основной группе клиническое и микологическое излечение получено у 44 (97,8%) в группе сравнения клиническое и микологическое излечение получено у 36 (81,8%) пациентов. Отмечается высокий терапевтический эффект системного антимикотика итраспора при лечении распространенной формы разноцветного лишая.

**Ключевые слова:** разноцветный лишай, итраспор, дермазол.



## MODERN ANTIMYCOTICS AND ITRASPOR IN THE THERAPY OF PITYRIASIS VERSICOLOR

Z.A. Abdurahimova

*Abdurahimova Zulfiya Abdullaeva, Director of central cosmetological clinic of Dushanbe, Email: zulpiniso@mail.ru, тел.: 907 80 22 99*

The article presents the results of treatment of patients with with a modern preparation of itraspor.

The treatment was carried out by itraspor in 45 patients with common and atypical forms of mycosis (the main group) in a dose of 200 mg/day during 14 days. The therapy was conducted under the control of microscopic, luminescent methods of investigation. For objective assessment of the proposed treatment method, the results were compared with a group of patients who received dermazole at a dose of 200 mg / day (the

comparison group were 44 patients). A follow-up examination was administered after the end of treatment, and subsequently once a month for 3 months, in the main group, clinical and mycological cure was obtained in 44 (97.8%) patients. In the comparison group, clinical and mycological cure was obtained in 36 (81.8%) patients. There was a high therapeutic effect of systemic antimycotic itraspor in the treatment of the widespread form of multi-colored lichen.

**Key words:** Pityriasis versicolor, itraspor, dermazole.

**Муҳиммият.** Бино ба маълумоти Ташкилоти умумичаҳонии тандурустӣ (ТУТ), тақрибан 20-30%-и аҳолии ҷаҳон аз сирояти микозӣ азият мекашанд. Мувоғиқи адабиёти ҷаҳонӣ аз чор як нафари сайёра аз замбуруғҳо сироят ёфтаанд (Куртигешева А.А., 2012; Framil V.M.S., 2010). Дар байни бемориҳои пӯст ва нохунҳо ба ҳиссаи сирояти микозҳо 37 - 42% рост меояд. Сирояти шукуфаи ранга ба категорияи сирояти микозӣ доҳил мешавад, ки бо паҳншавии умумӣ ва ҷараёни музмини тақроршаванд тавсиф мешавад (Корюкина Е.Б., 2010; Guisiano G. et al., 2010). Мутобиқи маълумоти Н.В. Фриго ва ҳамм. (2005), шукуфаи ранга тақрибан ба 10% аҳолӣ осеб мерасонад, ки ба ҳомилинӣ зиёд (90%)-и Malassezia марбут аст. Басомади беморшавӣ дар иқлими мӯътадил - 4-6% ва дар иқлими тропикию субтропикий -

50% -ро ташкил мекунад (Тарасенко Г.Н., 2006; Кутасевич Я.Ф., 2009; Ramadan S., 2012). Солҳои охир бо сабаби як қатор омилҳои объективӣ, ба монанди зиёдшавии хусусиятҳои вирулентии ангезандахо, ташаккули устувори ассотсиатсияи замбрӯғию бактериалӣ, зиёдшавии патологияи иловагӣ вобаста ба ҳолати бади эпидемӣ ва қасодии иқтисодию иҷтимоӣ шумораи беморони шукуфаи ранга афзудааст. Ҳангоми муолиҷаи сирояти замбуруғӣ доруҳои молиданини зиддимикозӣ ва пӯстпартоянда ба таври васеъ истифода мешаванд, ки ҳангоми муолиҷаи шаклҳои маҳдуди микоз самаранок ҳастанд. Дар ҳолати ба вукуъ омадани шаклҳои гайрихоси паҳншуда бошад, зуд-зуд тақроршавии бемори мушоҳида мешавад. Аз ин рӯ, мақсад аз таҳқиқоти мо омӯзиши самаранокии маводи зиддимикозии система-



вии итраспор ҳангоми муолиҷаи шаклҳои паҳншудаи шукуфаи ранга буд.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳқиқот дар кафедраи дерматовенерологияи ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино гузаронида шуд. Ба таҳқиқот 89 гирифтори бемории шукуфаи ранга, ки синну солашон аз 9 то 55-сола буданд, фаро гирифта шуданд. Синну соли миёнаи беморон  $25,9 \pm 0,9$ -ро ташкил кард: 60 (67,4%) -мард, 29 (32,6%) -зан. Сокинони шаҳр - 46,4%, сокинони деҳот - 53,6%-ро ташкил карданд. Барои муоинаи беморӣ мо усулҳои таҳқиқоти люминесентӣ ва микроскопиро истифода карда, pH, аракшорӣ, аутофлора ва хусусиятҳои бактериякӯшии пӯстро муайян кардем. Ҳангоми гузарондани муоина бо истифодай ҷароғи Вуд дар манбаи осеб рӯшноидиҳии хоси зард мушоҳида мешуд. Барои таҳқиқоти микроскопии замбуруг маҳлули 20%-аи гидрооксид калий истифода бурда мешуд. Маводи коркардшударо пас аз 30-40 дақиқа дар микроскоп мушоҳида мекардем. Дар маводи патологии тамоми беморон *Malassezia furfur* ошкор гардид. Муайянкунии аутофлораи пӯст тибқи усули У.К. Нобл (1946) гузаронда мешуд. Фаъолнокии хусусияти бактериякӯшии пӯстро тавассути усули пластинкаҳои тамосӣ тибқи И.И. Клемпарская (1966) муайян мекардем. Бо ин мақсад, ба сатҳи дохилии соид бо тампони пахтагӣ моддаи ҳалнашудаи ҷӯбчай рӯдаи дар 1 мл 1:800 бактерия-доштаро мемолидем. Сипас, ба ин минтақа шишаи ашёй бо агари зардӣ ва намакдошта гузошта мешавад. Пас аз 10-15 дақиқа аз лаҳзаи молидани моддаи ҳалнашудаи ҷӯбчай рӯда изи такрорӣ мегирифтем. Из (накш)-ҳоро муддати 18-24 соат дар термостат ҷойгир карда, пас аз ин колонияҳои рӯида ва фоизи хӯҷайраҳои фавтидаро ҳисоб ва

индекси бактериямаҳвунандагӣ (ИБ)-ро тибқи формулаи маҳсус муайян мекардем. Дар меъёр индекси бактериямаҳвунандагии пӯст ба 80-100% баробар аст. Барои муайянкунии pH-и пӯст дар беморони шукуфаи ранга усули колориметрӣ истифода карда шуд: раҳчаи қофази универсалии pH-индиқатории "Рифан"-ро ба пӯсти нам гузошта, ранги тафийрёфтаи он бо рангҳои стандартӣ муқоиса карда мешуд.

Барои баҳодиҳии босифати шиддатнокии аракшорӣ дар беморони мубталои шукуфаи ранга индиқатори шиддатнокии аракшории ИИП-01 истифода карда шуд. Ҳисоби майдони осебёбҳо мутобиқи усули "нӯҳ" ва "кафҳо" амалӣ карда мешуд. Коркарди омории натицаҳои таҳқиқот бо усулҳои умумиқабули омори вариатсионӣ ва таҳлили боэътиමодияти натицаҳо бо ёрии t-меъёҳрои Стюдент гузаронда мешуд.

**Натицаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** 45 нафар гирифтори бемории шаклҳои паҳншуда ва гайрихоси микоз (гуруҳи асосӣ) тавассути итраспор ба муолиҷа фаро гирифта шуданд. Муолиҷа зери назорати усулҳои микроскопӣ, люминесцентии таҳқиқот амалӣ карда шуд. Итраспор ба миқдори дар як шабонарӯз 200 мг муддати 14 рӯз таъйин карда мешуд. Барои баҳодиҳии объективии усули пешниҳодшудаи муолиҷа натицаҳо бо гуруҳи беморони шаклҳои паҳншудаи шукуфаи ранга, ки ба онҳо дермазол ба миқдори дар як шабонарӯз 200мг (гуруҳи муқоиса - 44 бемор) таъйин карда мешуд, муқоиса карда мешуданд. Муоинаи назоратиро пас аз анҷоми муолиҷа, минбаъд бошад, муддати 3 моҳ - дар як моҳ як маротиба таъйин мекардем. Натицаҳои муолиҷа ва муқоисаи меъёҳрои ғайрипараметрии ҳар ду гуруҳ дар ҷадвал оварда шуд.



## Чадвал

### Натицаҳои муолиҷаи беморони шаклҳои паҳншудаи шукуфаи ранга

№	Меърҳои муқоиса	Гурӯҳи асосӣ (n=45)		Гурӯҳи назоратӣ (n=44)		P
		Шумораи мутл.	P±m <sub>p</sub> , %	Шумораи мутл.	P±m <sub>p</sub> , %	
1.	Пухтан (сар овардан)-и манбаъҳо	44	97,8±2,2	36	81,8±5,8	<0,05
2.	Камшавии пӯстпартой	44	97,8±2,2	37	84,1±5,5	<0,05
3.	Вучуд надоштани унсурҳои нав	45	100	36	81,8±5,8	<0,01
4.	Вучуд надоштани рӯшноидихӣ	45	100	36	81,8±5,8	<0,01
5.	Озмоиши манфии Балзер	45	100	37	84,1±5,5	<0,01
6.	Мавҷуд набудани митселий	44	97,8±2,2	36	81,8±5,8	<0,05
7.	Шумораи беморони шифоёфта	44	97,8±2,2	36	81,8±5,8	<0,05
8.	Шумораи беморони холаташон бех таршуда	1	2,2±2,1	8	18,2±5,8	<0,05

Эзоҳ: р - муҳиммияти фарқиятҳои нишондиҳандаҳои гурӯҳи асосӣ ва гурӯҳи назоратӣ

**Ҳамин тавр**, ҳангоми таъйини маводи итраспор муддати 14 рӯз дар гурӯҳи асосӣ, шифоёбии клиникӣ ва микологӣ дар 44 (97,8%) бемор, беҳтаршавии ҳолат дар як нафар (2,2%) қайд шуд. Дар гурӯҳи назоратӣ шифоёбии клиникӣ ва микологӣ дар 36 (81,8%) бемор, беҳтаршавии ҳолат дар 8 (18,2%) бемор қайд шуд. Ҳангоми муолиҷа бо маводи итраспор дар тамо-

ми меърҳои ғайрипараметрӣ, фарқияти боэътиими омории муқаррар карда шуд, ки ба самарабахшии зиёди он дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ хулоса кардан имкон медиҳад.

**Хулоса.** Самарабахшии зиёди терапевтии маводи зиддии микозии системавии итраспор ҳангоми муолиҷа шакли паҳншудаи шукуфаи ранга қайд мешавад.

## АДАБИЁТ

1. Moralis P.M. Clinical aspects of patients with pityriasis versicolor seen at a referral center for tropical dermatology in Manaus, Amazonas, Brazil /P.M. Moralis, M.Z. Moreira Frota, M.G. Souza Cunha //An Bras Dermatol. - 2010. -Vol.85(6). - P.797 - 803.
2. Prevalence of Malassezia specie in pityriasis versicolor lesions in northeast Argentina / G. Giusiano [et al.] //Revista Iberoamericana de Micología. - 2010. -Vol. 27(2). - P.71-74.
3. Тарасенко Г.Н. Современные аспекты практической микологии /Г.Н. Тарасенко //Российский журнал кожных и венерических болезней. - 2006. - №6. - С. 49-61.
4. New aspects in the clinical course of pityriasis versicolor /V.M.S. Framil [et fl.] //An Bras Dermatol/ - 2011. - Vol.86(6). - P.1135-40.
5. Pityriasis versicolor: isolation and identification of the main species of Malassezia / VMS Framil [et al.] //An. Bras Dermatol. - 2010. - Vol.85(1). - P.111-4.



## БАЪЗЕ ҶАНБАҲОИ ПАТОГЕНЕЗИ ШУКУФАИ РАНГА ДАР ШАРОИТИ ИҚЛИМИ ГАРМ

З.А. Абдухамирова

*Абдухамирова Зулфия Абдулаевна, Директори шифохонаи марказии косметологии иш. Душанбе,, Email: zulpiniso@mail.ru, тел.: 907 80 22 99*

Дар мақола натиҷаҳои таҳқиқоти арақчудокунӣ ва pH - и пӯст дар шахсони солим ва беморони гирифтори шукуфаи ранга оварда шудаанд. Чи хеле, ки онҳо нишон медиҳанд, арақчудокунӣ дар ҳамаи мавзеъҳои пӯст дар беморон баланд буда, бо ҳарорати баланди муҳити атроф дар моҳҳои гар-

ми тобистон вобаста буд. Ин дар на-  
вбати худ, ба тарафи ишқорӣ майл кар-  
дани pH-и пӯст оварда расонд, ки за-  
минаи хуб барои афзоиши Malassezia  
furfur ва инкишофи шукуфаи ранга гар-  
дид.

**Калимаҳои калидӣ:** шукуфаи ранга,  
арақчудокунӣ, pH, Malassezia furfur.

## НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗНОЦВЕТНОГО ЛИШАЯ В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО КЛИМАТА

З.А. Абдухамирова

*Абдухамирова Зулфия Абдулаевна, Директор Центральной Косметологической лечебницы г. Душанбе, Email: zulpiniso@mail.ru, тел.: 907 80 22 99*

В статье приведены результаты ис-  
следований потоотделения и pH у здо-  
ровых лиц и у больных разноцветным  
лишаем. Как показывают исследова-  
ния, потоотделение во всех локализа-  
циях у всех больных было повышенено,  
что было связано с высокой темпера-  
турой окружающей среды в летнее вре-  
мя.

Это в свою очередь привело к сдви-  
гу pH в щелочную сторону, что явля-  
лось благоприятным фактором для  
роста Malassezia furfur и развития раз-  
ноцветного лишая.

**Ключевые слова:** разноцветный ли-  
шай, потоотделение, pH, Malassezia  
furfur.

## SOME ASPECTS OF THE PATHOGENESIS OF THE PITYRIASIS VERSICOLOR IN THE CONDITIONS OF HOT CLIMAT

Z.A. Abduhamidova

*Abduhamidova Zulfiya Abdulaevna, Director of central cosmetological clinic of Dushanbe, Email: zulpiniso@mail.ru, тел.: 907 80 22 99*

The article presents the results of a study of sweating and pH in healthy individuals and patients with Pityriasis

versicolor. As the studies show, sweating in all the study areas in patients with Pityriasis versicolor increased, which is



associated with a high ambient temperature. The increased sweating in its turn led to a shift in the pH of the skin in the alkaline side, which was favorable for the growth and reproduction of

**Мухиммият.** Шукуфай ранга сироти сатхии музмини занбурӯгӣ мебошад. Басомади дучоршавии дерматози мазкур дар иқлими мӯътадил аз 5 то 10% ва дар тропикҳо субтропикҳо, бо сабаби ҳарорати баланд ва намӣ то 40-50% мерасад [1-3]. Солҳои охир шумораи гирифторони бемории шукуфай ранга ба таври назаррас зиёд шудааст, ки аз баландшавии вирулентнокии ангезанда, ташаккулёбии устувори ассоциатсияи замбуруғию бактеријавӣ, зиёдшавии патологияи иловагӣ (масунӣ, нейроэндокринӣ, рагӣ) аз вазъияти бади эпидемиявӣ [4-6] вобаста аст.

Маълум аст, ки ҳангоми шароити муайян, ба монанди гипергидроз, тағиҷирёбии равандҳои химиявии арақшорӣ, гиперсекретсияи ғадудҳои ҷарбу, вайроншавии пӯстпартои физиологии қабати шоҳи забуруғҳои ҳамиртуруши комменсалӣ ба шакли патогенни митселиалий табдил меёбанд [7-12]. Оид ба нақши арақшории зиёд, тағиҷирёбии равандҳои химиявии арақшорӣ, инчунин оид ба омилҳои эҳтимолии инкишофи шукуфай ранга як қатор муаллифон, аз ҷумла V.M.S. Framil [et all] (2011), T.Sozi [et all] (2011), A.K Gupta (2003), А.Г. Гаждигороева (2008), А.Ю. Новоселова (2001), Г.Н Тарасенко (2006) ва диг. дар мақолаҳояшон маълумот додаанд. Аммо қайд кардан лозим аст, ки дар адабиёти дастрас доир ба муҳиммияти арақшорӣ ва тағиҷирёбихои pH ҳангоми инкишофи дерматоз маълумот мушоҳида намешавад, ки ин ҳолат дар инкишофи шу-

Malassezia furfur and the development of Pityriasis versicolor.

**Key words:** Pityriasis versicolor, sweating, pH, Malassezia furfur.

куфай ранга омӯзиши қисмҳои мазкури бемориоварро талаб меқунад.

**Мақсади таҳқиқот:** муайян кардани арақшорӣ ва pH-и пӯст дар гирифторони бемории шукуфай ранга.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Муддати солҳои 2008-2011 дар Беморхонаи шаҳрии клиникии №1 ш. Душанбе 110 гирифтори бемории шукуфай ранга муоина карда шуданд. Беморон аз рӯи ғурӯҳҳои синусолӣ ба таври зерин тақсим карда шуданд: 10-16-сола - 6 (5,45%), 17-25-сола - 53 (48,2%), 26-35-сола - 38 (34,5%), 36-45-сола - 4 (3,63%), 46-51-сола - 9 (8,2%). Мардҳо- 63,6% (70), занҳо 36,4% (40); сокинони деҳа 53,6%, сокинони шаҳр - 46,4%-ро ташкил карданд. Ғурӯҳи назоратиро 30 шахси солим ташкил мекард.

Ташхиси шукуфай ранга дар асоси симптомҳои мусбати Бене ва озмоиши Балсер, рӯшонойиҳии зардчатобу қаҳвагӣ зери ҷароғи Вуд, инчунин дар асоси ошкоркуни манзараи хоси микроскопии "спагеттӣ ва ғелакҳо" (спорроҳои гирдшакли дутарҳа ва гифҳои кӯтоҳи қаҷшуда) муайян карда шуд. Барои муайян кардани pH-и пӯст усули колориметри истифода шуд, ки мувоғики он раҳчаҳои қоғази универсалии pH-индиқатори "Рифан"-ро болои пӯсти нам гузошта, ранги тағиҷирёфтаи ўро бо ранги стандартӣ муқоиса мекардем. Барои баҳодиҳии босифати шиддатнокии арақшорӣ дар гирифторони бемории шукуфай ранга, индиқатори шиддати арақшории ИША-01-ро истифода намудем. Кори воситаи ҷонкуни шиддати арақшорӣ ба вобаста-



гии гузаронандаги он аз ҳавои нам асос ёфтааст. Бо зиёд шудани арақшори бадан намии ҳавои назди сатҳи пӯст меафзояд, ки дар навбати худ ба фаъолияти хуби воситаи ҷенкунии болои он ҷойгиршуда мусоидат меқунад.

Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо. Тавре аз ҷадвали 1 бармеояд, дар одамони солим микдори зиёди арақшорӣ дар зери бағал ( $75,2 \pm 0,6$ ) ва дар ҷинҳои қадкашак ( $77,9 \pm 0,4$ ) қайд мешавад.

### Ҷадвали 1

#### Натиҷаҳои таҳқиқоти арақшорӣ дар гирифткорони бемории шукуфаи ранга (n=110)

Мавқеъ	Гурӯҳи назоратӣ	Беморони шукуфаи ранга	P
1. Рӯй	$35,8 \pm 0,6$	$46,4 \pm 0,2$	<0,001
2. Гардан	$50,5 \pm 0,7$	$59,3 \pm 0,3$	<0,001
3. Сина	$44,8 \pm 0,6$	$55,0 \pm 0,2$	<0,001
4. Китф	$37,6 \pm 0,3$	$46,0 \pm 0,2$	<0,001
5. Соид	$42,5 \pm 0,3$	$49,6 \pm 0,3$	<0,001
6. Зери бағал	$75,2 \pm 0,6$	$85,3 \pm 0,2$	<0,001
7. Шикам	$54,9 \pm 0,4$	$59,1 \pm 0,3$	<0,001
8. Тахтапушт	$47,4 \pm 0,3$	$55,2 \pm 0,2$	<0,001
9. Ҷинҳои қадкашак	$77,9 \pm 0,4$	$85,2 \pm 0,3$	<0,001

P - эътиомодияти фарқияти нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ.

Дар муқоиса бо шахсони солим, нишондиҳандаҳои арақшорӣ, ки ба ҳисоби миёна  $51,8 \pm 0,46$ -ро ташкил кард, дар гирифткорони бемории шукуфаи ранга арақшории аз ҳад зиёди тамоми мавқеъҳои бадан мушоҳида шуд ва ба ҳисоби миёна  $60,1 \pm 0,24$ -ро ташкил кард. Сабаби арақшории аз ҳад зиёд ҳарорати баланди фасли то-бистон вобаста буд, ки дар навбати

худ ин фасли тафсони сол ба такрор-шавии суд-зуди мизози мазкур боис шуд.

Дараҷаи pH-ро дар пӯсти рӯй, гардан, сина, китф, зери бағал, соид, шикам, тахтапушт ва ҷинҳои қадкашак баҳодиҳӣ кардем. Меъёри дараҷаи нишондиҳандаҳои туршид дар қисмҳои гуногуни пӯст (гурӯҳи назоратӣ) ва гирифткорони бемории шукуфаи ранга дар ҷадвал нишон дода шудааст.

### Ҷадвали 2

#### Натиҷаҳои таҳқиқоти pH-и пӯст дар гирифткорони бемории шукуфаи ранга (n=110)

№	Мавқеъ	Гурӯҳи назоратӣ	Беморони шукуфаи ранга	P
1. Рӯй	$5,04 \pm 0,004$	$6,04 \pm 0,001$	<0,001	
2. Гардан	$5,06 \pm 0,005$	$6,05 \pm 0,003$	<0,001	
3. Сина	$5,03 \pm 0,004$	$5,43 \pm 0,007$	<0,001	
4. Китф	$5,04 \pm 0,005$	$6,07 \pm 0,002$	<0,001	
5. Соид	$5,58 \pm 0,003$	$6,07 \pm 0,002$	<0,001	
6. Зери бағал	$5,86 \pm 0,005$	$7,15 \pm 0,002$	<0,001	
7. Шикам	$5,36 \pm 0,004$	$6,07 \pm 0,006$	<0,001	
8. Тахтапушт	$5,12 \pm 0,004$	$6,06 \pm 0,007$	<0,001	
9. Ҷинҳои қадкашак	$5,86 \pm 0,004$	$7,12 \pm 0,002$	<0,001	

P - эътиомодияти фарқияти нишондиҳандаҳо дар муқоиса бо гурӯҳи назоратӣ.



Тавре, ки аз ҷадвали 2 аён аст, зимни таҳқиқоти ҳамаи қисмҳои пӯсти гирифторони шукуфаи ранга зиёдшавии боэъти модии рН-и пӯст мушоҳид агардид, ки дар муқоиса бо нишондиҳандай миёнаи  $5,33 \pm 0,004$  дар шахсони солим  $6,23 \pm 0,003$ -ро ташкил дод, ки аз арақшории зиёд дар фасли гармои сол вобастааст. Ин омил боиси тағйирёбии рН-и пӯст ба тарафи иш-

корӣ шуд, ки ин ҳолат дар навбати худ барои афзоиши *Malassezia furfur* шароити мусоид фароҳам овард.

Ҳамин тавр, арақшории зиёди гирифторони бемории шукуфаи ранга боиси тағйирёбии рН-и пӯст ба тарафи ишқорӣ шуда, ба колонизатсияи пӯст бо микроорганизмҳои бемориовар ва камшавии хусусиятҳои бактеријакуши пӯст мусоидат меқунад.

## АДАБИЁТ

1. Родионов А.Н. Грибковые заболевания кожи: руководство для врачей/А.Н. Родионов. - 2-е изд., исправленное. - СПб.:Издательство Питер. - 2000. - 207с.
2. Moralis P.M. Clinical aspects of patients with pityriasis versicolor seen at a referral center for tropical dermatology in Manaus, Amazonas, Brazil/P.M. Moralis, M.Z. Moreira Frota, M.G. Souza Cunha//An. BrasDermatol. - 2010 - Vol.85(6). - P.797 - 803.
3. Pityriasis versicolor: A clinicomycological and epidemiological study from a tertiary care hospital /S.K. Chosh [et al.]//Indian J of Dermatol. - 2008. - Vol.53. - P.182-185.
4. Prevalence of *Malassezia* specie in pityriasis versicolor lesions in Argentina/G.Giusiano [et al.]//Revista iberoamericana de Micologia. - 2010. - Vol. 27(2). - P.71-74.
5. Evalution of pityriasis versicolor in prisoners: A cross-sectional study/A. Salahi-Moghaddam [et al.]//Indian J of Dermatology, Venerology and Leprology. - 2009. - Vol.75(4). - P.379-382.
6. Bhargava P. Tinea versicolor localized to dorsal surface of hands and feet - A rare presentation in childhood/P.Bhargava, C.M. Kuldeep, N.K. Mathur//Indian Journal of DermatologuVenerology and Leprology. - 1997. - Vol.63. - №6. -P.382-383.
7. Клинико-иммунологические аспекты и лечение разноцветного лишая. /М.Е. Скурихина [и др.]//Российский журнал кожных и венерических болезней. - 2003. - №2. - С.46-48.
8. Тарасенко Г.Н. Современные аспекты практической микологии /Г.Н. Тарасенко//Российский журнал кожных и венерических болезней. - 2006. - №6. - С.49-61.
9. New aspects in the clinical course of pityriasis verzicolor/V.M.S. Framil [et al.]//An Bras Dermatol/ - 2011. -Vol.86(6). - P.1135-40.
10. Study of the distribution of *Malassezia* species in patients with pityriasisversicolor and healthy individuals in Tehran, Iran/B. Tarasooie [et al.]//BMC Dermatology/ - 2004. -Vol.4. - P.1-6
11. Diffonzo E.M. Skin diseases associatedwith *Malassezia* species in humans. Clinical features and diagnostic criteria /E.M. Diffonzo, E. Faggi//Parassitologia. - 2008. Vol.50(1-2). - P.69-71
12. Pityriasis versicolor: isolation and identification of the main species of *Malassezia* /VMS Framil [et al.]//An. Bras Dermatol. - 2010.-Vol.85(1). - P.111-4



## САБАБҲОИ ТАШАККУЛИ ХАДШАҲОИ КЕЛОИДӢ ДАР ДУХТАРҲО

**М.С. Валиева, К.М. Мухамадиева**

Кафедраи дерматовенерология (мудири кафедра д.и.т. К.М. Мухамадиева)- и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Валиева Мухаббат Сайдалиевна, ассистенти кафедраи дерматовенерологии  
Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail:  
mihabbat\_v71@mail.ru, тел.: 919 24 21 34*

*Мухамадиева Кибриёхон Мансуровна, мудири кафедраи дерматовенерологии  
Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: kibriyo  
67@mail.ru, тел.: 931 27 75 75*

Омилҳои хавфовари инкишофи хадшашои келоидӣ синну сол, навъи пӯст, намуди заррарёбӣ мавқеи осеб, мавҷудияти сироят ё илтиҳоб ва анамнези оиласвӣ мебошанд. Хавфи нисбатан бештари бавучудоии хадшашои келоидӣ дар синни қӯдакӣ, наврасӣ ва ҷавонӣ вучуд дорад. Исбот шудааст, ки ба ин синну сол 34% ҳамаи ҳолатҳои инкишофи хадшашои келоидӣ рост меояд. Ақидае вучуд дорад, ки омили асосии мусоидаткунанда дар инкишофи хадшашои келоидӣ фабъолнокии гормоналӣ мебошад.

Бо мақсади омӯзиши ҳолати эндокринии 47 духтари гирифтори хадшашои келоиди пӯсти синну солашон аз 14 то 20-сола дараҷаи гормонҳо дар зардобаи хун (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстра-

диол, прогестерон, тестостерон, тироксини тиреотропнӣ ва трийодтиронин) ба таҳқиқот фаро гирифта шуданд. Дар 61,7% ҳолат баландшавии дараҷаи гормони лютеинӣ, гормони фолликулости-мулятсиякунанда ба дараҷаи пролактин ошкор карда шуд. Дар 34% ҳолат баландшавии дараҷаи миёнаи гормони триотропнӣ ва паствавии дараҷаи тироксини трийодтиронин қайд шуд. Баландшавии дараҷаи эстрadiол ва паствавии прогестерон дар 25,5% ҳолатҳо қайд шуд. Яъне, вайроншавиҳои ҳолати гормоналӣ ба пешгӯии номатлуб ҷиҳати ташаккулёбии хадшашои келоидӣ ишора мекунанд.

**Калимаҳои калидӣ:** хадшашои келоидӣ, гормонҳо.

## ПРИЧИНЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЕЛОИДНЫХ РУБЦОВ У ДЕВУШЕК

**М.С. Валиева, К.М. Мухамадиева**

Кафедра дерматовенерологии (заведующая кафедры д.м.н.  
К.М. Мухамадиева) ТГМУ имени Абуали ибни Сино

*Валиева Мухаббат Сайдалиевна, ассистент кафедры дерматовенерологии  
Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни  
Сино, E.mail: mihabbat\_v71@mail.ru, тел.: 919 24 21 34*

*Мухамадиева Кибриёхон Мансуровна, заведующая кафедры дерматовенерологии  
Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни  
Сино, E.mail: kibriyo 67@mail.ru тел.: 931 27 75 75*



Факторами риска развития келоидных рубцов являются возраст, тип кожи, тип повреждения, локализация повреждения, наличие инфекции или воспаления, семейный анамнез. Более высокий риск появления келоидных рубцов существует в детском, подростковом и молодом возрасте. Доказано, что на этот возраст приходится 34% всех случаев развития келоида. Существует мнение о том, что основным предрасполагающим фактором в развитии келоидных рубцов является гормональная активность.

С целью изучения эндокринного состояния у 47 девушек с келоидными рубцами кожи в возрасте от 14 до 20 лет исследовали уровень гормонов в сыво-

ротке крови (ФСГ, ЛГ, пролактин, эстрадиол, прогестерон, тестостерон, тиреотропный, трийодтиронин и тироксина). В 61,7% случаев выявлено повышение уровня лютеинизирующего гормона, фолликулостимулирующего гормона и уровня пролактина. В 34% случаев отмечалось повышение среднего уровня тиреотропного гормона и снижение уровня трийодтиронина и тироксина. Повышение уровня эстрадиола и снижение уровня прогестерона отмечалось в 25,5% случаев. То есть, нарушения гормонального статуса указывают на неблагоприятный прогноз в плане формирования келоидных рубцов.

**Ключевые слова:** келоидные рубцы, гормоны.

## THE REASONS OF FORMATION OF KELOID SCARS AT GIRLS

**K.M. Muhamadieva, M.S. Valieva**

Dermatovenerology department of Avicenna TSMU (head of the department MD,  
K.M. Muhamadieva)

**Muhamadieva Kibriehon Mansurovna**, head of Dermatovenerology department of Avicenna TSMU. E.mail: kibriyo 67@mail.com tel: +992 931 27 75 75

**Valieva Muhabbat Saidalievna**, assistant of Dermatovenerology department of Avicenna TSMU. E.mail: muhabbat\_v71@mail.ru, tel: +992 919 24 21 34

**Introduction:** It is known that the risk factors for the development of keloid scars are the age, type of skin, damage type, localization of damage, infections or inflammation, family anamnesis. A higher risk of keloid scarring exists in childhood, adolescence and young age. It is proved that 34% of all cases of development of a keloid are the share of this age. There is an opinion that the main contributing factor in development of keloid cicatrixes is the hormonal activity.

**Aim:** Study of endocrine status in girls with keloid scars.

**Methods of investigation:** There were examined 47 girls with keloid scars aged from 14 to 20. Patients were measured anthropometric indicators, ultrasound of the thyroid gland, ultrasound of the ovaries. The hormonal status was examined by determining hormones in serum.

**Results:** In 61.7% of cases is noted the increase of luteinizing hormone, follicle-stimulating hormone and prolactin level. In 34% of cases is noted a rising of the average level of thyroid stimulating hormone and the decrease of level of thyrotrophic



hormone and thyroxin. Higher level of estradiol and decrease of level of progesterone was noted in 25.5 % of cases.

Conclusions: Endocrine pathology is risk factors of keloid scars, in 61.7% are

Мухиммият. Маълум аст, ки омилҳои хатари пайдо шудани хадшаҳои келоидӣ, синну сол, намуди пӯст, намуди осеб, ҷойгиршавии осеб, мавҷудияти сироят ё илтиҳоб, анамнези оилавӣ ба ҳисоб мераванд. Хадшаҳои келоидӣ дар мардҳо ва занҳо як хел ба назар мерасад ва дар ҳар як синусол пайдо шуда метавонад [1]. Аммо хатари нисбатан зиёдтари пайдо шудани хадшаҳои келоидӣ дар сину соли кӯдакӣ, наврасӣ ва ҷавонӣ ба назар мерасад. Одамони синну соли аз 10 то 30 сол бештар ба осеб дучор мешаванд [1,2]. Ҳамаи протсесҳои баркароршавӣ, аз ҷумла синтези коллаген дар ҳуҷайраҳои пӯст дар синну сол бештар ба таври динамикӣ мегузаранд. Ислот карда шудааст, ки дар ин синну сол 34%- и ҳамаи ҳолатҳои пайдошавии келоидҳо рост меоянд. Дар ин маврид, чунин ақидае ҳаст, ки омили асосии пайдошавии хадшаҳои келоидӣ фаълонокии гормоналӣ аст, ки дар даҳсолаи дуюми ҳаёт ба назар мерасад [3,4]. Ба ақидаи як гурӯҳ муаллифон дар пайдошавии хадшаҳои келоидӣ кортикостероидҳо нақши муҳим доранд, ки дар даҳсолаи дуюми зиндагӣ ба амал меояд [4,5]. Муаллифони дигар чунин меҳисобанд, ки пайдошавии хадшаҳои патологии пӯст бо эстрогенҳо вобастаанд ва чунин хулоса бароварданд, ки баъди ҳайзбинӣ регрессияи ҳуд ба ҳудии келоидҳо ё пурра нест шудани онҳо сар мешавад [5]. Натиҷаҳои таҳқиқотҳои Т.Г. Тенчурина (2004) нишон доданд, ки зиёд шудани миқдори омилҳои инкишоф ва тиреотропин дар

due to hypothalamic syndrome, in 25.5% enamelic stroke and 21.3% due to polycystic ovary.

**Keywords:** keloid scars, hormonal status

занҳо, аз вайроншавии протсесҳои метаболикӣ гувоҳӣ медиҳанд ва баъди ҷарроҳҳои пластикӣ дар ташаккули хадшаҳои келоидӣ нақши муҳим доранд [5].

Мақсади таҳқиқот омӯзиши статуси эндокринии духтарони дорои хадшаҳои келоиди пӯст мебошад.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Таҳти муоина 47 нафар духтарони дорои хадшаҳои келоидӣ қарор гирифтанд, ки синну солашон аз 14 то 20 сол буд ва бо шикоят аз доштани хадшаҳои келоидии пӯст муроҷиат карданд: посттравматикӣ - 12; ҳуд ба ҳудӣ - 14; баъдичарроҳӣ - 12; постакне - 9. Дар беморон нишондиҳандаҳои антропометрӣ, УСО-и ғадути сипаршакл, УСО-и тухмдонҳо ҷонваринӣ ҳуд. Статуси гормоналиро бо роҳи муайян кардани гормонҳо дар зардоби ҳун (ГФС, ГЛ, про-лактин, эстрadiол, прогестерон, тестостерон) ва метаболикӣ (тиреотропин-ТТГ, трийодтиронин- Т3, тироксин-Т4) таҳқиқ карданд. Соҳтор ва микдори патологияи экстрагениталӣ баъди муоина кардани мутахассисони дигар (эндокринолог, терапевт, невропатолог, гинеколог) муайян карда шуд.

Натиҷаҳои ба даст овардашуда. Дар 25 духтари (53,2%) дорои хадшаҳои келоидии пӯст алломатҳои синдроми гипоталамикии давраи пубертатӣ, дар 12 (25,5%) беморон ҷоғари эндемикии вазнинии дараҷаҳои гуногун ва дар 10 нафар (21,3%) тағијиротҳои поликистоизии тухмдонҳо ошкор карда шуд.

Дар натиҷаи таҳқиқотҳои гузаронидашудаи 29 (61,7%) духтарони дорои



хадشاҳои келоидӣ ва синдроми гипоталамикӣ ҳамроҳшуда баландшудани сатҳи баланди гормони лютеинизатсионӣ (ГЛ), гормони фолликулостимулятсиякунанда (ГФС) ва сатҳи пролактин (ПРЛ) ба мушоҳида расид. Дар 16 (34%) духтарони дорои ҷогари эндемикӣ баланд шудани сатҳи миёнаи гормони тиреотропӣ (ГТТ) ва паст шудани сатҳи трийодтиронин (Т3) ва тироксин (Т4) ба назар расид.

Ба таври эътиимодбахш баланд шудани сатҳи эстрadiол ва паст шудани сатҳи прогестерон дар 12 (25,5%) духтарони дорои поликистози тухмдонҳо ба мушоҳида расид.

Таҳлили ҳолати қиширҳои пӯст фоизи бештарини таркиби келоид, гирсутизм ошкор карда шуд, ки дар гурӯҳи духтарони дорои синдромӣ гипоталамикӣ - 24 (96%) ва поликистози тухмдонҳо - 7 (70%), дар духтарони дорои ҷогари эндемикӣ ин фоиз 50% (6 патсиент) буд. Яъне хадшаҳои келоидӣ дар духтарон дар заманаи синдроми гипоталамӣ ва поликистози тухмдонҳо пай-

до мешаванд. Ҷоғари эндемикӣ низ омили ҳатари пайдошавии хадшаҳои келоидии пӯст мебошад, вале дар муқоиса бо синдроми гипоталамикӣ ва поликистози тухмдонҳо камтар аст.

Ҳамин тавр, ташаккули хадшаҳои келоидӣ дар заманаи фаъолшавии гипоталамус бо афзудани гормонҳои тропӣ дар гипофиз ба амал меоянд, ки ин ҳангоми синдроми гипоталамӣ мушоҳида мешавад ва боиси номутаносибии механизми мураттаби системаи гипоталамус - гипофиз - гадудҳои переферии эндокринӣ мегарданд. Патологияи эндокринӣ омили ҳатари ташаккулёбии хадшаҳои келоидӣ ба ҳисоб меравад, ки дар 61,7% ҳолатҳо таввасути синдроми гипоталамӣ, дар 25,5%- и ҳолатҳо ҷоғари эндемикӣ, 21,3%- поликистози тухмдонҳо ба амал меоянд. Мавҷудияти ҳолатҳои гиперэндрогенӣ (зиёд шудани чарбҷудошавӣ, акне, гирсутизм) аломатҳое мебошанд, ки аз пешгӯии бад ҷиҳати ташаккули хадшаҳои келоидӣ ба ишора мекунанд.

## АДАБИЁТ

1. Gauglitz GG, Kortring HC, Pavicic T, Rucicka T, Jeschke MG. Hypertrophic scarring and keloids: pathomechanisms and current and emerging treatment strategies. Mol Med 2011;17(1-2):113-25.
2. Прогнозирование избыточного рубцеобразования в хирургии /П.М. Лавршин [и др] //Хирургия - 2007. - том 8.- выпуск № 2. - С. 42-43
3. Fearnonti R, Bond J, Erdmann D, Levinson H. A review of scar scales and scar measuring devices. Eplasty 2010;10: e43.
4. Павлович В.А., Эзрохин В.М. Опыт лечения и профилактики рубцов келоидного и гипертрофического характера в области лица и шеи. // Стоматология. - 2008.- № 2.- том 87.- С. 46-49
5. Тенчурина Т.Г, Некоторые аспекты клеточной регуляции в процессе заживления ран после маммопластики//Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии, 2004, №4, с.152-153



## МУАЙЯН КАРДАНИ САМАРАНОКӢ ВА БЕХАВФИИ МУОЛИЧА БО МАВОДИ ДОРУИИ БЕМОРИҲОИ ФАЙРИСИРОЯТИИ СИСТЕМАИ ДИЛУ РАГҲО ДАР ПАТСИЕНТОНИ КӮҲАНСОЛ

М.Ч. Мирзокалонова, М.Ч. Ёдгорова

Кафедраи тибии оилавии №2 (мудири кафедра н.и.т. дотсент  
М.Ч. Ёдгорова)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Мирзокалонова Моҳира Ҷалоловна, дотсенти кафедраи тибии оилавии №2-и  
Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел.: 918-  
56-26-47*

*Ёдгорова Майрам Ҷумахоновна мудири кафедраи н.и.т. дотсент кафедраи тиб-  
ии оилавии №2 Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни  
Сино, тел.: 918-73-80-09*

Хусусиятҳои ба фармакокинетика ва фармакодинамикаи препаратҳо таъсиrrрасонандай мубодилаи моддаҳо дар кӯҳансолон проблемаи муҳим мебошад. Организми одами солхӯрда аксар вақт қудрат надорад вояи стандартии маводи ба қалонсолон ба назар гирифташударо тоб орад. Барои муолиҷа бо маводи доруии патсиентони кӯҳансоли аз бемориҳои гайрисироятии системаи дилу рагҳо азият қашанда ингибиторҳои АПФ, диуретикҳо,  $\beta$ -

адреноблокаторҳо, анатагонистҳои калсий ва статинҳо дорои самарабахшию тобоварии хуб ва бехавфии нисбатан камтар мебошанд. Беҳтар кардани сифати муолиҷаи патсиентони кӯҳансол ба паст шудани нишондиҳандаҳои фавтияти бемориҳои дилу рагӣ боис мешавад.

Калимаҳои калидӣ: муолиҷа, патсиентони кӯҳансол, маводи доруи, бехавфии муолиҷа, самарабахшию тобоварии муолиҷа.

## ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИКАМЕН- ТОЗНОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕРДЕЧНО- СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

М.Дж. Мирзокалонова, М.Дж.Ёдгорова

Кафедра семейной медицины №2 (зав. кафедра М.Дж. Ёдгорова)  
ТГМУ им. Абуали ибни Сино

*Мирзокалонова Моҳира Джалоловна, к.м.н., доцент кафедры семейной медицины №2 Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, тел: 918-56-26-47*

*Ёдгорова Майрам Джумахоновна, зав. кафедры, к.м.н., семейной медицины №2 Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, тел.: 918-73-80-09*

Особенности обмена веществ у пожилых, влияющие на фармакокинетику и фармакодинамику препаратов, являются актуальной проблемой. Организм



пожилого человека часто не в состоянии перенести, рассчитанную на взрослого стандартную дозировку препарата. Изучить эффективность и безопасность медикаментозного лечения неинфекционных заболеваний (НИЗ) сердечно-сосудистой системы (ССС) у пациентов пожилого возраста для улучшения качества лечения. Для медикаментозного лечения пациентов пожилого возраста, страдающих НИЗ ССС, хорошей эффективнос-

тью, переносимостью и относительно низкой безопасностью обладают следующие препараты: ингибиторы АПФ, диуретики,  $\beta$ -адреноблокаторы, антагонисты кальция, статины. Улучшение качества лечения пациентов пожилого возраста привело к снижению сердечно-сосудистой смертности.

**Ключевые слова:** лечения, пожилого возраста, препараты, безопасности, эффективностью.

## DETERMINATION OF EFFICIENCY AND SAFETY OF DRUG TREATMENT OF NONINFECTIOUS DISEASES OF CARDIOVASCULAR SYSTEM AT PATIENTS OF ADVANCED AGE

**M.J. Mirzokalonova, M.J. Yodgorova**

Department of family medicine №2 of Avicenna TSMU (head of the department  
c.m.s. associate professor Yodgorova M.J.)

*Mirzokalonova Mohira Jalolovna, c.m.s., assosiate professor of family medicine department №2 of Avicenna Tajik State Medical University, tel. 918-56-26-47*

*Yodgorova Mayram Jumakhonovna, c.m.s., assosiate professor of family medicine department №2 of Avicenna Tajik State Medical University, tel.918-73-80-09*

The peculiarities of a metabolism at elderly influencing a pharmacokinetics and a pharmacodynamics of drugs are an actual problem. The organism of an elderly person is often unable to survive the calculated an adult's standard dosage. To study the efficiency and safety of drug treatment of non-infectious diseases of cardiovascular system in elderly patients to improve the quality of treatment.

**Мухиммият.** Хусусиятҳои ба фармакокинетика ва фармакодинамикаи препаратҳо таъсиррасонандай мубодилаи моддаҳо дар кӯҳансолон проблемаи муҳим мебошад. Организми одами солҳӯрда аксар вакт қудрат надорад вояи стандартии маводи ба калонсолон ба назар гирифташударо толб

For drug treatment of advanced age patients suffering from cardiovascular system that are not infectious, good efficacy, perieosisis and relatively low safety are possessed by the following drugs: ACE inhibitors, diuretics,  $\beta$ -adrenoblockers, statins. Improvement of quality of treatment of advanced age patients led to a decrease of a cardiovascular mortality.

**Key words:** treatment, advanced age, preparation, safety, efficiency.

орад. Тағиирёбихои физиологии марбути пиршавии организм гузаронданни муолиҷа бо маводи доруиро душвор ва хавфи таъсирҳои иловагии маводи доруориро зиёд меқунанд. Такрибан 3/4 ҳолати фавт аз бемории ишемии дил (БИД) дар байни шахсони аз 65-сола боло рӯй медиҳад ва так-



рибан 80% шахсони аз инфаркти миокард фавтида ба ин гурӯҳи синнусолӣ дотааллук доранд [1].

Тагийирёбихои синнусолӣ ба равандҳои абсорбсия (истихроҷ), таксимшавии метаболизм ва ихроҷи дору аз организм таъсир мерасонанд [2].

Пиршавии бемайлони аҳолии мамлакатҳои тараққикарда дар соҳтори умумии беморшавиҳо шумораи бемориҳои дилу рагҳоро зиёд карда, ба зиёдшавии шумораи патсиентони кӯҳансол дар амалияи табибони бисёр ихтиносҳо боис мешавад. Аз ин сабаб, доностани ҷанбаҳои гериатрии кардиология - унсури муҳимми дониши на танҳо табиб-кардиологи мусоир, гериатр, балки табиби оиласирӣ низ мебошад.

Ҳангоми таъйини муолиҷаи кӯҳансолон доностани ҳусусиятҳои ҷараёни бемориҳо дар кӯҳансолӣ, ҳусусиятҳои мубодилаи моддаҳо дар кӯҳансолон, ки ба фармакокинетика ва фармакодинамикаи маводҳо таъсир меқунанд, доностани муҳим аст [2, 3].

**Мақсади таҳқиқот** - омӯхтани самараноӣ ва бехавфии муолиҷа бо маводи доруи бемориҳои гайрисироятӣ (BFC)-и системаи дилу рагҳо (СДР) дар патсиентони кӯҳансол бо мақсади беҳтар карданни сифати муолиҷа.

**Мавод ва усулҳо.** Дар пойгоҳи Маркази шаҳрии саломатӣ (МШС)-и №3-и ш.Душанбе с.2015-2016 таҳқиқоти 79759 патсиенти барои ёрии тиббӣ муроҷиаткарда гузаронда шуд, ки аз инҳо 1739 нафар патсиенти кӯҳансол буданд. Ҳамагӣ гирифторони BFC СДР 236 нафар ошкор шуд, ки байни онҳо мубталои гипертонияи шарёни (ГШ) - 62 (26,2%), норасоии музмини дил (НМД) - 63 (26,7%), бемории ишемӣ таҳқиқот - 43 (18,2%), инфаркти миокард - 30 (12,7%), ревматизм - 29 (12,4%),

дистонияи нейротиркуляторӣ - 5 (2,2%), миокардит - 4 (1,7%). Аз рӯи нишондиҳандаҳо ба беморон таҳқиқоти озмоишгоҳӣ (таҳлили умумии хун, пешоб, биохимияи хун) ва усулҳои таҳқиқоти асбобӣ (ЭКГ, ТУС, эхокардиограмма) саволу ҷавоби табиб бо бемор доир ба реаксияҳои номатлуб, таҳлили дақиқи ҳуҷҷатҳои зарурии тиббӣ, муоинаҳои клиникии функцияи роҳи ҳозима, системаи хунофарӣ, функцияҳои гурдаҳо, чигар, ҳолати системаи дилу рагҳо, ҷенқунии фаъоли ФШ, басомади қашишҳӯрии дил (БҚД), сабти ЭКГ гузаронда шуд. Муолиҷа бо маводи доруӣ мутобиқи протоколҳо гузаронда мешуд [4].

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Дар байни 63 патсиенти аз НМД азияткашанда шахсони аз 60 то 70-сола 9,5% ва аз 70-сола боло 90,5%-ро ташкил карданд. Ҳангоми таҳқиқоти 62 бемори ГШ нисфи зиёди патсиентон - 43 (69%) аз 60 то 70-сола, бοқимонда 19 (31%) нафар аз 70-сола боло буданд. Гирифторони БИД-и аз 60 то 70-сола 39,5% ва тақрибан 60%-ро шахсони аз 70-сола боло ташкил карданд. Муолиҷа бо маводи доруи патсиентони кӯҳансоли мубталои патологияи мазкур ингибиторҳои АПФ, диуретикҳо, анатагонистҳои калсий, ?-адреноблокаторҳо ва статинҳо ҳамчун маводи зиндамонӣ ва сифати ҳаётро беҳтаркунандаро дар бар мегирифт. Ҳангоми таҳиаритмияҳои болоимеъдавӣ зимни НМД ба патсиентон иловатан дигоксин таъйин карда мешуд.

Дар таҳқиқот бартарии истифодаи блокатори каналҳои калсий амлодипин дар вояи 5-10 мг/дар як шабонарӯз мушоҳид шуд, ки ҳангоми он басомади лаҳзаҳои ишемияи миокард дар 18% ҳолат ва камшавии вазни миокарди меъдаҷаи чап дар 20% қайд шуд. Да-



вомнокии таъсири маводи амлодипин 24 соат мебошад, ки ба истеъмоли яккарата дар як шабонарӯз мусоидат меқунад ва мувофиқии истеъмолро таъмин менамояд.

Дар таҳқиқот таъсири истеъмоли бардавоми маводи правастатин (40 мг/дар як шабонарӯз) ба чараён ва оқибатҳои БИД ва басомади инсултҳо дар кӯҳансолони гирифтори БИД ё омилҳои хавфовари инкишофи он омӯхта мешуд. Муолиҷаи патсиентони мубтaloи БИД бо маводи правастатин муддати 6 моҳ ба паст шудани сатҳи липопротеидҳои зичии ками плазмаи хун ба 34% мусоидат ва хавфи муштараки фавт аз БИД-ро ба 19% кам кард. Дар гурӯхи муолиҷаи фаъол тағйироти боэътиими хавфи нисбии инсултҳо мушоҳида нашуд, ҳол он ки хавфи маҷмӯии хавфи нисбии фавт аз БИД ва инсулт ба 23%; фавтият аз БИД дар байни истеъмолкунандагони маводи правастатин 24% кам шуд. Дар таҳқиқот тобоварии хуби истеъмоли бардавоми маводи правастатин дар таркиби муолиҷаи муштарак қайд шуд: миопатия, дисфункцияи ҷигар, бадшавии оморан мухими хотира мушоҳида нашуд.

Дар муолиҷаи ГШ дар патсиентони кӯҳансол дар 90% ҳолат диуретикҳои калийнигоҳдорандა ва тиазидшакл дар якчоягӣ бо ингибитори АПФ (периндоприлом) таъйин карда шуд, ки ба пастшавии назарраси ФШ дар 180 (76%) патсиент, камшавии басомади лаҳзаҳои ишемияи миокард дар 20 (8,4%) ҳолат мусоидат карда, дар 26 (11%) ҳолат кризи гипертонӣ пешгирий карда шуд.

Ингибиторҳои АПФ барои ду гурӯхи беморони кӯҳансол: гурӯхи якум - ГШ бо дисфункцияи меъдаҷаи чап ва норасони дил, гурӯхи дуюм - ГШ бо диабети қанди ҳамроҳикунанда таъйин карда мешуд. Тахлили натичаҳои таҳқиқоти клиникӣ нишон дод, ки пастшавии фаъоли ФШ бо камшавии фавтияти дилу рагҳо дар 23% ҳолат, БИД-19%, норасони дил - 48%, басомади инсултҳо дар 34% ҳамроҳикунанда буд.

Ҳангоми ба беморон таъйин кардани  $\beta$ -адреноблокаторҳо дар 12 (5%) ҳолат брадикардия - 7 (2,9%), заифӣ 5 (2%), хоболудӣ 4 (1,6%), гипотонияи шарёни 4 (1,6%), бад шудани хунгардиши андомҳо дар 3 (1,2%) ҳолат қайд шуд. Ҳангоми истифодаи антагонистҳои калсий низ дар намуди варамҳои периферӣ - 4 (1,6%), гипотонияи шарёни - 2 (0,8%), қабзият дар 3 (1,2%) ҳолатҳо таъсирҳои иловагӣ мушоҳида шуд. Сардардӣ дар 3 (1,2%) ва бехушшавӣ дар 2 (0,8%) ҳолат пас аз истеъмоли нитратҳо қайд шуд.

**Хулоса.** 1. Барои муолиҷа бо маводи доруии патсиентони кӯҳансоли аз бемориҳои гайрисироятии системаи дилу рагҳо азияткашанда ингибиторҳои АПФ, диуретикҳо,  $\beta$ -адреноблокаторҳо, антагонистҳои калсий ва статинҳо дорои самарабахшию тобоварии хуб ва бехавфии нисбатан камтар мебошанд.

2. Беҳтар карданси сифати муолиҷаи патсиентони кӯҳансол ба паст шудани нишондиҳандаҳои фавтияти бемориҳои дилу рагӣ боис шуд.

## АДАБИЁТ

1. Беленков Ю.Н. Национальные рекомендации по диагностике и лечению хронической сердечной недостаточности \ Ю.Н. Беленков, В.Ю. Мареев, Ф.Т. Агееев \ Сердечная недостаточность. - 2002.- №6. -С. 3-8



2. Денисов И.Н. Общая врачебная практика национальное руководство\ И.Н. Денисов, О.М. Лесеиков \\\ Москва, 2013. -т 1. -С. 416-433
3. Лазебник Л.Б. Бета-адреноблокаторы дар гериатрической практике \ Л.Б. Лазебник, И.А. Комиссаренко, И.Н. Преображенская \\\ РМЖ, 1999. - т 7. - №16. -С. 66-70
4. Рахимов З.Я. Мачмуи дастурҳои клиники оид ба ташхису муолиҷаи беморон дар сатҳи қӯмаки аввалияни тиббии санитарӣ \ З.Я. Раҳимов вадигарҳо \\\ Душанбе, 2014. - С. 27-33

## ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМАИ ТАҲСИЛОТИ МУТТАСИЛИ КАСБИИ КОРМАНДОНИ ТИББИИ ЗВЕНОИ АВВАЛИЯИ ТАНДУРУСТИИ ҶТ

**М.Ч. Мирзокалонова, И.С.Бандаев**

Кафедраи тиббии оилавии №2 (мудири кафедра н.и.т. дотсент М.Ч. Ёдгорова)-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Мирзокалонова Моҳира Ҷалоловна, дотсенти кафедраи тиббии оилавии №2-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, телефон 918-56-26-47*

*Бандаев Илҳом Сироҷидинович профессори кафедраи тиббии оилавии №2-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, телефон 907-74-74-08*

Аз миёнаи солҳои 90-уми асри XX дар Ҷумҳурии Тоҷикистон раванди бозсозии звенои аввалияни тандурустӣ мушоҳида мешуд. Ба ҷойи системаи гаронқиммати ёрии таҳассусӣ дар дармонгоҳҳо ва амбулаторияҳо воридшавии институти амалияи умумии тиббӣ (оилавӣ) оғоз ёфт. Дар байни бисёр афзалиятҳои ин самти тиб - самаранокӣ, дастрасӣ, ҳароҷоти кам, ба назар гирифтани манфиатҳои фард, оила ва умуман ҷамъиятро қайд кардан лозим аст.

Ҳамин тавр, системаи пешниҳодшудаи таҳсилоти муттасили касбии кадрҳои тиббӣ ба баланд бардоштани сифати хизматрасониҳои тиббии звенои аввалияни тандурустӣ мусоидат мекунад ва минбаъд ҳамчун намуна барои ҷорӣ кардан аз рӯи дигар ихтиносҳои тиббӣ метавонад тавсия карда шавад.

**Калимаҳои қалидӣ:**таҳсилоти муттасили, касбии кадрҳои тиббӣ,баланд бардоштани сифат,звенои аввалияи тандурустӣ.



## ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТАДЖИКИСТАНА

**М.Дж. Мирзокалонова, И.С.Бандаев**

Кафедра семейной медицины №2 Государственного образовательного учреждения Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибни Сино

*Mirzokalonova Mohira Jalolovna, доцент кафедры семейной медицины №2 ТГМУ имени Абуали ибни Сино, тел: 918-56-26-47*

*Bandaev Ilhom Sirojiddinovich, профессор, д.м.н. кафедры семейной медицины №2 ТГМУ имени Абуали ибни Сино, тел: 907-74-74-08*

Середины 90-х годов в Таджикистане начался процесс реструктуризации первичного звена здравоохранения. Вместо дорогой системы специализированной помощи в поликлиниках и амбулаториях, началось внедрение института общей врачебной (семейной) практики. Среди многих преимуществ этого направления медицины следует отметить ее эффективность, доступность, низкая затратность, направленность на интересы индивидуума, семьи и общества в целом. Пред-

ложенная система непрерывного профессионального образования медицинских кадров способствует повышению качества оказываемых медицинских услуг в первичном звене здравоохранения и в последующем может быть рекомендована как модель для внедрения по другим медицинским специальностям.

**Ключевые слова:** непрерывное профессиональное образование, медицинских кадров, повышение качества, первичное звено здравоохранения.

## OPTIMIZATION OF SYSTEM OF CONTINUOUS PROFESSIONAL EDUCATION OF HEALTH WORKERS OF PRIMARY HEALTH CARE OF TAJIKISTAN

**M.J. Mirzokalonova. I.C. Bandaev**

Department of family medicine №2 of Avicenna TSMU (head of the department c.m.s. associate professor Yodgorova M.J.)

*Mohira Jalolovna Mirzokalonova, c.m.s., assosiate professor of family medicine department №2 of Avicenna Tajik State Medical University, tel. 918-56-26-47*

*Ilhom Sirojidinovich Bandaev, MD, associate professor of family medicine department №2 of Avicenna Tajik State Medical University, tel: 907-74-74-08*

In the middle of the 90th years the process of restructuring of primary health care began in Tajikistan. Instead of an expensive system of specialized care in

polyclinics and ambulatories, the introduction of the institute of the general medical (family) practice began. Among many advantages of this direction of



medicine should be noted its efficiency, accessibility, low expenditure, focus on the interests of the individual, family and society in general. The proposed system of continuous professional education of medical personnel contributes to the improvement of quality of the medical

services provided in the primary health care and can subsequently be recommended as a model for introduction on other medical specialties.

**Key words:** Continuous professional education, medical personnel, quality improvement, primary health care.

Аз миёнаи солҳои 90-уми асри XX дар Ҷумҳурии Тоҷикистон раванди бозсозии звенои аввалияи тандурустӣ мушоҳида мешуд. Ба ҷойи системаи гаронқиммати ёрии таҳассусӣ дар дармонгоҳҳо ва амбулаторияҳо воридшавии институти амалияи умумии тиббӣ (оилавӣ) оғоз ёфт. Дар байни бисёр афзалиятҳои ин самти тиб - самаранокӣ, дастрасӣ, ҳароҷоти кам, ба назар гирифтани манфиатҳои фард, оила ва умуман ҷамъиятро қайд кардан лозим аст [1,2].

Мутобики қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар мамлакат дар муассисаҳои ёрии аввалияи тиббӣ-санитарӣ мағҳумҳои нав ҷорӣ карда шуд: нуқтаҳои фелдшерӣ-акушерскӣ - Ҳонаҳои саломатӣ; амбулаторияҳои тиббии деҳаҳо - Марказҳои деҳавии тиббӣ, дармонгоҳҳо - ба Марказҳои ноҳияйӣ (шаҳрӣ)-и тиббӣ ва г. номгузорӣ карда шуданд. Дар ин муассисаҳои тиббӣ мутахassisони соҳаҳои нав - табион ваҳамшираҳои тиббии амалияи умумӣ ба фаъолият оғоз карданд, ки имрӯз шумораи онҳо зиёда аз 7600 нафарро ташкил мекунад. Яке аз принсипҳои амалияи умумии тиббӣ расондани ёрии таҳассусии аввалияи тиббӣ-санитарӣ ба ҳар як оила ва умуман ба аҳолӣ мебошад.

Айни ҳол омодасозии мутахassisон барои звенои аввалияи тандурустӣ - табиони амалияи умумӣ бо ду роҳ ғузаронда мешавад: дар Муассисаи давлатии таълими (МДТ)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино аз нав тайёр

кардани табион тибқи барномаи 6-моҳа дар Муассисаи давлатии таълими "Институтитаҳсолоти баъдидипломии кадрҳои Тоҷикистон (МДТ ИТБКТ), марказҳои ҷумҳурияйӣ вавилоятии таълимӣ-клиникии тибби оиласӣ.

Раванди такмили дониши табиони амалияи умумӣ аз соли 1998 амалӣ мешавад. Муддати ин солҳо усулҳои нави ташхис вамуолиҷа такмил шуда, дастуралхо ва протоколҳои нави клиникии барномаҳои тибби исботкунанда (ТИ) асосёфта, ки дар амалия истифода кардан лозим аст, тартиб дода шудааст. Истифодаи донишҳои нав доир ба ташхис ва муолиҷаи бемориҳо мутобики протокол ва дастуралхои клиникӣба салоҳиятнокии табион ваҳамшираҳои тиббии амалияи умумӣ, инчунин ба баланд бардоштани сифатирасондани ёрии тиббӣ аз тарафи кормандони звенои аввалияи тандурустӣ мусоидат мекунад. Инчунин барномаҳо доир ба таълими кормандони миёнаи тиббӣ тағиیر ёфтанд, коллечҷои тиббӣ бошанд, ба омодасозии ҳамшираҳои тиббии амалияи умумӣ оғоз кардаанд.

Мушкилотикасбияти кормандони тиббӣ, ки аз бисёр ҷиҳат ба сифати таҳсолоти тодиiplомӣ ва баъдидипломии тиббӣ вобастааст, ҳангоми гузаштани соҳа ба муносибатҳои бозорӣ шарти асосӣ шуда метавонад.

Мушкилоти мазкур дар натиҷаи гузаштани соҳаи тандурустӣ ба системаи



нави хизматрасонии тиббии ахолии ба принсипҳои тибби оилавӣ асосёфта мухиммияти маҳсус касб мекунад.

Амалияи умумии тиббӣ (оилавӣ)ҳамчун ихтисоси бисёрфанны, азnavсии доими малака ва маҳоратҳо, нигоҳдорва беҳтарнамоии сифатиёри расондашавандаро талаб мекунад.

Аммо системаи мавҷудаи таҳсилоти муттасили тиббӣ (ТМТ) дар мамлакат таълими босифати тиббӣ васалоҳиятнокии касбии кадрҳои тиббиро таъмин намекунад ва бо назардошти талаботи стандарти байналхалқии таҳсилоти тиббӣ ба ислоҳот ниёз дорад. Масъулияти асосии ТМТ ба зиммаи худи табиони амалияи умумӣ мебошад, ки тарзҳои гуногун ва имкониятҳои ба сатҳи зарурӣ салоҳиятнокиҳои худ ноил шудану нигоҳ доштан имкондигандаро бояд истифода намоянд [1, 3].

Тибқи Стандартҳои байналхалқии Федератсияи умумиҷаҳонии таҳсилоти тиббӣ (ФУТТ) се давраи таҳсилоти тиббӣ: таҳсилоти асосӣ (пойгоҳӣ)-и тиббӣ, таҳсилоти бъєдтипломии тиббӣ (ординатураи клиникӣ (магистратура, аспирантура) ватаҳсилоти муттасили касбӣ вучуд дорад [4, 5].

Таҳсилоти муттасили тиббӣ ин нигоҳдории сатҳи баланд вамукаммалгардонии донишҳо, малакаю маҳорати ба кормандони тиббӣ бароирасонданиёрии таҳассусӣ зарурӣ мебошад.

Барои самаранокии системаи таҳсилоти мунтазами тиббийнтиҳоби педагогӣ вамуаллимони таҳассусӣ, истифодай технологияҳои нави педагогӣ вамукаммалгардонии раванди педагогӣ зарур аст [6, 7, 8]. Агар принсипҳои зерин риоя карда шаванд, омӯзиш самарабахш мешавад:

1. Кормандони тиббӣ фан ва мавзӯъҳои омӯзишро худ бояд муайян кунанд; дар истифодаи донишҳо ва ма-

лакаҳои хосилшудадар амалия манфиатдор бошанд; дарк намоянд, ки мастьулият барои гузарондани таҳсилоти муттасил ба зиммаи худи мутахassis мебошад.

2. Усулҳои таълимие, ки ҳангоми омӯзиши калонсолон истифода мешаванд, бояд усулҳои интерактивӣ (муколамавӣ) бошанд, барои омӯзиши мустақилона ва омӯзиши якдигарона шароити мусоид фароҳам оранд.

3. Асосан ТМТ бояд мутобиқи чойи истиқомати мутахassisон ташкил карда шавад.

4. Бароитаълими самарабахш - барнома ва сиклҳоро бо назардошти талаботу рағбати худи кормандони тиббӣ ва ба мӯҳлати кӯтоҳ тартиб мениҳанд.

5. Дар ТМТ ба гайр аз муассисаҳои таълими (МДТ "ДДТТ ба номи Абӯалий ибни Сино", МДТ "ИПОМКТ", марказҳои ҷумҳурияӣ, вилоятӣ ва байниноҳифвии таълими-клиникии тибби оилавӣ) инчунин институтҳои илми-таҳқиқотӣ, муассисаҳои бузурги муолиҷавӣ-профилактикаи низ иштирок карданашон лозим аст.

6. Ҳангоми коркарди нақша ва барномаи таълими доир ба НПО Стандартҳои умумиҷаҳонии таҳсилоти тиббии барои баланд бардоштани сифатиёрии тиббӣ таъйиншударо (Копенгаген, 15-19 мартаис. 2003) асос кардан мебояд.

7. Мониторингисифатитаълимиро бояд омӯзгорон гузаронда, натиҷаҳо ҳангоми ташкили сиклҳои минбаъда бояд ба назар гирифта шаванд.

8. Координатсияи умумии корҳо доир ба воридкунии самаранок вамониторинги ТМТ мутахassisони ПМСП-ро Муассисаи давлатии "Маркази ҷумҳуриявии таълими-клиникии тибби оилавӣ" (МД "МЧТКТО") амалӣ мекунад.



Ташкили таҳсили муттасили тиббӣ бо тарзҳои гуногун ба нақшা гирифта мешавад (илова карда мешавад).

Мувофиқи замима доир ба ТМТ, табиб бояд муддати 5 сол ҷамъи соатҳои кредитии барои гузаштани сертификатсия (аттестатсия) ва литсензијагирӣ ба таври оптимальӣ тақсим намуда, мунтазам донишу маҳоратҳои худро мукаммал гардонад.

Литсензия ва сертификатсия (аттестатсия) унсурҳои муҳимми тамоми системai муттасили таҳсилоти тиббӣ мебошанд. Дар системаи ПМСП ҳамаи табибони амалияи умумӣ ҳар як 5-сола, ба тартиби муайянкардаи Вазорати ҶТ - литсензия ва сертификатсия (аттестатсия) гиранд.

Ворид кардани системаи ТМТ тавассути усули озмоиши бо мунтазам ҷалбкуни ноҳияҳои нав зимни гузаштани онҳо ба системаи хизматрасонии аҳолӣ аз рӯи принсипи амалияи умумитиббӣ (оилавӣ) амалий кардан лозим аст.

Дар давраи яқум дар ноҳияҳои озмоиши коркардҳои ҳамасолай соатҳои кредитӣ (мутобиқи замима)-роба муҳлати 5 сол табибони амалияи умумӣ (табибони оилавӣ) (ТАУ/ТО) пеш аз гузаштани сертификатсия (ре-сертификатсия) бояд омӯзиши на камтар аз 6-рӯзаро дар яке аз муассисаҳои таълимии дорои литсензия барои ҳукуқи фаъолияти баъдидипломии таълимӣ гузарад.

Давраи дуюм - ташкили ТМТ дар марказҳои байниноҳиявии таълимӣ-клиникии тибби оилавӣ. Чун марказҳои байниноҳиявии таълимӣ-клиникӣ, асосан, дар пойгоҳҳои марказҳои саломатӣ таъсис дода мешаванд, онҳоро бо захираҳо: кадрҳои тиббӣ (тайёр кардани омӯзгорон), барномаи таълимӣ, таҷхизоти дарсӣ, техникаи тиббӣ вадастгирии зарурии молиявӣ

таъмин кардан мебояд. Такмили ихтиоси доир ба тибби оилавӣ дар марказҳои байниноҳиявии таълимӣ-клиникии тибби оилавӣ бо иштироки ҳайати профессорону омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ амалий карда мешавад; диплом (сертификат)-ро муассисаҳои таълимии дарравандиомӯзиш иштироккунанда месупорад.

Минбаъд ҳангоми гирифтани литсензия марказҳои байниноҳиявии таълимӣ-клиникӣ дорои мандати супоридани сертификат (ресертификатсия) ба мутахassisони амалияи умумии тиббӣ (оилавӣ) нестанд. Чунин мандат танҳо дар ихтиёри муассисаҳои таълимӣ шуда метавонад.

Давраи сеюм - ташкил дар ҳар як маркази саломатӣ (дармонгоҳ)-иноҳияҳо (шахрҳо) таълимӣ барои ҳудатайёркунӣ, гузарондани мизҳои мудаввар, семинарҳо, таҳлили ҳолатҳои клиникиро дар бар мегирад, ки ба табиб ба коркарди соатҳои кредитии муайян имкон медиҳад. Соатҳои кредитиро инчунин тавассути иштирок дар барномаҳои таълимии марказҳои байниноҳиявӣ ва вилоятии таълимӣ-клиникии тибби оилавӣ ё дармуассисаҳои таълимӣ гирифтган мумкин аст.

Солҳои охир воридкуни усулҳои масофавии таълим дар Федератсияи Русия васеъ истифода мешавад, ки метавонандҳангоми ташкили ТМТ дар мамлакати мо дарҳост (талаб) карда шаванд.

Дар раванди ТМТ ТАУ/ТО барои категорияи квалификатсионӣ аттестатсия не, балки мутобиқи муҳлатҳои муқарраркардаи Вазоратитандурустии ҶТ ҷорӣ кардани системаи сертификатсия шунавандагон зарур мебошад. Ҳар як табиб бояд дар як сол на камтар аз 36 соат, ки дар 5 сол тақрибан 180 соатро ташкил мекунад, ба так-



мили ихтисос фаро гирифта шавад. Ин миқдори соатҳоро мутахассис метавонад тариқи коркарди соатҳои кредитӣ ё тавассути ҳамасола дар муассисаҳои таълимӣ муддати 6 рӯз гузаштани омӯзишчамъ намояд.

Имтиҳони сертификатсиониро комиссияи мустақиле мегузаронад, ки тибқи фармони роҳбари муассисаи таҳсилотӣ бо иштироки намояндагони Ассотсиатсияи табибони оиласӣ таъсис дода шуда, се давраро дар бар мегирад.

" Давраи якум назорати хатии тест (3000 савол)-и донишу маҳоратҳои табибо дар бар мегирад. Тестҳоҳар 5-сола аз нав тартиб дода мешаванд.

" Давраи дуюм - малака ва маҳоратҳои амалий, манипулятсияҳо, ки тибқи ҳар як фасл баҳодиҳӣ карда мешаванд.

" Давраи сеюм - мусоҳибаи назариявии ҳалли супоришҳои ситуатсионӣ, инҷунин ҷавобҳо ба саволҳои аз барномаи таълимӣ доир ба тайёр карданаи ТАУ/ТО-ро дар баргиранда.

Имтиҳонҳо одатан муддати 3 рӯз баргузор мешаванд.

Коркарди соатҳои кредитии муқарраршуда барои табиб асос мешавад, ки хучҷатҳояшро ба муассисаҳои таҳсилотӣ пешниҳод карда, дар имтиҳони сертификатсионӣ барои гузаштани сертификатсия (ресертификатсия) иштирок намояд.

Аз ҳисоби МД "МҶТКТО", институҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, муассисаҳои бузурги муолиҷавӣ-профилактикаи дорои литсензиябароиамалигардонии раванди таҳсилоти баъди дипломӣ, пойгоҳи омодасозӣ доир ба ТМТ-ро васеъ кардан зарур аст.

Ҳамин тавр, системаи пешниҳодшудаи таҳсилоти муттасили касбии-кадрҳои тиббӣ ба баланд бардоштани сифатихизматрасониҳои тиббии звенои аввалияи тандурустӣ мусоидат мекунад ва минбаъдҳамчун намуна бароиҷорӣ кардан аз рӯи дигар ихтисосҳои тиббӣ метавонад тавсия карда шавад.

## АДАБИЁТ

1. Зарипов С.З. Совершенствование организации последипломной подготовки. //Дис. доктора мед.наук.// Спб., 1998 гг.
2. Зарипов С.З. К вопросу об аттестации врачей-специалистов системы здравоохранения Республики Таджикистан //Журнал "Здравоохранение Таджикистана"// 2000, №3, с. 11-14
3. EURACT statement on "Selection of Trainers and Teaching Practices for Specific Training in General Practice", Tartu 2002
4. Ross, Greta: Evaluation Report for WB re Training of SVP Doctors and GP Trainers, June 2001
5. Ross, Greta: Обучение и непрерывное медицинское образование врачей общей практики// Отчёт барои Всемирного банка / JSI Inc.// Ноябрь, 2003
6. Davis D, Thomson M, et al: "Changing Physician Performance - A Systematic Review of the Effect of CME Strategies", JAMA 1995; 274 (9): 700-5
7. "Устав о непрерывном медицинском образовании"//ЕСМС, 1994.
8. Программный Документ EQUIP (Европейской Ассоциации по Качеству Общей Практики / Семейной медицины) и EURACT (Европейской Академии Преподавателей Общей Практики) // 2002



## ПАҲНШАВИИ НУҚСОНҲОИ ОККЛЮЗИОНӢ ДАР АҲОЛИИ БА ПРОТЕЗМОНИИ ДАНДОН НИЁЗМАНД

**А.Р. Зарипов, С.К.Сабуров, П.О. Аминов, С.А.Таибов**

Кафедраи стоматологияи ортопедӣ (мудири кафедра н.и.т., дотсент  
А.Р.Зарипов)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Зарипов Акбар Раҳмонович, мудири кафедраи стоматологияи ортопедии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, н.и.т., дотсент, Zaripov.Dovud.98@bk.ru тел. 93-803-63-29*

*Сабуров Сабур Каримович, дотсенти кафедраи стоматологияи ортопедии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, н.и.т., Saburov\_sabur@mail.ru тел. 985-61-53-53*

*Аминов Парвиз Олимович, ассистенти кафедраи стоматологияи ортопедии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел. 985-18-99-46*

*Таибов Сайдшо Аюбович, директори МТК "Стоматология"-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел. 917-22-97-22*

Таҳқиқотҳои илмии сершумори дар асоси усули коркардҳои Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ ва Пажуҳишгоҳи марказии илмӣ-таҳқиқотии стоматология доиршууда, асосан ба омӯзиши ниёзи аҳолӣ ба намудҳои гуногуни ёрии стоматологӣ (1,3,5,6), аз ҷумла ёрии ортопедӣ (2,4) равона шудааст. Маълумот оиди ниёзмандӣ ба муолиҷаи ортопедии стоматологӣ ҳосилшууда, аз паҳншавии нуқсони қатори дандонҳо дар байни аҳолии муоинашуда шаҳодат медиҳанд.

Дар рафти таҳқиқот муоинаи клиничӣ - эпидемиологии 400 нафар пациенти МТК "Стоматология" - и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино гу-

заронда шуд, ба 5 гурӯҳи синнусолӣ: якум - 20 - 29- сола, дуюм - 30 - 39- сола, сеюм 40 - 49- сола, чорум - 50 -59 -сола ва панҷум - аз 60-сола боло ҷудо карда шуданд. Дар ҳар як гурӯҳи синнусолӣ шумоари марду занҳо баробар буд.

Паҳншавии нуқсонҳои қатори дандонҳоро омӯхта, мо муқаррар намудем, ки бештари муоинашудагон гирифтори ин ё он намуди нуқсони окклизионӣ буданд. Маводҳои бадастомада, афзоиши устувори нуқсони қатори дандонҳоро бо мурури зиёдшавии синнусоли муоинашудагон ошкор намуд.

**Калимаҳои қалидӣ:** нуқсони окклизионӣ, протези бигелӣ, протези гирифташавандай ҷузъӣ ва пурра.

## РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОККЛЮЗИОННЫХ ДЕФЕКТОВ У НАСЕЛЕНИЯ НУЖДАЮЩИХСЯ В ПРОТЕЗИРОВАНИИ ЗУБОВ

**А.Р.Зарипов, С.К.Сабуров, П.О.Аминов, С.А.Таибов**

*Зарипов Акбар Раҳмонович, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии ТГМУ имени Абӯалӣ ибни Сино, к.м.н., доцент, Zaripov. Dovud.98@ bk.ru тел. 93-803-63-29*



**Сабуров Сабур Каримович**, доцент кафедры ортопедической стоматологии имени Абӯалӣ ибни Сино, к.м.н., *Saburov\_sabur@mail.ru* тел. 985-61-53-53

**Аминов Парвиз Олимович**, ассистент кафедры ортопедической стоматологии ТГМУ имени Абӯалӣ ибни Сино, тел. 985-18-99-46

**Таивов Saidsho Ayubovich**, директор УКЦ "Стоматология" ТГМУ имени Абӯалӣ ибни Сино, тел. 917-22-97-22

Многочисленные научные исследования, проводимыми авторами, методической основой которых являются разработки ВОЗ и ЦНИИС, направлены в основном на изучение потребности населения в различных видах стоматологической (1,3,5,6) и в том числе ортопедической помощи (2,4). Полученное представление о нуждаемости в ортопедическом стоматологическом лечении дают сведения, касающиеся распространенности дефектов зубного ряда среди обследованного контингента населения.

В ходе проведенного исследования провели клинико - эпидемиологическое исследование 400 пациентов УКЦ "Стоматология" ТГМУ им. Абӯалӣ

ибни Сино, представляющих 5 возрастных групп: 1-я - 20-29 лет, 2-я - 30-39 лет, 3-я - 40-49 лет, 4-я - 50-59 и 5-я - 60 лет и старше. В каждой возрастной группе мужчины и женщины представлены в равном количестве.

Изучая распространность дефектов зубного ряда, нами установлено, что абсолютное большинство обследованных имели те или иные виды окклюзионных дефектов. Полученные материалы выявили неуклонный рост дефектов зубного ряда по мере увеличения возраста обследованных.

Ключевые слова: окклюзионные дефекты, бюгельные протезы, частичные и полные съемные протезы.

## SPREADING OF OCCLUSAL DEFECTS AT THE POPULATION IN NEED IN DENTURE TREATMENT

**A.R. Zaripov, S.K. Saburov, Aminov P.O., Taibov S.A.**

Department of prosthetic dentistry (head of the department, c.m.s. associate professor Zaripov A.R.)

**Zaripov Akbar Rahmonovich**, head of the prosthetic dentistry department of Avicenna TSMU, c.m.s. associate professor, Zaripov.Dovud.98@bk.ru mobile 93-803-63-29

**Saburov Sabur Karimovich**, associate professor of prosthetic dentistry department of Avicenna TSMU, c.m.s., *Saburov\_sabur@mail.ru* tel: 985-61-53-53

**Aminov Parviz Olimovich**, assistant of prosthetic dentistry department of Avicenna TSMU, tel: 985-18-99-46

**Taibov Saidsho Ayubovich**, director of TCC "Stomatology" of Avicenna TSMU, tel: 917-22-97-22

Numerous researches carried out by the authors and their methodological basis is working out of the World Health

Organization and the central research institute of stomatology, mainly based on the study of population's requirements in



different types of dental health service (1,3,5,6), including orthopedic aid ( 2.4). Received findings on necessity for treatment of dental prosthetics, as well as the spread of denticulation defect among the examined population are shown in this article.

During the study, the clinical and epidemiological investigation of 400 patients of TCC "Stomatology" of Avicenna TSMU was presented five aged groups of patients: the first group - 20-29 years, the second - 30-39 years, and the third - 40-49 years old, the fourth - 50 -59

years, the fifth - 60 years old and older. In each age group, the number of men was equal to women.

Studying prevalence of denticulation defects, we determined that the most examined patients were diagnosed with one or the other occlusive defects. The received findings revealed the stable growth of denticulation defects with high increase of examined patients' age.

**Key words:** occlusal defect, clasp dental prosthesis, partial and complete removable prosthesis.

**Мухиммият.** Таҳқиқотҳои илмии сершумори дар асоси усули коркардҳои Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ ва Пажуҳишгоҳи марказии илмӣ-таҳқиқотии стоматология доиршуда, асосан ба омӯзиши ниёзи аҳолӣ ба намудҳои гуногуни ёрии стоматологӣ (1,3,5,6), аз ҷумла ёрии ортопедӣ (2,4) равона шудааст. Маълумот оиди эҳтиёҷ ба муолиҷаи ортопедии стоматологӣ ҳосилшуда, аз паҳншавии нуқсони қатори дандонҳо дар байнӣ аҳолии муоинашуда шаҳодат медиҳанд.

Дар рафти таҳқиқот муоинаи клиникӣ - эпидемиологии 400 нафар патсиенти МТК "Стоматология" - и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино гузаронда шуд, ба 5 гурӯҳи синнусолӣ: якум - 20 - 29- сола, дуюм - 30 - 39- сола, сеюм 40 - 49- сола, чорум - 50 -59 -сола ва панҷум - аз 60-сола боло чудо карда шуданд. Дар ҳар як гурӯҳи синнусолӣ шумоари марду занҳо баробар буд.

Паҳншавии нуқсонҳои қатори дандонҳоро омӯхта, мо муқаррар намудем, ки бештари муоинашудагон гирифтори ин ё он намуди нуқсони окклизионӣ буданд. Маводҳои бадастомада, афзоиши устувори нуқсони қатори дандонҳоро бо мурури зиёдшавии синну соли муоинашудагон ошкор намуд.

**Калимаҳои қалидӣ:** нуқсони окклизионӣ, протези бюгелӣ, протези гирифташавандай ҷузъӣ ва пурра.

**Мақсади таҳқиқот.** Муайянкунии дараҷаи паҳншавии нуқсонҳои окклизионӣ дар шахсоне, ки ба протезмонии дандон эҳтиёҷ доранд.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Муайянкунии паҳншавии нуқсонҳои окклизионӣ дар шахсони ба протезмонии дандон ниёзманди ба Маркази тълимӣ - клиникии (МТК) "Стоматология" - и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино муроҷиаткарда амалӣ карда шуд.

Дар рафти таҳқиқот муоинаи клиникӣ - эпидемиологии 400 нафар патсиенти МТК "Стоматология" - и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино гузаронида шуд, ки ба 5 гурӯҳи синнусолӣ ҷудо карда шуданд: гурӯҳи якум - 20 - 29- сола, дуюм - 30 - 39- сола, сеюм 40 - 49-сола, чорум - 50 -59-сола ва панҷум аз 60-сола боло. Дар ҳар як гурӯҳи синнусолӣ шумоари марду зан баробар буд.

Ҳангоми омӯзиши паҳншавии нуқсонҳои қатори данонҳо, мо муқаррар намудем, ки бештари муоинашудагон гирифтори ин ё он намуди нуқсони окклизионӣ буданд. Маводҳои бадастомада афзоиши устувори нуқсони қато-



ри дандонхоро вобаста ба зиёдшавии синну соли муоинашудагон ошкор на-муд. Манзараи синнусолӣ нишон дод, ки дар муоинашудагони гурӯҳи 20-29 сола агар микдори умумии нуқсонҳои окклизионӣ ба ҳисоби миёна  $78,6 \pm 2,10\%$  бошад, пас дар байни шахсони 30-39,40-49, 50-59, 60 сола ва калонсолон нуқсонҳои қатори дандонҳо ба таври муносиб  $81,3 \pm 2,43\%$ ,  $86,1 \pm 2,51\%$ ,  $89,7 \pm 2,64$  ва  $91,3 \pm 3,11\%$ -ро ташкил дод.

Ҳангоми таҳлили таркибии нуқсонҳои вуҷуд дошта, маълум гардид, ки дар байни микдори муоинашудагон паҳншавии бештар зиёди нуқсонҳои маҳдудшудаи қатори дандонҳо ( $40,4 \pm 1,54\%$ ) назар ба нуқсонҳои дар охири қатори дандонҳо будагӣ ( $34,2 \pm 0,94\%$ ) ва нуқсонҳои пурраи окклизионӣ ( $10,8 \pm 0,08\%$ ) мушоҳида шуд. Таҳлили таркибии нуқсонҳои окклизионӣ аз ҷиҳати синнусолӣ нишон дод, ки дар гурӯҳи 20-29 сола нуқсонҳои маҳдудшудаи қатори дандонҳо афзалият доранд ( $59,3 \pm 1,94\%$ ) ва  $19,3 \pm 0,16\%$  аз шуморай умумии муоинашудагон дорои нуқсонҳои дар охири қатори дандонҳо ҷойгиршуда буданд.

Таҳминан тақсимоти шабехи нуқсонҳои окклизионӣ (ба таври муносиб  $52,7 \pm 2,20\%$ ,  $28,6 \pm 0,23\%$ ) дар синну соли 30-39 мушоҳида гардид. Дар гурӯҳи синнусолии 40-49 ниҳоят кам бошад ҳам ( $8,9 \pm 0,07\%$ ), нуқсонҳои пурраи окклизионӣ мушоҳида шуд. Паҳншавии нуқсонҳои маҳдудшуда ва дар охири қатори дандонҳо ҷойгиршуда дар гурӯҳи синнусолии мазкур ба таври муносиб  $41,9 \pm 2,18$  ва  $35,3 \pm 0,26\%$ -ро ташкил дод.

Таҳлили таркибии нуқсонҳои окклизионӣ дар гурӯҳи синнусолии 50-59 сола чунин буд:  $32,3 \pm 1,25\%$ -и муоинашудагон дорои нуқсони маҳдудшудаи қатори дандонҳо,  $46,1 \pm 1,30\%$  ва

$11,3 \pm 0,09\%$  мутаносибан бо нуқсонҳои дар охири қатори дандонҳо будагӣ ва нуқсонҳои пурра. Дар гурӯҳи 60 сола ва калонсолон аҳамияти миёнарақамии нуқсонҳои таҳкиқшуда мутаносибан  $16,0 \pm 0,11\%$ ,  $41,7 \pm 2,78\%$  ва  $33,6 \pm 0,22\%$ -ро ташкил дод.

Паҳншавии нуқсонҳои окклизионири омӯхта, талаботи минималӣ дар ёрии стоматологияи ортопедӣ дар гурӯҳи синнусолии 20-29 ( $78,6 \pm 2,10\%$ ), бо тағироти ҷузъии максималӣ аз  $81,3 \pm 2,43\%$  то  $91,3 \pm 3,11\%$  дар ҳамаи гурӯҳҳои муоинашудаи бокимонда мушоҳида шуд. Талаботи бештар баланди муоинашудагон дар тайёркунии протезҳои дандонии гирифтанашаванда ба қайд гирифта шуд. Ба ҳисоби миёна 40%-и муоинашудагон ба тайёркунии чунин протезҳо эҳтиёҷ доштанд.

Тавре таҳлили нуқсонҳои окклизионӣ шаҳодат медиҳанд, ёрии стоматологияи ортопедии зиёдвоҳӯранда протезмонҳои дандони пулмонанд мебошад. Серамалии синнусолии нишондиҳандай мазкур дар байни микдори муоинашудаи аҳолӣ бештар хос аст. Ҳамин тавр, тайёркунии соҳтҳои ортопедии қайдшуда бештар дар гурӯҳи синнусолии 20-29 ( $59,3 \pm 1,94\%$ ) ва 30-39-сола ( $52,7 \pm 2,20\%$ ) талаб карда мешавад. Аз ҳама камтар онҳо дар шахсони синни 60 сола ва калонсол заруранд ( $16,0 \pm 0,11\%$ -и шахсони мазкур ба он ниёз дорад). Мавқei мобайниро байни онҳо чунин гурӯҳҳи синнусолӣ ба мисли 40-49 ( $41,9 \pm 2,18\%$ ) ва 50-59 сола ( $32,3 \pm 1,25\%$ ) ишғол мекунад.

Мувофиқи маълумотҳои ба дастовардаи мо, талабот ба протезҳои дандонии гирифтанашавандай ҷузъӣ ҳатто дар истиқоматкунадагони ш.Душанбе дар гурӯҳи синнусолии хурд 20-29 сола ( $19,3 \pm 0,16\%$ ) ва зиёдшавии он то  $28,6 \pm 0,23\%$  ва  $35,3 \pm 0,26\%$  мутаносибан дар



гурӯҳҳои синнусолии 30-39 ва 40-49 сола мушоҳида шуд, ҳангоми аҳамияти муносаби нишондоди таҳқиқшуда баробари  $46,1 \pm 1,30\%$  ва  $41,7 \pm 2,78\%$  дар синни 50-59 ва 60 сола ва калонсолон.

**Натиҷаҳои таҳқиқҳои баргузоргашта имкон медиҳад, ки талаботи муоинашудагон дар тайёркунии протезҳои гирифташавандай пурра якумин бор дар синни 40-49 сола ( $8,9 \pm 0,07\%$ ) аён гардад. Дар гурӯҳҳои синнусолии минбаъда (50-59, 60 сола ва калонсолон) ўба  $11,3 \pm 0,09$  ва  $33,6 \pm 0,22\%$  мувофиқ буд. Ба ҳисоби миёна дар ҳамаи муоинашудагон  $10,8 \pm 0,08\%$  -и аҳолии калонсоли ш.Душанбе ба тайёркунии чунин соҳти протезҳои дандонӣ эҳтиёҷ дорад.**

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Натиҷаҳои таҳқиқот имкон медиҳад қайд намоем, ки шумораи бештарро байнӣ муоинашудагон шахсони протезҳои дандонӣ надошта ва ба муолиҷаи муносаб дар рӯзи муоина эҳтиёҷманд ташкил медиҳад. Ба ҳисоби миёна дар ҳамаи истиқоматкунадагони муоинашудай пойтаҳти Тоҷикистон чунин шахсон 58,6% буданд. Шахсони мазкур бештар дар гурӯҳи синнусолии 20-29 (33,6%) ва 30-39 сола (38,3%) ошкор гардид, шумораи камтар - дар 40-49 (7,6%), 50-59 (11,1%), 60

сола ва калонсолон (9,4%) ба қайд гирифта шуд. Шахсоне, ки протезҳои дандонии коршоям даштанд ва ба протезмонии иловагӣ эҳтиёҷманд буданд, ба ҳисоби миёна дар ҳамаи муоинашудагон 25,8 %-ро ташкил дод. Аз ҳама камтар чунин шахсон дар гурӯҳи синнусолии 20-29 сола (2,3%), бештар дар гурӯҳҳои синнусолии 30-39 (21,6%), 40-49 (23,3%), 50-59 (26,1%), 60 сола ва калонсолон (26,7%) буданд.

Маводҳои ҳосилшуда, аз як тараф аз сифати хуби муолиҷаи ортопедии нуқсонҳои окклизионӣ, аз тарафи дигар аз афзоиши талаботи муоинашудагон ба протезмонии иловагӣ шаҳодат медиҳанд.

Вазни хоси муайянро (15,6%) дар ҳамаи муоинашудагон шахсони дорои протези дандонии гирифташавандай пурраи корношоям ва ба азнавсозии он эҳтиёҷманд ташкил дод. Бештар аз ҳама чунин шахсон дар гурӯҳи синнусолии 60 сола ва калонсолон (59,7%), шумораи камтар дар гурӯҳи синнусолии 40-49 (15,0%) ва 50-59 сола (25,3%) ба қайд гирифта шуд.

**Хулоса.** Ҳамин тавр, далелҳои овардашуда аз зиёд будани талаботи муоинашудагон ба ёрии стоматологияи ортопедӣ шаҳодат медиҳанд.

## АДАБИЁТ

1. Варес Э.Я. Нуждаемость населения в зубных протезах /Э.Я. Варес //Стоматология. 1983. - Т. 62, № 2. - С. 79-81.
2. Гуцуцуй В.Л. Частота и характер дефектов зубных рядов у населения МССР по данным эпидемиологического обследования /В.Л. Гуцуцуй //Вопросы стоматологии. Кишинев: Штиинца, 1989. - С 54-55.
3. Диагностика, лечение и профилактика стоматологических заболеваний: Учебное пособие /В .И. Яковлева, Т.П. Давидович, Е.К. Трофимова, Г.П. Просвиряк.-Минск, 1992.-527с.
4. Копейкин В.Н. Руководство по ортопедической стоматологии /В.Н. Копейкин.- М.: Медицина, 1993. 495 с.
5. Луцкая И.К. Потребность в стоматологической помощи лиц старших возрастных групп /И.К. Луцкая //Стоматология. 1995. - № 4. - С. 62-64.



6. Ортопедическая стоматология: Учебник /Под ред. В.Н. Копейкина, М.З. Миргазизова. М. Медицина, 2001. -624 с.

7. Рафиев Х.К., Ахатов А., Муродов У.М. Результаты ретроспективного анализа эпидемиологической ситуации по проблемам кариеса зубов среди взрослого населения.// Садаф.-Душанбе, 2003.-№ 1-12.-С.58-60.

## **ОМИЛҲОИ ХАВФ ВА ЗУҲУРОТИ КЛИНИКИИ БЕМОРИИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛИИ РЕФЛЕКСӢ ДАР ЗАМИНАИ ПАТОЛОГИЯИ ЧИСМОНӢ**

**С.А. Бадалова, Н.А. Садуллоева, С.Х. Асадуллоев, З.Б. Бобохочаева,  
З.А. Сулейманова**

Кафедраи бемориҳои даруни №1 (мудири кафедра д.и.т. Одинаев Ш.Ф.)-и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Асадуллоев Самад Хидоятович, профессори кафедраи бемориҳои даруни №1 и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел.: 907978016*

*Бадалова Сайёра Ашуроҷона, н.и.т., досенти кафедраи бемориҳои даруни №1 Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел.: 918831764.*

*Бобохочаева Замира Бадриддиновна, асистенти кафедраи бемориҳои даруни №1 Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел.: 918672737*

*Садуллоева Насиба Ахроровна, лаборатории кафедраи бемориҳои даруни №1 Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: 19.10@mail.ru, тел.: 918615561*

*Сулейманова Заринахон Абдусаломовна, асистенти кафедраи бемориҳои даруни №1 Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел.: 988085777*

Омилҳои хавф ва зуҳуроти клиникии 104 гирифтори бемории гастроэзофагеалии рефлексӣ (БГЭР)-и заминаш патологияи чисмонӣ (соматикӣ) дар робита бо вайроншавиҳои асабияи вегетативӣ (наботӣ) омӯхта шуд.

Зуҳуроти нисбатан бештари хориҷи-сурхӯдравии клиникии бемории гастроэзофагеалии рефлексӣ (БГЭР) дардҳо дар қафаси сина, симптомҳои бронху шушҳо, "ҳоҳиши тоза кардани ҳалқ", аспиратсияи шабона ва хирашавии овоз мебошанд. Нафастангӣ ва сардардӣ тақрибан танҳо дар беморони

гирифтори БИД, гипертензияи шарёнӣ (ГШ) ва бемориҳои музмини обструктивии узвҳои нафас қайд мешаванд.

Бартарии тонуси қисми парасимпатии асабияи вегетативӣ (АВ) ҳангоми ГШ ва БИД-и ҳамрохикунанда қайд мешавад. Бартарии тонуси қисми симпатии АВ (симпатикотония) дар муқоиса бо гурӯҳи беморони БИД ва ГШ, астмайи бронхиалий хеле камтар вомехӯрад.

Калимаҳои калидӣ: бемории гастроэзофагеалии рефлюксӣ, асабияи вегетативӣ (наботӣ), симпатикотония (баланд шудани тонуси асабияи симпатӣ).



## ФАКТОРЫ РИСКА И КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ БОЛЕЗНИ НА ФОНЕ СОМАТИЧЕСКОЙ ПАТОЛОГИИ

**С.А. Бадалова, Н.А. Садуллоева, С.Х. Асадуллоев, З.Б. Бобохочаева,  
З.А. Сулейманова**

Кафедра внутренних болезней №1( заведующий кафедрой, д.м.н.  
Одинаев Ш.Ф.) ТГМУ им. Абуали ибни Сино

*Асадуллоев Самад Хидоятович, профессор кафедры внутренних болезней №1 Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, тел.: 907978016*

*Бадалова Сайёра Ашуроэва, к.м.н. , доцент кафедры внутренних болезней №1 Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, тел.: 918831764.*

*Бобоходжаева Замира Бадридиновна, ассистент кафедры внутренних болезней №1 ТГМУ имени Абуали ибни Сино, тел.: 918672737*

*Садуллоева Насиба Ахроровна, старший лаборант кафедры внутренних болезней №1 Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, mail: 19.10@mail.ru, тел.: 918615561*

*Сулейманова Заринахон Абдусаломовна, ассистент кафедры внутренних болезней №1 ТГМУ имени Абуали ибни Сино, тел.: 988085777*

У 104 больных с ГЭРБ на фоне соматической патологии изучены факторы риска и клинические проявления во взаимосвязи с нарушением вегетативной нервной системы.

Наиболее частыми внепищеводными клиническими проявлениями ГЭРБ являются боли в грудной клетке, бронхолегочные симптомы, "желание прокинуть глотку", ночная аспирация, осиплость голоса. Одышка, головные боли отмечаются исключительно у больных с ИБС, артериальной гипертензией (АГ) и хроническими обструк-

тивными заболеваниями органов дыхания.

Преобладание тонуса парасимпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) отмечается при сопутствующей АГ и ИБС. Преобладание тонуса симпатического отдела ВНС (симпатикотония) наблюдается значительно реже по сравнению с группой больных с ИБС и АГ, бронхиальной астмой.

**Ключевые слова:** гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, вегетативная нервная система, симпатикотония.



## RISK FACTORS AND CLINICAL MANIFESTATIONS OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE AGAINST THE BACKGROUND OF SOMATIC PATHOLOGY

S.A. Badalova, N.A. Sadulloeva, S.H. Asadullaev

Department of internal medicine №1 of Avicenna TSMU (head of the department, MD, Odinaev Shuhrat Farhodovich)

*Asadullaev Samad Hidoyatovich, professor of the department of internal medicine №1 of Avicenna Tajik State Medical University, tel.: 907978016*

*Badalova Sayyora Ashurovna, associate professor of the department of internal medicine №1 of Avicenna Tajik State Medical University, tel. : 918831764*

*Bobohojaeva Zamira Badriddinovna, assistant of the department of internal medicine №1 of Avicenna Tajik State Medical University, tel. : 918672737*

*Sadullova Nasiba Ahrorovna, senior assistant of the department of internal medicine №1 of Avicenna Tajik State Medical University, E-mail : 19.10@mail.ru, tel. : 918615561*

*Suleymanova Zarinahon Abdusalomovna, assistant of the department of internal medicine №1 of Avicenna Tajik State Medical University, tel: 988085777*

In 104 patients with gastroesophageal reflux disease (GERD) due to somatic diseases risk factors and clinical manifestations in relation to violation of autonomic nervous system has been studied.

The most common extraesophageal clinical manifestations of GERD are a pain in the chest, bronchopulmonary symptoms, "the desire to clear the ethroat", nocturnal aspiration, hoarseness. Breathlessness, headaches were noted exceptionally in patients with IHD, arterial

hypertension (AH) and chronic obstructive respiratory diseases.

The predominance of parasympathetic tone of the autonomic nervous system (VNS) is noted with concomitant IHD and AH. The predominance of sympathetic tone VNS occurs much less in comparatively group of patients with coronary artery disease and hypertension, bronchial asthma.

**Key words:** gastroesophageal reflux disease, autonomic nervous system, sympatheticotonia.

**Муҳиммият.** Натиҷаҳои таҳқиқоти як қатор муаллифон паҳншавии зиёди БГЭР исбот кардаанд. Файр аз ин, БГЭР аз рӯи басомад дар соҳтори беморшавихои гастроэнтрологӣ яке аз ҷойҳои аввалро ишғол мекунад.

Бештар БГЭР бо синдромҳои кардиалий ё шушӣ ҷараён мекунад, ки дар ин ҳол гузоштани ташхис

аст. Мураккабии баҳодиҳии дараҷаи таъсиррасонии БГЭР ба ҷараён ва авҷгирии патологияҳои кардиоваскулярий ва обструктивии шушҳо, ки сабабаш ҳам монандии баъзе аломатҳои беморӣ ва ҳам эҳтимоли таъсири як қатор маводи рагвасеъкунанда ба тонуси сфинктери гастроэзофагеалий мебошад. Аз ин рӯ, омӯзиши ҷараёни бемориҳои



коморбидии бо хавфи инкишофи оризаҳои дилу рагҳо ва гастроэнтэрологиро мухим мешуморем.

Инчунин қайд кардан лозим аст, ки имконпазири таъсири зухуроти клиникии БГЭР ба нишондиҳандаҳои вокуниши асабию рӯҳӣ ва ҷисмонии беморон ва омӯзиши ин масъала дар профилактикаи бемории мазкур ё оризаҳои он метаворнад аҳамият дошта бошад. Аммо то айни ҳол, доир ба ин масъала таҳқиқот кам гузаронда шудааст ва натицаҳои онҳо муҳталиф мебошанд.

**Мақсади таҳқиқот:** омӯзиши омилҳои хавф, зухуроти клиникӣ ва робитаи онҳо бо вайроншавиҳои асабияи вегетативӣ дар беморони гастроэзофагеалии рефлюксии заманааш патологияи ҷисмонӣ.

**Мавод ва усулҳо.** Ташхиси тағриқавии зухуроти БГЭР-и хориҷи сурхрӯда (дардҳо дар қафаси сина, аз ҷумла дардҳои хурӯчи стенокардия, сулфаи музмин, пневмония, астмаи бронхиалӣ, бемориҳои обструктивии шушҳо, дисфония, ларингитро баҳотиронда) тавассути баҳодиҳии маҷмӯии клиникӣ-асбобӣ амалӣ карда шуд.

Барои баҳодили алоқаи мутақоби-лаи имконпазири зухуроти клиникии БГЭР бо аёнияти вайроншавиҳои вегетативии систмеаи асаб дар заманаи патологияи бемориҳои кардиалӣ ва обструктивии узвҳои нафас ҳолати танзими вегетативиро бо усули омӯзиши тағиیرпазирии ритми дил (муддати 5 дақиқа қайдшуда)-ро, бо муайнкунини индекси Кэрдо (ИК) баҳодиҳӣ кардем. Дар ин ҳол ба назар гирифта шуд, ки "+ИК" барои бартарии ҷонуси ноҳияи симпатӣ, рамзҳои "-ИК"- барои бартарии ҷонуси

ноҳияи парасимпатӣ хос аст, "ИК" ба сифр наздик бошанд, аз ҳолати мувозинаи вегетативӣ - эйтония (тонуси мұльтадил) шаҳодат медиҳанд.

Ташхиси БГЭР дар 104 бемор - 35 мард ва 69 зан тасдиқ карда шуд. Дар 74 (71,2%)-и аз инҳо патологияи аслии ҷисмонӣ: БИД, ГШ, бемориҳои обструктивии узвҳои нафас ташхис гузоршта шуд. Ба муоина шахсони ба бемории онкологӣ тамоюлдоштадошта фаро гирифта нашуданд.

Беморони БГЭР ба 2 гурӯҳи назоратӣ ҷудо карда шуданд: ба гурӯҳи якум 30 бемори БГЭР-и бе патологияи ҳамроҳиқунандай ҷисмонӣ; ба гурӯҳи дуюм - 74 бемори БГЭР бо патологияи ҳамроҳиқунандай кардио-васкулярӣ дохил шуданд. Дар навбати худ, гурӯҳи 2-юм аз рӯи ҳусусияти патологияи ҷисмонӣ ба 4 зергурӯҳ ҷудо карда шуд: ба зергурӯҳи 2а 18 бемори БГЭР дар якҷоягӣ бо БИД; 2б - 16 бемор бо аломатҳои норасоии руқудии дил; 2в- 20 бемор дар заминай гипертензияи шарёнӣ; 2г-20 гирифтори бемориҳои музмини обструктивии узвҳои нафас дохил карда шуданд.

Коркарди мавод бо усули омори тасвири гузаронда шуд: бузургии миёна (M), тамоюлҳои стандартӣ (o) ва ҳатоии стандартӣ (m)-ро ҳисоб кардем. Эътиමодияти фарқиятҳои байни нишондиҳандаҳои миёнаро аз рӯи t-меъёри Стюдент ҳисоб кардем.

**Натиҷаҳо ва баррасии онҳо.** Маълумоти омӯзиши омилҳои хавфи нисбатан паҳншудаи инкишофи патологияи сурхрӯда ва меъда дар ҷадвали 1 оварда шудаанд.



## Чадвали 1

## Басомади омилхой хавфи нисбатан паҳншудаи БГЭР

Омилхой хавф	Басомади омилхой хавфи БГЭР	
	Мутлақ	Нисбий
Стрессхой такроршаванда дар анамнез	67	64,4%
Қабзиятхой бардавом	64	61,5%
Истеъмоли хўришҳои тунд	52	50%
Чурраи сўроҳи сурхрӯда	52	50%
Истеъмоли равғанҳо	32	30,1%
Тамоқуқашӣ	16	15,3%
Ҳомилагӣ	12	11,6%
Истеъмоли шоколад	12	11,6
Истеъмоли дору (НПВП, кортикостероидҳо, эуфиллин)	21	20,2%
Истеъмоли қаҳва	8	7,6%
Истеъмоли машруботи спиртӣ	8	7,6%
Фарбехӣ	8	7,6%
Истеъмоли мунтазами шарбатҳои мевагӣ	4	3,8%
Истеъмоли тамоку	4	3,8%

Таҳлили маълумоти пешниҳодшуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки дар беморони БГЭР басомади чунин омилхой хавф, ба монанди стресс, қабзиятхой бардавом, чурраи сўроҳи сурхрӯдаи диафрагма ва истеъмоли хўришҳои тунд нисбат ба басомади истеъмоли равғанҳо, доруҳо, истеъмоли тамоку ва ҳомилагӣ хеле зиёдтар қайд мешавад. Басомади истеъмоли шоколад, қаҳва, машруботи спиртӣ, шарбатҳо ва нос, инчунин фарбехӣ, ҳамчун омилхой ба БГЭР моилкунанда кам вомехӯрад.

Басомади омилхой хавф дар гурӯҳҳои гуногуни синнусолӣ (28-40, 41-50, 51-58-сола) фарқи калон намекаранд.

Қайд мекунем, ки зиёда аз 50 комбинатсияе ҳосил шуд, ки дар bemорони БГЭР омилхой бад дар якҷояй меомаданд. Вариантҳои нисбатан зиёдвоҳӯранда: стрессхой такроршаванда (дар анамнез), қабзиятхой бардавом ва истеъмоли равғанҳо; стрессхой такроршаванда, истеъмоли хўришҳои тунд; қабзиятхой бардавом, чурраи сўроҳи сурхрӯда, тамо-

кукашӣ, истеъмоли равғанҳо ва шоколад; стрессхой такроршаванда, ҳомилагӣ, истеъмоли хўришҳои тунд, қабзиятхой бардавом; фарбехӣ, қабзиятхой бардавом ва машруботи спиртӣ буданд.

Шикоятҳои нисбатан зиёди bemoron (104 нафар) оруғи ҳаво (86,73%-90 нафар), ооруғи туршӣ (78,8%-82 нафар), зардаҷӯшӣ (76,9%-80 нафар), дардҳо дар эпигастрія (62,5%-65 нафар), ҳисси сўзиш дар пушти тӯш ва дардҳо дар қафаси сина (70,1%-73 нафар), қайқунӣ (43,2%-45 нафар), одинофагия (25%-26 нафар), душворӣ ҳангоми фурӯ бурдан (25%-26нафар), аритмия (29,8%- 31нафар), дилбеҳузурӣ (19,2%-20 нафар), сулфа (26,9%-28 нафар), сўзиш дар даҳон (8,6%- 9 нафар), қабзиятҳо (61,5%-64 нафар), ҳоҳиши тозакунии ҳалқ (24%-25 нафар), аспиратсияи шабона (11,5-12 нафар), хирригии овоз (9,6%-10 нафар) буданд.

Зухуроти клиникии БГЭР-и bemoroni таҳқиқшуда на танҳо аз рефлюкси гастроэзофагеалий, балки аз патологияи асосии роҳи ҳозима, системаҳои



дилу рагҳо ва нафас низ вобаста буд. Вобаста ба ин қайд кардан лозим аст, ки як қисми беморон симптоматикаи хоси БГЭР бо як қатор симптомҳои барои ин патология нохос ҳамрохикунанда буд: нафастангӣ дар 36,5% ҳолтаҳо (38 нафар, аз инҳо 23-гирифтори БИД ва 14 нафар - гирифтори бемориҳои музмини обструктивии узвҳои нафас, 1нафар - гирифтори ГШ), дардҳои сар - дар 26,9% ҳолатҳо (28 нафар, аз инҳо 20-гирифтори ГШ, 3-мубталои ХОЗЛ, 3 -гирифтори БИД ва 2 бемор бе патологии ҳамрохикунандай кардио-респираторӣ).

Дар аксарият беморон, зимни истеъмоли гизо ё пас аз он дардҳои пушти тӯш, бештар дар сяки поёни мушоҳид шуд, ки аз рӯи хусусият стенокардияро ба хотир меовард (ҳисси сӯзиши бисёр вақт бо иррадиатсия ба дasti чап, шона). Бештар ташхиси БИД ҳангоми пайдошавии аритмияҳо муюссар мешуд. Аммо танҳо дар 34 (54%) бемори бо дардҳои пушти тӯш (сӯзиш дар пушти тӯш) ташхиси БИД (32,7% аз шумораи умумии беморон) тасдиқ (аниқ) карда шуд ва

дар 19 (55,9%) аз онҳо аритмияҳо қайд шуд.

Басомад ва зуҳуроти шикоятҳо дар гурӯҳҳои гуногуни синнусолӣ (28-40, 41-50, 51-58-сола) фарқияти калон надоштанд, танҳо дар шахсони аз 50-сола боло тамоюл ба зиёдшавии дардҳои пушти тӯш ва аритмия қайд шуд.

Дар гурӯҳи беморони таҳқиқшаванда хеле зиёд оруғи ҳаво ва оруғи туршӣ қайд шуд, ки сабабаш эҳтимол оруғи ҳаво - симптоми хоси сирояти *H.pylori* (аз ҳисоби маҳсули аммиак ва гази ангидриди карбони дар натиҷаи гидролизи барзиёди карбамиди дар меъдаҷамъшуда) бошад.

Басомади ками симптомҳоми сӯзиш дар даҳон ва сулфа, шояд аз он вобаста аст, ки ин симптомҳо бештар ҳангоми марҳилаҳои нисбатан вазнинтари БГЭР вомехӯранд ва эҳтимол қисми зиёди беморони таҳқиқшаванда дар марҳилаҳои нисбатан сабуки беморӣ буданд.

Робитаи зуҳуроти клиникии БГЭР бо аёнияти вайроншавиҳои асабияи вегетативӣ дар заминаи патологии чисмонӣ дар ҷадвали 2 оварда шудааст.

## Ҷадвали 2

### Тақсимоти гирифторони БГЭР вобаста ба патологии ҳамрохикунандай чисмонӣ ва тонуси ибтидоии вегетативӣ (АБС./%)

Тонуси ибтидоии вегетативӣ	гурӯҳи 1 (n=30)	гурӯҳи 2 (n=74)	гурӯҳи 2 (зегурӯҳҳо)			
			2a (n=18)	2b (n=16)	2v (n=20)	2r (n=20)
Эйтония	5 (16,7)	5 (6,75) P <sub>1-2&gt;0,05</sub> P <sub>2a-b&gt;0,05</sub> P <sub>2a-b&gt;0,05</sub>	2 (11,1) P <sub>2a-b&gt;0,05</sub> P <sub>2a-b&gt;0,05</sub> P <sub>2a-b&gt;0,05</sub>	1 (6,25) P <sub>2b-v&gt;0,05</sub> P <sub>2b-r&gt;0,05</sub>	1 (5) P <sub>2b-r&gt;0,05</sub>	1 (5)
Ваготония	22 (73,3)	26 (35,1) P <sub>1-2&lt;0,05</sub> P <sub>2a-b&gt;0,05</sub> P <sub>2a-b&gt;0,05</sub>	7 (38,9*) P <sub>2a-b&gt;0,05</sub> P <sub>2a-b&gt;0,05</sub> P <sub>2a-b&gt;0,05</sub>	5 (31,25) P <sub>2b-v&gt;0,05</sub> P <sub>2b-r&gt;0,05</sub>	4 (20*) P <sub>2b-r&lt;0,05</sub>	10 (50)
Симпатикотония	3 (10)	43 (58,1) P <sub>1-2&lt;0,05</sub> P <sub>2a-b&gt;0,05</sub> P <sub>2a-b&gt;0,05</sub>	9 (50*) P <sub>2a-b&gt;0,05</sub> P <sub>2a-b&gt;0,05</sub> P <sub>2a-b&gt;0,05</sub>	10 (62,5) P <sub>2b-v&gt;0,05</sub> P <sub>2b-r&gt;0,05</sub>	15 (75*) P <sub>2b-r&lt;0,05</sub>	9 (45*)

Эзоҳ: \* - фарқиятҳои омории муҳим нисбат ба гурӯҳи назоратӣ



Мувофики маълумоти чадвал, фарқият дар басомади эйтония, яъне мувозинати вегетативӣ дар гурӯҳҳои таҳқиқшудаи беморони БГЭР он қадар калон нест таҳминан 1/6 қисм (аз 5% то 16.7%)-и беморонро ташкил меқунад.

Дар гирифторони БГЭР, махсусандар гурӯҳи назоратӣ, яъне ҳангоми мавҷуд набудани патологияи ҳамрохиқунандай соматӣ, бештар вагтония (баланд шудани тонуси асаби гумроҳ) қайд шуд. Бартарии тонуси ноҳияи парасимпатии асабияи вегетативҳам ҳангоми БИД ва гипертонияи шарёни ҳамрохиқунанда ( $p<0,05$ ) ва ҳам ҳангоми астмаи бронхиалий ( $p>0,05$ ) камтар қайд шуд.

Бартарии тонуси қисми симпатии асабияи вегетативи (симпатикотония) дар гурӯҳи назоратӣ, яъне гирифторони БГЭР-и бе патологияи ҳамрохиқунандай соматӣ ҳам ҳангоми муқоиса бо гурӯҳи беморони бо БИД-и ҳамрохиқунанда ва гипертонияи шарёни ҳам астмаи бронхиалий ( $p<0,05$ ) хеле камтар мушоҳида шуд.

Муқоисаи маълумоти гурӯҳҳои беморони кардиоваскулярӣ ва патологияи нафас нишон дод, ки дар ин гурӯҳҳо бештар симпатикотония ва андаке вагтония қайд мешавад. Фарқиятҳои назаррас ҳангоми муқоисаи гурӯҳҳои гирифторони БГЭР-и заминааш гипертонияи шарёни ва бемориҳои обструктивии узвҳои нафас ҳосил шуд: вагтония бештар ҳангоми бемориҳои обструктивии узвҳои нафас, симпатикотония бошад, ҳангоми гипертонияи шарёни ( $p>0,05$ ) қайд шуд.

Дар заманаи рефлюкси турши гастроэзофагеалий дар 63 бемор вагтония ва андаке камтар - симпатикотония (муто-биқан 58,7% ва 41,4%) қайд шуд.

Ҳангоми таҳлили маълумоти ҳосил-шуда, муқаррар шуд, ки индекси Кердо манғӣ буд, яъне қимси преобладал парасимпатии асабияи вегетативи бартарӣ

дошт, ҳамагӣ дар 48 (45,1%) беморони таҳқиқшуда, дар байнин онҳо мардҳо 27 (56,25%), занҳо - 21 (43,75%) буд. Қайдан кардан лозим аст, ки дар гурӯҳҳои беморони бо патологияи соматӣ (ҳамагӣ 74 нафар) вагтония дар 26 (35,1%) қайд шуд.

Аз байнин 104 гирифтори БГЭР дар 46 (44,2%) нафар индекси Кердо мусбат буд, ки ин аз бартарии тонуси ноҳияи симпатии АН шаҳодат медиҳад. Дар байнин онҳо мардҳо 25 (54,4%), занҳо-21 (45,6%)-ро ташкил карданд. Дар гурӯҳи беморони бо патологияи ҳамрохиқунандай соматӣ (ҳамагӣ 74 нафар) симпатикотония дар 46 (62,2%) бемор қайд шуд.

**Хулоса.** Ҳамин тавр, БГЭР ҳангоми якчояшавӣ бо БИД, гипертонияи шарёни ва бемориҳои обструктивии узвҳои нафас бисёр вақт бо баландшавии фольонокии қисми симпатии АН ҳамрохиқунанда мебошад, ҳолон ки ҳангоми мавҷуд набудани патологияи ҳамрохиқунандай соматии кардиоваскулярӣ ва бронху шушҳои БГЭР дар  $\frac{3}{4}$  беморони бартарии тонуси қисми парасимпатӣ, яъне вагтония ҷараён меқунад.

Омилҳои ҳавфи нисбатан зиёд воҳӯрандаи БГЭР стресс, қабзиятҳо, чурраи сӯроҳи сурхрӯда диафрагмаҳо ва истемоли ҳӯришҳои тунд мебошанд.

Ин маълумот зарурияти гузарондани таҳлили нисбатан амиқи тарзи ҳаёти гирифторони БГЭР бо максади тағиیر доғдани онро водор меқунад.

Дар байнин зуҳуроти хориҷисурхрӯдавии БГЭР бештар дардҳо дар қафаси сина, ба монанди стенокардия ва симптомҳои бронху шушҳо, ба монанди "ҳоҳиши тоза кардани ҳалқ", аспиратсияи шабона, хирригии овоз вомехӯранд. Нафастангӣ ва дардҳои сар тақрибан танҳо дар гирифтонрони БИД, ГШ ва бемориҳои музмини обструктивии узвҳои нафас қайд мешаванд.



## АДАБИЁТ

1. Звенигородская Л.А. Особенности течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пожилых больных с сопутствующей ишемической болезнью сердца / Л.А. Звенигородская, Ю.В. Тараченко// Тер. Архив.-2006.-№2.-С. 45-48
2. Лазебник Л.Б. заболевания органов пищеварения у пожилых/Л.Б. Лазнбник, В.Н. Дроздов.-М.: Анахис.-2003.-158с.
3. Рысс Е.С. Новая медицинская энциклопедия/Е.С. Рысс// Мир медицины.-1998.-№6.-С.6-9.
4. Вегетативные расстройства: клиника диагностика, лечение/под ред. Вейна А.М.-М.: ООО "Медицинское информационное агентство". 2003-752с.
5. Dent J/ Initial and long-term management of gastroesophageal reflux disease/ J.DentN.J.Talley //Aliment.Pharmacol.Ther.3003.-№ 77 (suppl 1)..-P 53-57
6. Unsolved problems in the management of patients withgastroesophageal reflux disease/V/Stanghellini // Digest. Liver Dis.2002.-№34.-P. 843-848

## ХУСУСИЯТХОИ ҖАРАЁНИ СИРОЯТИ СТАФИЛОКОККӢ ДАР ҚҰДАКОНИ ГИРИФТОРИ ҲОЛАТИ ПРЕМОРБИДӢ

**Н.А. Раҳматов, Р.И. Җонибеки, А.З. Сайдова**

Қафедраи бемориҳои сироятии құдаконаи ДДТТ ба номи Абұалӣ ибни Сино,  
Беморхонаи клиники шаҳрии бемориҳои сироятии құдакона

*Раҳматов Николай Александрович, профессори фахрии ДДТТ ба номи Абұалӣ ибни Сино, тел.: 919-05-17-05.*

*Җонибеки Рустамбек Икрами, асистентти кафедраи бемориҳои сироятии құдакона: jonik\_kulob@mail.ru, тел: 985-30-75-78.*

*Сайдова Адолат Замоновна, мудири Шуъбаи 4-уми беморхонаи клиники шаҳрии бемориҳои сироятии құдакона.*

Дар ҳамаи құдакон бемориҳои преморбидӣ вүчуд дошт - камхүнӣ-100%, хипотрофия - 78,8% ва рахит - 69,7%-ро ташкил намуд. Гурӯхи құдакони гирифтори ҳолатҳои преморбидӣ (камхүнӣ, гипотрофия, рахит) бемориро нисбатан вазнинтар гузарониданд. Құдаконе, ки ғизои сунъӣ ва омехта истеъмол мекарданد, ҳавфи гирифторшавии онҳо ба сирояти стафилококкӣ 66,6%-ро ташкил намуд. 57,6% құдакони синни то 1-сола ва 42,4%-ро құдакони синни то 2-сола бисёртар ба сирояти стафилококкӣ дучор гардидацанд. Құдакони бемор, ки бо ҳолатҳои ҷойдоштаи преморбидӣ бо стафилококкҳо сироят ёфта бу-

данд тарзи гузариши беморӣ дар ин құдакон бисёртар бо ҳолатҳои миёнавазнин ва вазнин ҷараён гирифт, ки миқдори онҳо 93,9%-ро ташкил намуд. Бо мақсади бартараф намудані аломатҳои камобии аёни бадан ва вазнинии он ва захролудушавии организм тибқи нақшаҳои "А", "Б" ва "В" муолиҷаи регидротатсионӣ гузаронида шуд. Барои муолиҷаи ин гурӯҳ құдакон антибиотикҳои сефтриаксон, гентамитсин, сипрофлоксатсин, эритромитсин, ампти-силлин аз рӯи ҳиссиёти ин гурӯҳ барангезандаҳо, инчунин биопрепаратҳо ва ферментҳо таъйин карда шуд. Пас аз беҳтар шудани ҳолати құдакон, баъд аз рӯзҳои 7



ва 10-уми дар шуъба муолича гирифтани онҳо - 81,8% ва - 18,2%-и беморон бошад баъд аз 10 рӯзи дар шуъба бистарӣ будан, баъдаз гирифтани ҷавобҳои манғии кишти начосат ба хона ҷавоб дода шуданд.

**Калимаҳои калидӣ:** сирояти стафилококӣ, кӯдакони хурдсол, ҳолатҳои преморбидӣ, заҳролудшавӣ, сирояти рӯда, камобашавии бадан, регидротатсияи даҳонӣ

## ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИИ СТАФИЛОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ С ПРЕМОРБИДНЫМ ФОНОМ

**Н.А. Рахматов, Р.И. Джонибеки, А.З.Сайдова**

Кафедра детских инфекционных болезней ТГМУ им. Абуали ибни Сино  
Городская клиническая больница детских инфекционных болезней г. Душанбе

*Рахматов Николай Александрович, почётный профессор Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, тел.: 919-05-17-05.*

*Чонибеки Рустамбек Икроми, ассистент кафедры детских инфекционных болезней E-mail:jonik\_kulob@mail.ru, тел: 985-30-75-78.*

*Сайдова Адолат Замоновна, заведующая 4 отделением детской городской клинической инфекционной больницы, тел: 904-41-57-59*

В группе детей с проявлениями преморбидного фона отмечено сравнительно тяжёлое течение стафилококковой инфекции. При этом отмечалось выраженные признаки как интоксикации, так и обезвоживания организма. Своевременное назначение этиотропной, пробиотиков и пребиотиков, а также энтеросорбентами и ферментами, включая и оральная регидратация по схеме ВОЗ. В результате проведенной терапии состояние больных детей

улучшалось и 81,8% больных были выписаны из стационара до 10-го дня заболевания а 18,2% больных были выписаны после 10-го дня пребывания в стационаре у всех к моменту выписки был получен отрицательный результат бакпосева на стафилококки.

**Ключевые слова:** стафилококковая инфекция, дети раннего возраста, преморбидный фон, интоксикация, кишечная инфекция, обезвоживание, оральная регидратация

## PECULIARITIES OF THE COURSE OF STAPHYLOCOCCAL INFECTION AT CHILDREN WITH PREMORBID BACKGROUND

**N.A. Rahmatov, R.I. Jonibeki, A.Z. Saidova**

Department of children's infection diseases of Avicenna TSMU  
City hospital of children's infectious diseases of Dushanbe

*Rahmatov Nikolai Alexandrovich, honorary Professor of Avicenna TSMU, Tel: 919-05-17-05.*



**Jonibek Rustambek Ikromi**, assistant of the department of infectious diseases of ATSMU, Tel: 985-30-75-78. E-mail address: [jonik\\_kulob@mail.ru](mailto:jonik_kulob@mail.ru)

**Saidova Adolat Zamonovna**, head of the 4th department of city hospital of children's infectious diseases, tel: 904-41-57-59.

A group of children with evidences of premorbid background showed a relatively severe course of staphylococcal infection. In this case, marked signs of both intoxication and dehydration of the body. Timely administration of etiotropic, probiotics and prebiotics, as well as enterosorbents and enzymes, including oral rehydration according to

the WHO schedule. As a result of the performed therapy, condition of sick children improved and 81.8% of patients were discharged from the hospital until the 10th day of the disease, and 18.2% of patients were discharged after the 10th day of hospital stay. At the time of discharge was obtained a negative bacterial result on staphylococci.

**Мухиммият.** Сирояти стафилококкӣ ин бемории шадиди антропонозӣ буда, ба он роҳҳои гуногуни сироятёбӣ хос мебошад, барангезандааш бактерия аз авлоди *Staphylococcus* мебошад. Қисми зиёди стафилококҳо хосиятҳои патогенӣ, ва вирулентӣ дошта инчунин хосил намудани заҳр ва файр аз ин дар бисёр ҳолатҳо сабаби пайдо гаштани бемориҳои шадиди меъдаю рӯда (БШМР) шуда метавонанд.

Стафилококҳо дар муҳити атроф васеъ паҳн шудаанд. Авлоди стафилококҳо бошанд зиёда аз 13 намудро ташкил мекунанд, ки ба гурӯҳи касалиовар дар байни кӯдакон чунин намудҳои онҳо дохил мешаванд: *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus saprophyticus*.

Дар соҳтори сироятҳои шадиди меъда ва рӯда (СШМР) ин гурӯҳ стафилококҳо танҳо дар кӯдакони синни то 1 сола 8% ва дар кӯдакони аз 1 сола боло 3%-ро ташкил медиҳанд.

Дар давраи якум ва дуюми навзодӣ, ки ин сироят 16%-ро ташкил менамояд сабабҳои сироятёбии ин гурӯҳ кӯдакон истеъмоли ғизои сунъӣ, ки вобаста дар ҳолати душвор таваллуд карда-

ни зани ҳомиладор ва дар оянда пайдо гаштани аломатҳои бо ин барангезанда сироят ёфтани модар вобастагӣ дорад, ки ин дар рӯзҳои аввали таваллуд нақши бузург мебозанд.

Зухуроти сарирӣ дар ин гурӯҳ кӯдакон вобаста аз синну сол ҳолатҳои чой доштани бемориҳои преморбидӣ (камхунӣ, хипотрофия, ҳама дараҷаҳои рапит) ва инчунин дар натиҷаи душвор таваллуд кардани зани ҳомиладор, риоя нанамудани қоидаҳои санитарӣ-бехдошӣ, ки сабаби воридшавии миқдори зиёди стафилококҳо вобастаанд ва аз намуд ва хусусияти ин барангезандаҳо аён мегарданд.

Кӯдакони навзод ва то 1-сола бисёртар ба бемориҳои сироятии меъдаву рӯда бо намудҳои *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis* вобастагӣ дорад. Ин гурӯҳ стафилококҳо 3 намуд пигментро хосил мекунанд, ки инҳоянд: тиллоранг-зард, сафед ва зарди лимуранг. Стафилококҳо комплекси адгезивӣ доранд, ки ба часпиши онҳо ба бофта мусоидат менамоянд.

Стафилококҳо заҳр ва ферментҳои протеолитикӣ ҳосил менамоянд. Яке аз хусусияти стафилококк ин хориҷ наму-



дани захр (захри гемолизкунанда, дерматонекротоксин, лейкосидин, энтеротоксин) ва ферментхо (коагулаза, гиалуронидаза, леситовителлаза) мебошанд. Дар пайдоиши бемориҳои сироятӣ Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus saprophyticus, Staphylococcus haemolyticus нақши муҳимро доранд. Дар фарқият бо дигар стафилококкҳо Staphylococcus aureus коагулаза ҳосил менамоянд, 5 варианти биологӣ доранд (A,B,C,D,E).

Барнгезандай асосӣ дар одамон ин намуди A мебошад. Муайян шудааст, ки ин стафилококкҳо аз руи соҳти антигенӣ 8 намуди энтеротоксин доранд: A,B,C-1-3, D,F,G,H. Манбаи сироят шаҳси бемор ва ҳомилони стафилококк мебошанд. Ҳомилони S.aureus асосан одамон мебошанд. Манбаи сироят барои навзод - модари гирифтори сироятҳои стафилококкӣ (мастит, тонзиллит, эндометрит ва д.) мебошад. Дар байнӣ кӯдакони навзод ва кӯдакони то 1-сола барнгезандо бисёртар бо роҳҳои тамосӣ-маишӣ, ҳавоӣ-қатрагӣ, алиментарӣ паҳн мешаванд.

Мақсади таҳқиқот. Омӯзиши тарзи гузариши сирояти стафилококкии меъдаю рӯда дар кӯдакони гирифтори ҳолатҳои преморбидӣ.

Мавод ва усулҳои таҳқиқот. Барои тадқиқот 33 кӯдакони хурдсол, ки ба ин беморӣ гирифтор буданд ва дар онҳо ҳолатҳои преморбидӣ; камхунӣ - 100%, гипотрофия - 7 8,8% ва рахит бошад - 69,7% вуҷуд доштанд дар бар гирифта шуд. Аз руи таҳлили таърихи бемориҳо дар ин гурӯҳ кӯдакони синни то 1 sola - 57,6% ва кӯдакони то 2 sola - 42,4% буданд. Аз ин миқдори беморон - 60,6% дар шаҳр истиқомат мекарданд ва - 39,4% дар дехот. - 81,8% писарҳо ва - 18,2% духтарҳо ташкил медиҳанд. Ҳамаи ин гурӯҳ беморон бо

ташҳисҳои бемориҳои шадиди меъдаву рӯда (БШМР) ворид гашта буданд ва дар вақти гузаронидани кишии наҷосати онҳо колонияҳои стафилококкҳои тиллоранг дарёфт карда шуда буд. Ин гурӯҳи барангезандо ба антибиотикҳо бисёртар ба сефтриаксон ҳассос буданд.

**Натиҷаи таҳқиқот ва баррасии он.** Ин гурӯҳ кӯдакон ба беморхона бо чунин шикоятҳо муроҷиат карданд; баландшавии ҳарорати бадан - 97%, қайкунии яккарата - 33,3%, қайкунии якчандкарата - 66,7%, ташнагӣ буд - 97%, ташнагӣ набуд - 3%, дарунравӣ аз 3 то 5 маротиба - 45,4%, аз 6 то 10 маротиба - 48,6%, зиёда аз 10 маротиба - 6%. Хусусияти фазла; обакӣ- 21,2%, суст - 100%. Ранги фазла; зард - 42,4%, зарду сабз - 48,5%, сабз - 9,1%. Омехтаҳои патологӣ; луоб - 96,9%, хун - 3,1%.

Аз собыقاҳои беморӣ бармеояд, ки дар чунин рӯзҳои беморӣ бо шикоятҳои зерин муроҷиат карданд; то 3 шабонарӯз - 84,8%, зиёда аз 3 шабонарӯз - 15,2%; саршавии беморӣ шадид - 100%; баландшавии ҳарорати бадан то 380С - 21,2%, аз 380С боло - 78,8%.

Аз собыقاҳои ҳаётӣ бармеояд, ки ин кӯдакон чунин бемориҳоро аз сар гузаронидаанд; сироятҳои шадиди роҳҳои нафас (СШРН) - 60,6%, бемориҳои шадиди меъдаву рӯда - 51,5%, пневмония- 3%. Дар ҳамаи кӯдакони ба шуъба ҳо бистарӣ гардида бемориҳои преморбидӣ вуҷуд дошт - камхунӣ дар ҳамаи кӯдакон ба назар мерасид, ҳипотрофия - 78,8%, рахит - 69,7%. Аз собықаи вогирӣ маълум гардид, ки чунин миқдори беморон дар ғизои сунъӣ - 21,2%, омехта- 45,4%, пистонак мемаканд - 23%, риоя накарданӣ беҳдошти шаҳсӣ - 100%. Кӯдакони бемор бо чунин ҳолат ба шуъба и қабул ворид гардиданд; ҳолати умумӣ вазнин-100%,



захролудшавй - беҳолй, bemadorй, бетоқатй, қайқунй - 100%, дилбехузурй - 75,7%. Аломатҳои камобй; бетоқатй, ташнагй, чашмони фурурафта -100%, хушкшавии пўст ва пардаҳои луобй - 96,9%, паҳншавии чинҳои пўст зиёда аз 2 сония - 96,9%. Иштиҳояшон суст - 66,7%, набуд - 33,3%. Хушкзабонй - 96,9%, намнокй - 3,1%. Дарунравй аз 3 то 5 маротиба - 45,4%, аз 6 то 10 маротиба - 48,6%, зиёда аз 10 маротиба - 6%. Хусусияти фазла; обакй - 21,2%, суст - 100%. Ранги фазла; зард - 42,4%, зарду сабз - 48,5%, сабз - 9,1%. Омехтаҳои патологй; луоб - 96,9%, хун - 3,1%. Ҳангоми палмосидани шикам мuloим дар - 60,6%, дамиш дорад - 42,4%, садои қур-қури рӯдаҳо -100%, дардманд - 42,4%. Инчунин дар кӯдакон ҳангоми муоина аломатҳои камобии миёна ва вазнин ба назар мерасид.

Ҳангоми муоина чунин дараҷаҳои камобий дида шуд: камобии аёни бадан - 93,9%, камобии вазнини бадан - 6,1%. Дар шуъба ба ин кӯдакон чунин мавод таъйин карда шуд: сефтриаксон, биопрепаратҳо (лактофлор, линекс, энтерожермин, пиобактериофаг), ферментҳо (панкреатин, панзинорм, креон), энтеросорбентҳо (смекта). Кӯдаконе, ки ҳолатҳои камобшавии аёни бадан доштанд муолиҷа аз рӯи схемаҳои пешниҳодҳои ТУТ аз рӯи нақшай "А"-9,1%, "Б"-78,8% ва "В"-12,1% гузаронида шуда буд, инчунин вобаста аз руи синну соли беморон ҳаби Синк таъйин карда шуд. Тавре зикр шуд, дар гурӯҳи кӯдакони бемор ҳама дараҷаҳои рапит мушоҳида шуд.

Аз мушоҳидаҳо бармеояд, ки кӯдакони гирифтори ҳолатҳои преморбидӣ бемориро нисбат ба ба дигар беморон вазнинтар гузаронданд. Инчунин дар ҳама онҳо аломатҳои заҳролудшавии умумии бадан баъзло намоён буд (бе-

ҳолй, bemadorй, бетоқатй, дилбехузурй, қайқунй, дарунравй). Дарунравй аз 3 то 5 маротиба - 45,4%, аз 6 то 10 маротиба - 48,6%, зиёда аз 10 маротиба - 6%. Хусусияти фазла; обакй - 21,2%, суст - 100%. Ранги фазла; зард - 42,4%, зарду сабз - 48,5%, сабз - 9,1%. Омехтаҳои патологй; луоб - 96,9%, хун - 3,1%.

Дар ҷараёни беморй дар ҳамаи кӯдакони гирифтори ҳолатҳои преморбидӣ аломатҳои камобии бадан ба назар мерасид, ки ба дараҷаҳо тақсим карда шуданд: камобии аёни бадан - 93,9%, камобии вазнини бадан - 6,1%, инчунин аломатҳои заҳролудии бадан низ дар ҳамаи беморон ба назар мерасид.

Камиштиҳои дар - 66,7% ва беиштиҳои дар - 33,3% беморон мушоҳида шуд. Забони - 96,9% кӯдакон хушк буд ва танҳо забони - 3,1% кӯдакон намнок буд. Дар вақти палмосидани шикам дар - 42,4% мuloим, дар - 57,6% дарди шикам, дар - 42,4% дамиши шикам, дар - 100% садои қур-қури рӯдаҳо мушоҳида шуд. Дар рафти озмоиш дар таҳлили кишти бактериологии фазлаи ҳамаи кӯдакон колонияҳои стафилококки тиллоранг ошкор шуд. Ҳассосияти ин барангезанд ба дискҳои антибиотикҳо чунин натиҷагузорй карда шуд: сефтриаксон 80%, гентамитсин 7%, эритромитсин 3%, сипрофлоксатсин 5%, ампитсилин 5%.

Инчунин дар рафти озмоиш дар таҳлили умумии хун дар ҳамаи кӯдакон камхунй, норасогии вазн ва аломатҳои рапит мушоҳида карда шуд. Дар рафти озмоиш муайян карда шуд, ки кӯдаконе, ки дар ҳӯрониши сунъӣ - 21,2% қарор доранд назар ба кӯдаконе, ки дар ҳӯрониши табиӣ - 24,2% ва ғизои омехта - 45,4% қарор доштанд, бемориро нисбатан вазнин гузаронданд.

Бо мақсади бартараф намудани



аломатҳои камобии сабук, аён ва вазнини бадан ва захролудӣ тибқи нақшай "А", "Б" ва "В" муолиҷаи регидротатсионӣ-регистратор ва маҳлулҳои доҳили варидӣ-Рингер лактат, Реосорбилиакт гузаронида шуд. Дар рафти муолиҷа биопрепаратҳои лактофлор, линекс, энтерожермин истифода шуда, ва инчунин аз гурӯҳи ферментҳо бошад панкреатин, панзинорм, креон аз гурӯҳи энтеросорбентҳо бошад смекта дар ҳамаи қӯдакон истифода карда шуданд. Инчунин дар рафти муолиҷа бо мақсади манъ намудани даруунравӣ ва баланд бардоштани системаи иммунӣ вобаста ба синну соли қӯдакон дар ҳамаи онҳо ҳаби Синк истифода карда шуд.

Тибқи нишондиҳандаҳои кишти бактериологии фазла дар рафти муолиҷа антибиотикҳои гурӯҳи сефалоспоринҳо - сефтариаксон дар - 85,8%-и қӯдакон вобаста ба синну сол истифода карда шуд, ки натиҷаи хубдод.

Дар рафти муолиҷа ҳолати саломатии ҳамаи қӯдакон беҳтар гардид. Дар шабонарӯзи якум ва дуюми муолиҷа дар қӯдакони бемор даруунравӣ миқдоран то 3 - 4 маротиба кам гардид ва дар оянда дар як шабонарӯз миқдори фазла бошад то 2 - 3 маротиба ба назар мерасид.

Аломатҳои камобии аёни бадан ва захролудӣ зина ба зина пурра бартараф шуда, ҳарорати бадан низ мӯътадил гардид, иштиҳои қӯдакон барқарор шуд ва дар аксари қӯдакон бошад вазни онҳо илова шуд. Пас аз беҳтар шудани ҳолати саломатии қӯдакон баъд аз рӯзҳои 7 ва 10-уми дар шуъба муолиҷа гирифтани онҳо - 81,8% ва - 18,2%-и беморон бошад баъд аз 10 рӯзи дар шуъба бистарӣ будан баъд аз гирифтани ҷавобҳои манфии кишти начосат ба хона ҷавоб дода шуданд, ки

дар оянда бояд таҳти назорати табиби оиласӣ бошанд.

Хулоса. Дар ҳамаи қӯдакони дар шуъбаҳо бистаригардида гирифтари бемориҳои преморбидӣ буданд: камхунӣ дар ҳамаи қӯдакон ба назар мерасид, ҳипотрофия бошад, ба миқдори - 78,8% ва рахит - 69,7%-ро ташкил намуд. Гурӯҳи қӯдакони гирифтари ҳолатҳои преморбидӣ (камхунӣ, гипотрофия, рахит) бемориро нисбатан вазнинтар гузаронданд. Қӯдаконе, ки ғизои сунъӣ ва омехта истеъмол мекарданд, ҳавфи гирифтоворшавии онҳо ба сирояти стафилококӣ 66,6%-ро ташкил менамуд.

Инчунин муайян шуд, ки 57,6% қӯдакони то 1-сола ва 42,4%-ро қӯдакони синни то 2-сола бисёртар ба сирояти стафилококӣ дучор мегарданд. Қӯдакони бемор, ки бо ҳолатҳои ҷойдоштани преморбидӣ бо стафилококҳо сироят ёфта буданд тарзи гузариши беморӣ дар ин қӯдакон бисёртар бо ҳолатҳои миёнавазнин ва вазнин ҷараён гирифта буд, ки миқдори онҳо 93,9%-ро ташкил намуд.

Бо мақсади бартараф намудани аломатҳои камобии аёни бадан ва вазнини он ва захролудии организм тибқи нақшоҳои "А", "Б" ва "В" муолиҷаи регидротатсионӣ бо регистратор ва маҳлулҳои доҳили варидӣ-Рингер лактат, Реосорбилиакт гузаронида шуд, ки он дар оянда ба беҳтар гардидани ҳолатҳои беморонро оварда расонид.

Файр аз ин, дар муолиҷаи ин гурӯҳ қӯдакон антибиотикҳои зерин - сефтариаксон, гентамитсин, сипрофлоксатсин, эритромитсин, ампітсиллин аз руи ҳиссиёти ин гурӯҳ барангезандоҳо таъйин карда шуд.

Инчунин ба ҳамаи беморон биопрепаратҳо, ферментҳо таъйин карда шуд. Пас аз беҳтар шудани ҳолати салома-



тии кӯдакон баъд аз рӯзҳои 7 ва 10-уми дар шуъба муолиҷа гирифтани онҳо - 81,8% ва - 18,2%-и беморон бошад, баъд

аз 10 рӯзи дар шуъба бистаришавӣ, пас аз гирифтани ҷавобҳои манғии кишти начосат ба хона ҷавоб дода шуданд.

### АДАБИЁТ

1. Учайкин В.Ф., Нисевич Н.И., Шамшева О.В. "Инфекционные болезни и вакцинопрофилактика у детей" ГЭОТАР-Медиа., М., 2006, с. 538-554
2. Иванова В.В. "Инфекционные болезни у детей" МИА., М., 2009, с. 91-97
3. Носов С.Д. "Детские инфекционные болезни" Медицина., М., 1982, с. 333-335
4. "Инфекционные болезни у детей" под. ред. проф. В.Н. Тимченко и проф. Л.В. Быстрыковой СПб "СпецЛит", 2001, с. 119-13
5. Раҳматов Н.А. "Клиника, ташхис, муолиҷа ва пешгирии бемориҳои шадиди меъдаю рӯдаи кӯдакон" Дастурмали методӣ., Д., 2015, с. 19-21
6. Воротинцева Н.В., Мазанкова В.И. "Острые кишечные инфекции у детей" ГЭОТАР-МЕД., М., 2002., с. 132-158

## ХУСУСИЯТҲОИ КЛИНИКИИ ҶАРАЁНИ НЕЙРОТОКСИКОЗ ДАР КӮДАКОНИ СИННИ БАРВАҚТ

**Н.А. Абдуллоева, И.И. Бадалов, О.Ф. Ҳайдарова, М.Р. Қодирова,**  
Кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдакона (мудири кафедра н.и.т.  
дотсент Л.А. Бабаева)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино.  
Шуъбаи пулмонологии МДМТ-и Истиқлол

*Абдуллоева Наргис Абдумавлоновна - н.и.т., ассистенти кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: nargis0027@mail.com, тел: 91861-00-27*

*Ҳайдарова Ойгул Фазлидиновна - н.и.т., муаллимаи қалони кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: oigulfazl@mail.com, тел: 988-58-96-91*

*Қодирова Мавлюда Раҳмонбердиевна - ассистенти кафедраи таълими асосҳои бемориҳои кӯдаконаи Донишгоҳи давлатии тибии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: kmavlud@mail.ru, тел: 235-00-91*

*Бадалов Ислом Исҳоқович - мудири Шуъбаи пулмонологии МД МТ "Истиқлол", E-mail: iisak@mail.ru, тел: 934-026-220*

Муаллиф дар натиҷаи таҳқиқоти доиркарда, ба чунин хулоса меояд, ки пайдошавии бемории нейротоксикоз ҳангоми сирояти вирусии шадиди респираторӣ аз хусусиятҳои анатомӣ-физиологии кӯдакони синни

барвақт, фони преморбидӣ, инчунин аз дараҷаи вазнинии беморӣ вобастагӣ дорад.

Калимаҳои калидӣ: кӯдакон, нейротоксикоз, сирояти шадиди респиратории вирусӣ (СШРВ).



## ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ НЕЙРОТОКСИКОЗА У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Кафедра пропедевтики детских болезней (заведующий кафедры к.м.н. дотсент Л.А. Бабаева) ТГМУ имени Абӯалӣ ибни Сино. Отделение пульмонологии ГУ КЗ Истиклол

*Абдуллаева Наргис Абдумавляновна - к.м.н., ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Таджикского государственного медицинского университета имени Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: nargis0027@mail.com, тел: 91861-00-27*

*Хайдарова Ойгул Фазлидиновна - к.м.н., старший преподаватель кафедры пропедевтики детских болезней Таджикского государственного медицинского университета имени Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: oigulfazl@mail.com, тел: 988-58-96-91*

*Кадырова Мавлюда Рахмонбердиевна - ассистент кафедры пропедевтики детских болезней Таджикского государственного медицинского университета имени Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: kmavlud@mail.ru, тел: 235-00-91*

*Бадалов Ислом Исакович - заведующий пульмонологического отделения ГУ КЗ Истиклол, E.mail: iisak@mail.ru, тел: 934-026-220*

Возникновение нейротоксикоза при острой респираторной вирусной инфекции зависит от анатомо-физиологических особенностей детей раннего возраста, преморбидного фона, а также от степени тяжести и своевременного лечения.

## PECULIARITIES OF THE COURSE OF NEUROTOXICOSIS AT CHILDREN OF EARLY AGE

Department of propaedeutics of children diseases of Avicenna TSMU (head of the department associate professor Babaeva L.A.). Pulmonology department of NI CH ISTIKLOL

*Abdullaeva Nargis Abdumavlyanova - c.m.s., assistant of propaedeutics of children diseases department of ATSMU, M.D., E.mail: nargis0027@mail.com, tel: 91861-00-27*

*Khaidarova Oygul Fazlidinovna - c.m.s., senior teacher of propaedeutics of children diseases department of ATSMU, E.mail: oigulfazl@mail.com, tel: 988-58-96-91*

*Kadirova Mavluda Rakhmonberdievna - assistant of propaedeutics of children diseases department of ATSMU, E.mail: kmavlud@mail.ru, tel: 235-00-91*

*Badalov Islom Isakovich - chief of pulmonology department of NI CH ISTIKLOL, E.mail: iisak@mail.ru, tel: 934-026-220*

Thus, the occurrence of neurotoxicosis during acute respiratory virus infection depends on anatomical and physiological features, unfavorable premorbid

background (birth trauma, asphyxia on delivery, rickets, oxidative diathesis, paratrophy), also it depends on the severity and on-time treatment.



**Мухиммият:** Кӯдакони соли аввали ҳаёт аксаран ба бемориҳои респираторӣ гирифтор мешаванд, ки мутобики маълумоти ТУТ 80%-и тамоми сироятҳои ба қайд гирифташудаи синни кӯдакиро ташкил меқунанд ва аз рӯи паҳншавӣ дар байни дигар бемориҳо ҷойи аввалро ишғол меқунанд. Сабаби бештари пайдошавии нейротоксикоз сирояти вирусӣ (ШВИ, зуком, сирояти аденоҷировисӣ) мебошад. Омилҳои эҳтимолии инкишофи нейротоксикоз фони номусоиди преморбидӣ (осеби валодатӣ, асфиксия дар валодат, рахит, диатези экссудативӣ, паратрофия), давраи пеш аз moyakubӣ ва зуд-зуд беморшавӣ мебошанд.

Бемории нейротоксикоз вобаста ба хусусиятҳои анатомӣ-физиологии магзи сар (гузаронандагии баланди деворай рагҳо, пасҷоришавии сусти хун, баландшавии фишори дохиликосахонавӣ, варами магзи сар ва ғ.) бештар дар кӯдакони синни барвақт инкишоф меёбад.

**Мақсади таҳқиқот** - омӯхтани бемории нейротоксикоз ҳангоми сироятҳои вирусӣ дар кӯдакони синни барвақт.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Таҳлили таърихи бемориҳои кӯдакони синни барвақти гирифтори нейротоксикози соли гузашта дар Маҷмааи тандурустии "Истиқлол" муолиҷагирифта гузаронда шуд. Аксарияти беморонро кӯдакони яқсола - 31 (45%); аз 1-сола то 2-сола - 22(33%); аз 2-сола то 3-сола - 15(22%)-ро ташкил кард. Ташхиси нейротоксикоз дар комплекси маълумоти клиникӣ-озмоишгоҳӣ асос ёфт, ки динамикаашон зери таъсири муолиҷаи гузарондашуда ҳамчун меъёри баҳодиҳии самаранокии муолиҷа ҳисоб меёфт. Анмази муфассали акушерӣ, нишондиҳандаҳои клиникӣ, ихтилоҷ

(кашишхӯрии мушакҳо), зухуроти менингиалий ва шиддатигирии нармаки сар, шахшавии пушти сар, инчунин осебёбиҳои системаҳои нафас ва дилу рагҳо, маълумоти озмоишгоҳӣ (таҳлили умумии хун, пешоб, таҳлили биохимиявии хун), пунксияи ҳароммағз, R-графияи шушҳо, ЭКГ ба назар гирифта шуданд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо:** Аз анамнезҳо муайян карда шуд, ки кӯдакон, асосан аз модарони ҷавоне буданд, ки дар анамнези акушериашон осеби валодатӣ -асфиксӣ ва преморбидӣ, рахит, диатези экссудативӣ ва зуд-зуд беморшавиҳо қайд мешавад.

Ба таври клиникӣ оғози шадид, барангезиши зиёд мушоҳида шуд, ки бо вайроншавиҳои дараҷаи гуногуни ҳущ, то ба дараҷаи кома, рагкашиҳои умумии хусусияти тоникиву клоникидошта; манзараи клиникӣ дар заминаи гипертермия ( $t = 40\text{-}41^\circ\text{C}$ ) ва зухуроти менингиалий: шиддатёбии ние нармаки сари дардманд, шахшавии мушакҳои пушти сар қайд шуд. Дар натиҷаи осеби токсикӣ маркази нафас ва вайроншавиҳои метаболикӣ, аксаран ихтилоли системаҳои нафас ва дилу рагҳо (нафастангӣ то 60-80, тахикардия то 200/дақ., васеъшавии ҳудудҳои дил дар шушҳо бо хирросҳои мартуби саҳти хубобчаҳои майдо) ба вуқӯъ меоманданд. Аз рӯи дараҷаи вазнинӣ: аз 68 бемори гирифтори давраи I - 3 кӯдак (4,5 %), гирифтори давраи II - 62 (91%) ва гирифтори давраи III - 3 (4,5%)-ро ташкил карданд.

Аз муоинашудагон дар 3 кӯдак зуд бадшавии ҳолати умумӣ ва фавтият дар соатҳои аввали буду бош дар беморхона-оризаҳои варамаи магз ва шушҳо, синдроми ДВС, инчунин норасоии нафас ва дил қайд шуд; боқимонда кӯдакон аз реаниматсия ба шуъбаи неврологӣ гузаронда шуданд. Аз тара-



фи маълумоти озмоишгоҳӣ: дар таҳлили хун дар аксарият беморон (71%) камхунии дараҷаи сабук, лейкопения, дар таҳлили биохимиявии хун гипокалсемия-гипофосфатемия қайд шуд.

Дар таҳлили умумии пешоб тағиیرёбихо мушоҳида нашуд. Пунксияи люмбалӣ танҳо ба 3 бемори хеле вазнини дараҷаи 3-юми вазнинӣ гузаронда шуд, ки дар онҳо плеотситози мутадили лимфотситарӣ, каме зиёд шудани сафеда қайд шуд, ликвор шаффофт буд ва бо фишор ҷорӣ мешуд. Дар R-граммма манзараи варами шушҳо, дар ЭКГ наздишавии дандонҳои Т ва Р, инчунин тағиирёбии интервали ST муайян кард мешуд.

Муолиҷаи нейротоксикоз маҷмӯй буд ва ба кам кардани зуҳуроти варами магз ва паст кардани фишори доҳили косахонаи сар, бартараф карданни гипертермия, норасоии нафас ва дилу рагҳо равона шуда буд.

Бо мақсади рафъи гипертермия маводи пастқунандаи ҳарорати бадан, омехтаи литикӣ (аминазин 2,5% + пи-полfen 2,5%+ новокаин 0,25%), парасетамол, ибупрофен пер ос истифода шуд. Ҳангоми гипертермияи устувор

усулҳои чисмонии сардкунӣ истифода шуд. Ҳангоми ҳолати вазнин д/в ё д/м маводи преднизолонро аз ҳисоби 1-2 мг/кг таъян мекардем. Бо мақсади ноил шудан ба самараи зиддирагкашӣ, гипотензивӣ ва седативӣ, магнезияи сернокисляи 25%-0,1-0,2 мг/кг-ӣ таъян карда мешуд. Ҳангоми синдроми ихтилоҷ (кашишхӯрии мушакҳо) маводи сибазон 0,1-0,2 мл/кг, оксибутирати натрий 50-100 мг/кг-ӣ истифода карда шуд.

Муолиҷаи дезинтоксикатсионӣ зери назорати қатъии диурез амалий карда шуд. Барои кам кардани гузаронандагии девораи рагӣ ва зиёдкунии диурез глюконат калсий ба миқдори 1мл 10% маҳлул ба як соли ҳаёт истифода мешуд. Ҳангоми зуҳуроти норасоии коронарӣ маводи кокарбоксилаза ва гликозидҳо истифода карда шуд.

**Хулоса.** Ҳамин тавр, пайдошавии нейротоксикоз ҳангоми сирояти вирусии шадиди респираторӣ аз ҳусусиятҳои анатомӣ-физиологии кӯдакони синни барвакӯт, фони преморбидӣ, инчунин аз дараҷаи вазнинии беморӣ вобаста мебошад.

## АДАБИЁТ

1. Заболевание нервной системы у детей. В 2-х т./ Под ред. Ж. Айкарди и др; перевод с англ. М. Издательство Панорилове: Бином. 2013 стр 10-36.
2. Прошин В.Д. Неотложная неврология. 3 из Д.М. 2010-592с.
3. Шабалов Н.П., Скоромец А.А., Шумилена А.П. Ноотропные и нейропротекторные препараты в детской неврологической практике. Вестник Российской Военно-медицинской академии- 2001- Т.Б.- с 24-29.
4. Петрухин А.С Неврология детского возраста под ред. А.С Петрухин- М. Медицина. 2004-784с.



## ТАРЗИ МУАЙЯН КАРДАНИ ИМКОНИЯТХОИ МУТОБИҚШАВИИ ОРГАНИЗМ БО НИШОНДОДХОИ МЕТАБОЛИЗМИ ҲУҶАЙРАВӢ ДАР КӮДАКОНИ ГИРИФТОРИ КАМХУНИИ КАМБУДИ ОҲАН

С.Н. Давлатова, К.И. Исмоилов, А.М. Баротов, З.А. Халилова

Кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 (мудири кафедра-д.и.т., проф.  
К.И. Исмоилов)-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Давлатова Соҳира Нозировна-н.и.т., дотсенти кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: sokhira@mail.ru, тел.: (+992) 93 527 75 39.*

*Исмоилов Комилҷон Исроилович - д.и.т., профессор, мудири кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E-mail: sha.zavr@mail.ru, тел.: (+992) 98 512 78 45*

*Баротов Абдуқодир Муқтадирович - педиатри беморхонаи клиникии ҷумҳуриявӣ "Шаҳраки шифобаҳаш", E-mail: abdukodir.barotov@mail.ru, тел.: (+992) 93 826 26 52*

*Халилова Зулфия Абдуғаффоровна - педиатр, ходими хурди илмии Muassisaи Давлатии Маркази ҷумҳуриявии илмию клиникии педиатрии ва ҷарроҳии кӯдакон, E-mail: aloluz\_1997@mail.ru, тел.: (+992) 918 67 22 25*

Маълум аст, ки сабаби асосии камхунии кӯдакон камбуди оҳан мебошад. Муаллифони Россия то имрӯз дар ин ақидаанд, ки камхунии камбуди оҳан (KKO) бо басомади аз 17-47 то 50-60% воҳӯрда, зиёда аз 70-80% тамоми камхуниҳои кӯдаконро ташкил мекунад.

Камбуди оҳан дар мамлакатҳои тараққиёташон суст қариб 5 маротиба бештар вомехӯрад, ки 65%-ро ташкил мекунад [2,7,8].

Ҳолати мубодилаи ҳуҷайравӣ дар 34 бемори мубталои камхунии камбуди оҳан (KKO) дараҷааш гуногун омӯхта шуд. Таҳлили ферментҳои силсилаи Кребс суксинатдегидрогеназа (СДГ) ва алфа-глицерофосфатдегидрогеназа (?-ГФДГ) бо усули ситохимиявии миқдорӣ, ки дар соли 1969 аз ҷониби Р.П. Нартсиссов пешниҳод шудааст, гузаронида шуд.

Таҳқиқи гузаронидашуда пахшшавии фаъолияти ферментҳои мубодилаи энергетикӣ (СДГ ва ?-ГФДГ)-ро дар кӯдакони гирифтори ККО: пастшавии фаъолияти миёна ва нишондодҳои коэффициенти экссес ва асимметрияро ошкор намуд. Депрессияи ферментҳои номбаршуда аз ҳалалёбии зиёди метаболикӣ дар сатҳи ҳуҷайравӣ дар натиҷаи гипоксияи гемикии дарозмуддат ва сидоропения дар организм шаҳодат медиҳад.

Вайроншавии зикршудаи метаболикии ҳуҷайраҳо лозимияти ба ҳамаи беморон таъйин намудани маводҳои метаболикиро талқин менамояд.

Калимаҳои калидӣ: камхунии камбуди оҳан, кӯдакон, гипоксия, вайроншавии метаболикӣ, суксинатдегидрогеназа, алфа-глицерофосфатдегидрогеназа



## СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДАПТАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОРГАНИЗМА С ПОКАЗАТЕЛЯМИ КЛЕТОЧНОГО МЕТАБОЛИЗМА У ДЕТЕЙ С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ

С.Н. Давлатова, К.И. Исмаилов, А.М. Баротов, З.А. Халилова

Кафедра детских болезней №2 (зав. кафедрой - д.м.н., проф. Исмаилов К.И.)  
ТГМУ им. Абуали ибни Сино

**Давлатова Сохира Нозировна** - к.м.н., доцент кафедры детских болезней №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино, E-mail: sokhira@mail.ru, тел.: (+992) 93 527 75 39.

**Исмаилов Комилжон Исроллович** - д.м.н, профессор, заведующий кафедрой детских болезней №2 ТГМУ им. Абуали ибни Сино, E-mail: sha.zavr@mail.ru, тел.: (+992) 98 512 78 45

**Баротов Абдукодир Муктадирович** - педиатр Республиканской клинической больницы "Шахраки шифобахи", E-mail: abdukodir.barotov@mail.ru, тел.: (+992) 93 826 26 52

**Халилова Зулфия Абдуугаффаровна** - педиатр, младший научный сотрудник ГУ Республиканского научно-клинического Центра педиатрии и детской хирургии, E-mail: aloluz\_1997@mail.ru, тел.: (+992) 918 67 22 25

Традиционно считается, что дефицит железа служит самой частой причиной развития анемии у детей. Российские авторы на сегодняшний день придерживаются мнения о том, что железодефицитная анемия (ЖДА) встречается с частотой от 17-47 до 50-60 %, и что это заболевание составляет более 70-80% всех анемий у детей.

Дефицит железа почти в 5 раз чаще встречается в слабо развитых странах, где он может достигать более 65%.

Изучено состояние клеточного метаболизма у 34 больных с железодефицитной анемией (ЖДА) разной степени тяжести. Исследование ферментов цикла Кребса сукцинатдегидрогеназы (СДГ) и альфа-глицерофосфатдегидрогеназы (?-ГФДГ) проведено количественным цитохимическим анализом, предложенным Р.П. Нарциссовым в 1969 году.

Проведенное исследование показало угнетение активности ферментов энергетического обмена у больных с ЖДА (СДГ и ?-ГФДГ): снижение средней активности и значений коэффициента эксцесса и асимметрии. Депрессия вышеуказанных ферментов свидетельствует о выраженных метаболических нарушениях на клеточном уровне вследствие длительной гемической гипоксии и сидеропении в организме. Данные нарушения метаболизма клеток диктуют целесообразность включения препаратов метаболической терапии в лечебные мероприятия всем детям с ЖДА.

Ключевые слова: железодефицитная анемия, дети, гипоксия, метаболические расстройства, сукцинатдегидрогеназа, альфа-глицерофосфатдегидрогеназа



## METHOD OF DEFINITION OF ADAPTIC OPPORTUNITIES OF THE ORGANISM WITH INDICATORS OF THE CELLULAR METABOLISM AT CHILDREN WITH THE IRON-DEFICIENCY ANEMIA

S.N. Davlatova, K.I. Ismoilov, A.M. Barotov, Z.A. Khalilova

Department of children's diseases №2 of Avicenna TSMU  
(head of the chair - Professor K.I. Ismoilov)

**Davlatova Sohira Nozirovna** - c.m.s., associate professor of children's diseases department №2 of Avicenna Tajik State Medical University, E-mail: sokhira@mail.ru, tel.: (+992) 93 527 75 39.

**Ismoilov Komiljon Isroilovich** - MD, professor, head of the chair of children's diseases department №2 of Avicenna Tajik State Medical University, E-mail: sha.zavr@mail.ru, tel.: (+992) 98 512 78 45

**Barotov Abdugodir Muqtadirovich** - pediatrician of the Republican Clinical Hospital "Shahraki Shifobakhsh", E-mail: abdukodir.barotov@mail.ru, tel.: (+992) 93 826 26 52

**Khalilova Zulfiya Abdugafforovna** - pediatrician, junior researcher of the State Institution of the Republican scientific and clinical center of pediatrics and children's surgery, E-mail: aloluz\_1997@mail.ru, tel.: (+992) 918 67 22 25.

**Relevance.** Traditionally, iron deficiency is believed to be the most common cause of anemia in children. Russian authors today hold the view that iron deficiency anemia (IDA) occurs at a frequency of 17-47 to 50-60%, and this disease accounts for more than 70-80% of all anemia in children.

Iron deficiency is almost 5 times more common in poorly developed countries, where it can reach more than 65%.

The purpose of the study: identify the features of the enzyme status of the peripheral blood lymphocytes in children with iron deficiency anemia and to determine the adaptive capacity of the body at the cellular level.

**Material and methods of investigation.** The authors studied the state of cellular metabolism in 34 patients with iron-deficiency anemia (IDA) of varying severity. The enzyme analysis of the Krebs cycle succinate dehydrogenase (SDG) and

alpha-glycerophosphate dehydrogenase (?-GPDG) was carried out by quantitative cytochemical analysis, proposed by R.P. Narcissov in 1969.

**Results.** The study showed inhibition of the activity of energy metabolism enzymes (SDG and ?-GPDG) in patients with IDA: a decrease in the average activity and the values of the kurtosis coefficient and asymmetry.

**Conclusions.** Depression of the above enzymes indicates a evident metabolic disturbance at the cellular level due to prolonged hemic hypoxia and sideropenia in the body. These disorders in the metabolism of cells dictate the advisability of including metabolic therapy drugs in medical activities for all children with IDA.

**KEY WORDS:** iron-deficiency anemia, children, hypoxia, metabolic disorders, succinate dehydrogenase, alpha-glycerophosphate dehydrogenase



**Мухиммият.** Маълум аст, ки сабаби асосии камхунии кўдакон камбуди оҳан мебошад. Муаллифони русиягй дар он ақидаанд, ки камхунии камбуди оҳан (KKO) бо басомади аз 17-47 то 50-60% [1] воҳӯрда, зиёда аз 70-80% та моми камхунихои кўдаконро ташкил мекунад [3,5].

Камбуди оҳан дар мамлакатҳои тараққиёташон суст қариб 5 маротиба бештар вомехӯрад, ки 65%-ро ташкил мекунад [2,7,8].

Оҳан яке аз микроэлементҳои асосии организми одам мебошад ва аҳамияти онро барои фаъолияти ҳаётии мутьадил баҳодиҳӣ кардан душвор аст. Он дар танзими мубодилаҳои моддаҳо, равандҳои интиқоли оксиген, нафасгрии бофтавӣ иштирок карда, ба ҳолати муқовиматнокии иммунологӣ таъсири калон мерасонад [2]. Қариб тамоми оҳан дар организми одам ба таркиби сафедаҳо ва ферментҳои гуногун дохил мешавад: тақрибан 70% миқдори умумии оҳан ба таркиби гемопротеинҳо, ки намояндаи асосиаш гемоглобин (58% оҳан) мебошад, дохил мешавад. Оҳан дар таркиби миоглобин (9%), ситохромҳо, пероксидазҳо, катализҳо (то 4%) ва дар як қатор ферментҳои дигар (ксантиноксидаза, НАДН-дегидрогеназа, аконитаза, трансферрин, лактоферрин) низ вучуд дорад.

Ҳоло дар як қатор таҳқиқот нишон дода шудааст, ки муддати гирифторшавӣ ба камбуди бардавоми оҳан дар кўдакони синни хурдсол ба вайроншавии ташаккули соҳтори мағзи сар ва ба сустинкишофёбии ақлию ҳаракатӣ мусоидат менамояд ва хусусияти бебозгашт дошта метавонанд. ККО-и дараҷаи миёна ва вазнин дар кўдакон бо тамоюлҳои психомоторӣ ва когнитивӣ, инчунин бо фаъолияти бади таълимӣ дар мактаб марбут шуда метавонад [2].

Нишондиҳандаҳои таҳқиқот исботгари онанд, ки ҳангоми камбуди оҳан дар организм хусусиятҳои функционалии субпопулятсияи лимфоситҳои барои назорати эритропоэз масъул вайрон мешаванд [6]. Муқаррар карда шудааст, ки статуси ферментии лейкоситҳо ҳолати тоникии рагҳо, вайроншавиҳои метаболикиро инъикос мекунад, ки ин аз умумӣ будани механизмиҳои танзими гемодинамика ва равандҳои метаболикӣ дарак медиҳад.

Лимфосит хӯчайраи иммунокомпетентӣ буда, функцияҳои зиёди гуногунро амалӣ мекунад. Ин ба туфайли фаъолнокии зиёди равандҳои метаболикии дар он амалишаванда, ки хӯчайрато бо энергия ва материали пластикӣ таъмин мекунанд, имконпазир мегардад. Ферменти асосии гурӯҳи СДГ низ, ки дар қатори  $\alpha$ -ГФДГ дар митохондриҳо мавқеъ мегирад, дар мубодилаи энергетикии хӯчайра иштирок мекунад. Аз ин сабаб, солҳои оҳир таҳлили ситохимиявии хун ҳангоми патологияҳои гуногун чиҳати ташхис ва пешбинии беморӣ бомуваффақият истифода мешавад ва барои ислоҳ бо маводи таъсиррасони метаболикӣ асоси илмӣ мебошад [4].

**Мақсади таҳқиқот:** муайян кардани хусусиятҳои статуси ферментии лимфоситҳои хуни канорӣ ва ошкор кардани имкониятҳои мутобиқшавӣ дар сатҳи хӯчайравии кўдакони мубталои ККО.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Ба гурӯҳи асосӣ 34 кўдаки аз 2 то 15-солаи аз ККО-и дараҷаҳои гуногуни вазнинӣ азияткашанда, ки дар шуъба и кўдаконаи гематологиии МД ММТ ҶТ муолиҷа мегирифтанд, дохил шуданд. Гурӯҳи назоратиро 30 кўдаки солим ташкил дод.


Омӯзиши фаъолнокии ферментативии лимфоситҳои хуни канорӣ ба муайян кардани статуси ферментии организм

дар мачмӯй имкон медиҳад. Вобаста ба ин, барои омӯзиши тағиیرёбииҳои метаболикӣ дар ҳуҷайраҳо, мо таҳлили миқдории ситохимиявии соли 1969 Р.П. Нарсиссов пешниҳодкарدارо гузарондем. Бо ин мақсад фаъолнокии СДГ ва  $\alpha$ -ГФДГ-ро муайян намудем. Молишакҳои хуни периферии дар шишаҳои ашёии беравғанкардашудаи тайёршудаҳро ҳушк, тасбит ва ранг карда, зери иммерсияи обӣ (750 маротиба бузургтар) тавассути микроскоп таҳқиқ кардем. Фаъолнокии ферментҳо дар намуди коэффиценти миёнаи ситохимияӣ ифода мейёфт. Натиҷаҳои ҳосилшуда ба воситаи усули омори вариатсионӣ бо истифодаи меъёри Стюдент ва таҳлили коррелятсионӣ коркард шуданд.

Статуси ферментии лимфоситҳои хун бо ёрии чунин нишондиҳандаҳо тавсиф карда шуд: фаъолнокии хоси ферментативӣ (Q); коэффиценти энтропияи нисбии маълумот (H); коэффиценти вариатсия (V); коэффиценти асимметрия тақсимот (A); коэффиценти экссес (E).

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Таҳқиқоти ситохимиявии ҳуҷайраҳои хуни кӯдакони гирифтори ККО-и дараҷаи сабук бо фаъолнокии ками СДГ ва  $\alpha$ -ГФДГ дар лимфоситҳо тавсиф карда шуд: фаъолнокии миёнаи ин энзимҳо  $14.84 \pm 0.22$  ва  $11.47 \pm 0.19$  ташкил кард, ки дар муқоиса бо нишондиҳандаҳои кӯдакони гурӯҳи назоратӣ боэътиҳод ( $17.64 \pm 0.10$  ва  $13.39 \pm 0.21$  мутобиқан) камтар буд. Ғайр аз ин, дар ин гурӯҳи кӯдакон нишондиҳандаҳои коэффиценти ками экссес ва асимметрия тибқи  $\alpha$ -ГФДГ қайд гардид.

Дар кӯдакони гирифтори ККО-и миёнавазнин фаъолнокии миёнаи СДГ дар ҳудуди  $12.39 \pm 0.24$ ;  $\alpha$ -ГФДГ -  $9.34 \pm 0.25$  буд. Барои ин гурӯҳ дараҷаи нисбатан ками гуногуннавъии популятсияи ҳуҷайраҳо, инчунин камшавии коэффиценти экссес тибқи СДГ ва  $\alpha$ -ГФДГ ва камшавии коэффиценти асимметрия тибқи  $\alpha$ -ГФДГ ҳос буд, ки аз камшавии имкониятҳои компенсатории ҳуҷайраҳо шаҳодат медиҳад.



Расми 1

Пахшшавии возехи ферментҳо дар кӯдакони гирифтори дараҷаи вазнини ККО мушоҳида шуд: фаъолнокии миёнаи СДГ  $10.41 \pm 0.18$ ; ?-

ГФДГ -  $7.20 \pm 0.19$ -ро ташкил кард. Камшавии шумораи ҷавонаи лимфотситҳо бо фаъолнокии хос, инчунин камшавии гуногуннавъӣ ва гуно-

гуншаклии хучайраҳо ошкор карда шуд (расми 1).

Ҳамин тавр, натиҷаҳои таҳқиқоти доиршуда аз он шаҳодат медиҳанд, ки статуси энергетикии хучайраҳои беморони ҳамаи гурӯҳҳои ККО хусусиятҳои хос дорад, ки тағириёбииҳои ҳолати функционалии онҳоро муайян мекунад, ки ин ба норасоии полисистемавии митохондриалий мутобиқат мекунад. Дараҷаи вазнини ККО раванди давомнок буда, ба ҳолати

декомпенсатсияи функцияҳои мухофизатии хучайраҳо ва мутобиқан ба камшавии имкониятҳои организм дар сатҳи хучайравӣ боис мешавад. Ин ҳол дар камшавии потенсиалии энергия (камшавии фаъолнокии СДГ ва α-ГФДГ)-и хучайраҳои лимфоидии беморон зуҳур ёфт. Бинобар ин, ба ҷораҳои муолиҷавии қӯдакони гирифтори ККО маводҳои муолиҷаи метаболикиро доҳил кардан муовифики мақсад мебошад.

## АДАБИЁТ

1. Балашова Е.А. Современные подходы к диагностике железодефицитной анемии у детей /Е.А. Балашова, Л.И. Мазур //Российский вестник перинатологии и педиатрии. - №4, 2015.- С.31-36.
2. Боткина А.С. Железодефицитная анемия у подростков /А.С. Боткина //Практика педиатра.- 2015.- С. 6-7.
3. Делягин В.М. Недостаточность железа у детей и подростков /В.М. Делягин / /Consilium medicum. - 2008.2. <http://con-med.ru/magazines/pediatry/215670> (дата обращения 26/03/2014).
4. Нарциссов Р.П. Ферментный статус лимфоцитов как показатель состояния внутренних органов и развития организма в целом /Сб. Митохондриальные болезни. - М. - Изд-во НЦЗД РАМН- 1999.- 50с.
5. Снегозкая М.Н. Железодефицитная анемия /М.Н. Снегозкая, О.Ю. Конополько //Практика педиатра. - 2011.- С. 34-38.
6. Санчихина М.Е. Факторы риска развития перинатальной патологии при дефиците железа у беременных. Материалы ежегодного конгресса специалистов перинатальной медицины /М.Е. Санчихина, С.П. Санчихин //Вопр. практич.-педиатр. - 2006. - Т.1, №4. - С. 57.
7. Lutter C.K. Iron deficiency in young children in low-income countries and new approaches for its prevention /C.K. Lutter // J.Nutr., 2008; 138: 2523-2528.
8. Baker R.D. Committee on Nutrition American Academy of Pediatrics. Diagnosis and prevention of iron deficiency and iron-deficiency anemia in infants and young children (0-3 years of age) /R.D. Baker, F.R. Greer //Pediatrics, 2010, vol. 126, № 5, p. 1040-1050.

## НАҚШИ ОКСИДШАВИИ ОЗОДУ РАДИКАЛЙ ДАР ИНКИШОФИ РАВАНДИ ИЛТИХОБЙ ДАР КҮДАКОНИ МУБТАЛОИ АСТМАИ БРОНХИАЛЙ

**М.М. Шарипова, К.И. Исмоилов**

Кафедраи бемориҳои кӯдаконаи №2 (мудири кафедра д.и.т., профессор  
Исмоилов К.И.) - 2, ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино

**Шарипова Мавлуда Мирзомуддиновна** - ассистенти кафедраи бемориҳои кӯдакона №2-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: mavluda.sharipova.1988@mail.ru, тел.: 881-88-08-09.

**Исмоилов Комилҷон Исроилович** - мудири кафедраи бемориҳои кӯдакона №2-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: IsmoilovK@mail.ru, тел: 985-12-78-45.

Солҳои охир дар тамоми ҷаҳон ағзиш ёфтани гирифтторшавӣ ба бемории астмаи бронхиалий ба назар мера-сад. Астмаи бронхиалий бо обструксияи бронхиалии ба пайдошавии гипертензияи шушҳо боисшаванд тавсиф мешавад. Муоинаи биохимиявии зардо-

баи хуни 40 кӯдаки аз 5 то 10-солаи гирифтори астмаи бронхиалий дар давраи хурӯчи беморӣ ва баъди хурӯчи беморӣ гузаронида шуд.

**Калимаҳои қалидӣ:** Астмаи бронхиалий, кӯдакон, оксидшавии перекиси ҷарбҳо ва ҳифзи зиддиоксидантӣ.

## РОЛЬ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ В РАЗВИТИИ ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА У ДЕТЕЙ С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

**Шарипова М.М., Исмоилов К.И.**

Кафедра детских болезней №2, ТГМУ им. Абуали ибни Сино (заведующий кафедрой д.м.н., профессор: Исмоилов К.И.)

**Шарипова Мавлуда Мирзомуддиновна** - асистент кафедры детских болезней №2, Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E.mail: mavluda.sharipova.1988@mail.ru, тел.: 881-88-08-09.

**Исмоилов Комилҷон Исроилович** - д.м.н., профессор заведующий кафедрой детских болезней №2, Таджикского Государственного Медицинского Университета им. Абуали ибни Сино. E.mail: IsmoilovK@mail.ru, тел: 985-12-78-45.

В последние годы во всем мире наблюдается рост заболеваемости бронхиальной астмой. Бронхиальная астма характеризуется бронхо-обструкцией, приводящей к возникновению легочной гипертензии. Проведено биохимическое обсле-

дование сыворотки крови детей от 5 до 10 лет с бронхиальной астмой в приступном и постприступном периоде болезни.

Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, перекисное окисление липидов и антиоксидантная защита.



## THE ROLE OF FREE RADICAL OXIDATION IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC INFLAMMATION IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA

**M.M. Sharipova, K.I. Ismoilov**

Department of children's diseases №2 of Avicenna TSMU  
(head of the chair MD, Professor K.I. Ismoilov)

**Sharipova Mavluda Mirzomuddinovna** - assistant of children's diseases department №2 of Avicenna Tajik State Medical University, E.mail: mavluda.sharipova.1988@mail.ru, tel.: 881-88-08-09.

**Ismoilov Komiljon Isroilovich** - MD, Professor, head of children's diseases department №2 of Avicenna Tajik State Medical University. E.mail: IsmoilovK@mail.ru, tel.: 985-12-78-45.

**Resume.** In recent years worldwide the increase of incidence of the bronchial asthma is observed. Bronchial asthma is characterized by bronchial obstruction, leading to the emergence of pulmonary hypertension. A biochemical examination

of the blood serum of children from 5 to 10 years with bronchial asthma in the attack and post-attack period was carried out.

**Key words:** bronchial asthma, children, post-attack period, biochemical examination.

**Муҳиммият.** Астмаи бронхиалий (АБ) - бемории гетерогенӣ буда, бо бемории музмини роҳҳои нафас, ки бо обструксияи вариабелии роҳҳои нафас ҳамроҳиунанда мебошад, тавсиф меёбад [1]. Дар асоси АБ раванди музмини хоси илтиҳоби музмини деворай бронхҳо мекобад, ки боиси пайдошавии бронхоспазм, варами пардаи луобӣ, гиперсекретсияи луоб ва обструксияи бронхиалий мегардад.

Илтиҳоби роҳҳои нафас сабаби асосии обструксия ҳангоми АБ ба ҳисоб меравад, шаклҳои фаъоли оксиген (ШФО) бошад, дар зиёдшавии раванди илтиҳобии бронхҳо нақши калидиро мебозад. Ташаккули аз ҳад зиёди радикалҳои озод дар якҷоягӣ бо норасоии системаи зидиксидантӣ боиси инкишофи ташаннучи оксидантӣ мешавад, ки дар инкишофи илтиҳоби музмин ва зиёдшавии фаолнокии холиноретсепторҳо ҳангоми АБ нақши муҳим мебозад, [2].

Исбот шудааст, ки шиддатнокии равандҳои озоду радикалӣ дараҷаи вазнинии зуҳуроти клиникии АБ-ро инъикос менамояд, дар динамика бошад, ба баҳодиҳии самарабахшии муолиҷа имкон медиҳад [3].

**Мақсади таҳқиқот.** Омӯзиши нишондиҳандаҳои оксидашавии перекиси чарбҳо (ОПЧ) ва системаи зидиксидантӣ (СЗО) дар зардобаи хуни беморони мубталои АБ.

**Мавод ва усуљҳои таҳқиқот.** Зери назорат 60 кӯдаки мубталои АБ-и дар МДММТ ҶТ дар шуъбаи кӯдаконаи бемориҳои шуш муолиҷагирифта қарор доштанд. Вобаста ба сину сол беморонро ба ду гурӯҳ тақсим намудем. Гурӯҳи 1-ум аз 5 то 10-сола ва гурӯҳи дуюм аз 11 то 14-сола: 36 писар (60,1%) ва 24 духтар (38,9%) ташкил карданд. Гурӯҳи назоратиро 28 нафар кӯдакони солими сину солашон муровфӣ ташкил доданд.



Дар зардобаи хуни беморон ҳангоми хурӯчи беморӣ ва дар давраи баъдиҳурӯҷӣ муайян карда шуд: ҳачми ҳосилаи охири ОПЧ - малоново-диалдегид (МДА), фаъолнокии зидиоксидантин ферменти - супероксиддисмутаза (СОД) ва зидиоксидантни гайриферментӣ - кислотаи аскорбинӣ (КА).

**Натиҷаҳои таҳқиқот.** Дар ҳамаи беморон новобаста аз намуди АБ дар давраи хурӯчи раванди патологи нафа-

стангии экспираторӣ мушоҳида мешиуд. Обструксияи бронхҳо дар қӯдакони гурӯҳи 2-юм зиёдтар буд аз ҳисоби бронхоспазм, аммо ҷудошавии луоб ва варами луобпардаҳо мӯътадил буд. Таҳқиқоти гузаронида нишон дод, ки ҳачми МДА дар зардобаи хуни қӯдакони мубталои АБ ҳангоми хурӯчи бемори то 90% боло меравад, нисбати гурӯҳи назоратӣ ( $4,0 \pm 0,06$ ,  $2,1 \pm 0,05$ ).

### Ҷадвали 1

#### Нишондиҳандаҳои ОПЧ ва СЗО дар зардобаи хуни қӯдакони мубталои АБ

Нишондиҳандаҳо	Г.назоратӣ	Давраи хурӯчи АБ	Давраи баъди- хурӯчи АБ
МДА мкмол/л	$2,1 \pm 0,05$	$4,0 \pm 0,06^{***}$	$3,2 \pm 0,04^{**}$
СОД воҳ.шартӣ	$17,6 \pm 0,13$	$9,1 \pm 0,27^{***}$	$10,7 \pm 0,2^{**}$
КА ммоль/л	$79,4 \pm 0,5$	$41,2 \pm 0,16^{***}$	$57,6 \pm 0,28^{**}$
кислотаи сиалӣ	$1,8 \pm 0,03$	$4,3 \pm 0,03$	$2,8 \pm 0,02$

Эзоҳ: \*\*- $P < 0,05$ ; \*\*\*- $P < 0,01$  нисбати меъёр

Ҷамъшавии МДА дар зардобаи хуни қӯдакони мубталои АБ нишондиҳандаи фаъолнокии раванди ОПЧ ва пайдоиши ташаннучи оксидативӣ мебошад. Оксидантҳо таъсири манфӣ ба синфҳои гуногуни биомолекулаҳо таъсири манфӣ мерасонанд, инчунин ба дигаргуншавии кислотаҳои нуклеинӣ, ҷарбҳо ва сафедаҳо боис мешаванд.

Сабаб дар он аст, ки радикалҳои озод зуд ба кислотаҳои ҷарбии носери фосфолипидҳои мембрана якҷоя мешаванд ва боиси пайдоиши перекиси ҷарбҳо мегарданд, ки ба вайроншавии мембранаи ҳуҷайраҳо меорад ва кислотаи сиалӣ дар хун 2,3 маротиба меафзояд ( $4,3 \pm 0,03$ ,  $1,8 \pm 0,03$ ), ки аз раванди илтиҳобӣ шаҳодат медиҳад.

Фаъолнокии зидиоксидантини ферменти супероксиддисмутаза дар зардобаи хуни беморон ҳангоми хурӯчи АБ то 52% паст мешавад, нисбат ба гурӯҳи назоратӣ, ки шаҳодат аз ҳаробшавии системаи зидиоксидантӣ медиҳад.

Таҳлили биохимиявии зардобаи хун дар давраи баъдиҳурӯҷӣ АБ нишон дод, ки дигаргунии начандон назаррас дар ҳачми МДА, фаъолнокии СОД ва кислотаи аскорбинӣ дида мешавад. Барои муайян намудани баланси ОПЧ ва СОД дар зардобаи хуни қӯдакони мубталои АБ алоқаи коррелятивӣ байнини фаъолнокии СОД ва кислотаи аскорбинӣ муайян шуд ( $r=0,57$ ),  $P < 0,001$ , ва алоқаи баргарданда бо МДА, ки имкон медиҳад ба тақрибкунии вобастагии зиёдшавии МДА ва пастшавии зидиоксидантҳо аз омилҳои якхела.

Ташаннучи оксидативӣ боиси пайдошавии раванди илтиҳобӣ дар тракти респираторӣ шуда, ҳуҷайраҳоро фаъол мекунад ва ба пайдоиши экспрессияи генҳои ситокинҳо боис мешавад, ки он дар навбати худ ба вайроншавии баланси оксидантҳо (зидиоксидантҳо) ва ба фаъолнокии ҳуҷайраҳои илтиҳобӣ мусоидат мекунад. Мувозинат дар системаи оксидант/зидиоксидант ба пайдошавии чунин натиҷаҳои



патофизиологӣ боис мегардад: гиперсекретсияи луоб, баланшавии гузариши рагӣ, кашишхурии мушакҳои ҳамвор, ки шаҳодат аз нишонаҳои клиникии АБ медиҳад.

Хулоса. Натиҷаҳои таҳқиқоти гузаронида нишон дод, ки дар қӯдакони мубталои АБ дар давраи баъдиҳурӯҷии беморӣ нафастангии экспираторӣ чой дошт, ки бо бронхоспазми ниҳонӣ марбут аст. Бронхоспазми вазнин дар намуди нора-сии нафас ва нафаси душвори нопурра (нафастангии экспираторӣ) дар марҳилаи баъдиҳурӯҷӣ зиёд мушоҳида шуд.

Ҳамин тавр, дар қӯдакони гирифтори БА ҳангоми хурӯчи беморӣ интенсификатсияи равандҳои оксидашавии перекиси ҷарбҳо (ОПЧ) мушоҳида мешавад, ки бо зиёдҳосилшавии маҳсулҳои ОПЧ, диалдегиди малоновӣ, сустшавии системаи зиддиоксидантӣ, камшавии фаъолнокии супероксиддисмутаз (СОД) ва камшавии миқдори кислотаи аскорбин ҳамроҳиқунада мебошад, ки ба раванди илтиҳобӣ боис мешаванд.

### АДАБИЁТ

1. Phaniendra A. Free radicals: properties, sources, targets, and their implication in various diseases/ A.phaniendra, D.B Jestadi, L. Periasamy// Indian J Clin Biochem. 2015. № 30(1). P.11-26.
2. Airway and systemic oxidant-antioxidant dysregulation in asthma: a possible scenario of oxidants spill over from lung into blood/A. Nadeem (et al.) // Pulm Pharmacol Ther. 2014. № 29(1). P. 31-40.
3. Колпакова А.Ф. Влияние комбинированной терапии отечественными ингаляционными противоастматическими препаратами на оксидантно-антиоксидантный статус больных бронхиальной астмой/А.Ф. Колпакова// Терапевтический архив. 2007. № 3. С. 41-44.
4. Соодаева С. К., Нарушения окислительного метаболизма при заболеваниях респираторного тракта и современные подходы к антиоксидантной терапии/ С.К. Соодаева, И.А. Климаов // АтмосферА. Пульмонология и аллергология. 2009. № 1. С. 34-38.

## ОМИЛҲОИ МУСОИДАТКУНАНДАИ БЕМОРИҲОИ РЕСПИРАТОРИИ ШАДИД ДАР ҚӮДАКОН

**Б.М. Ҳайдаров, Н.М. Қурбонов, З.А. Мухитдинова, С.К. Одинаев**

Кафедраи бемориҳои қӯдаконаи №2 (мудири кафедра д.и.т., профессор К.И. Исмоилов) - и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

**Ҳайдаров Барот Маҳмадқулович, дотсенти кафедраи бемориҳои қӯдаконаи № 2-и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел.: 918-73-45-26.**

**Қурбонов Набӣ Матинович, ассистенти кафедраи бемориҳои қӯдаконаи № 2 - и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, тел.: 918-61-35-57.**

**Мухитдинова Зумрат Абубакровна, дотсенти кафенлдраи бемориҳои қӯдаконаи № 2 - и Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, F.mukhitdinova @g mail. com. тел.: 918-44-63-29.**



**Одинаев Сайфидин Кенчаевич, педиатри шуъбаи қабули Маркази Миллии Тибии Тоҷикистон, тел.: 907763959**

Муаллифон дар мақола омилҳои мусоидатқунандае, ки барои зуд-зуд инкишофёбии бемориҳои респиратории шадид дар организми кӯдакон шароити мусоид муҳаё менамоянд, пешниҳод намудаанд. Ба онҳо сустшавии қувваҳои иммунӣ-муҳофизии организм, вайроншавии реактивнокӣ бо баландшавии ҳиссиёт, тағйиротҳои танбай дар шушҳо бар замми нуқсонаҳои модарзодии дил, аномалияҳои модарзодии инкишофи роҳҳои болоии

нафас, тағйиротҳои булбарӣ ва рефлюкс меъдаю эзофагалӣ бо микроаспиратсияҳо доҳил мешаванд.

Пешгирий ва муолиҷаи саривақтии онҳо ба камшавии шумораи бемориҳои респиратории шадид мусоидат менамоянд.

**Калимаҳо қалидӣ:** сустшавии қувваҳои иммунӣ - муҳофизии организм, вайроншавии реактивияти организм, сенсибилизатсияи организм, омилҳои мусоидатқунанда.

## СПОСОБСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ

**Б.М.Хайдаров, Н.М.Курбанов, З.А.Мухитдинова, С.К. Одинаев**  
Кафедра детских болезней № 2 ТГМУ имени Абуали ибни Сино

**Хайдаров Барот Махматкулович,** доцент кафедры детских болезней № 2 Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, тел.: 918-73-45-26.

**Курбанов Наби Матинович,** ассистент кафедра детских болезней № 2 Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, тел.: 918-61-35-57.

**Мухитдинова Зумрат Абубакровна,** доцент кафедры детских болезней № 2 Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, F mukhittinova @g mail. com. тел.: 918-44-63-29.

**Одинаев Сайфидин Кенчаевич,** педиатр при ёмного отделения Национального Медицинского центра Республики Таджикистан, тел.: 907763959.

Авторы в статье приводят способствующие факторы, которые в организме детей создают благоприятные условия для возникновения у них частых респираторных инфекций. К ним относятся снижение иммунных защитных сил организма, нарушение реактивности с повышением чувствительности, застойные явления в лёгких при ВПС, врождённые аномалии развития верхних дыхательных путей,

бульбарные расстройства и желудочно-эзофагальный рефлюкс с микроаспирациями. Профилактика и их лечение приводят к уменьшению частоты и тяжести острых респираторных инфекций.

**Ключевые слова:** снижение иммунно-защитных сил организма, нарушение реактивности организма, сенсибилизация организма, способствующие факторы.



## PROMOTING FACTORS OF ACUTE RESPIRATORY DISEASES AT CHILDREN

**B.M.Haydarov, N.M.Kurbanov, Z.A.Muhitdinova, S.K. Odinaev**

The department of children's diseases № 2 of Avicenna TSMU  
(head of the chair MD, Professor K.I. Ismoilov)

*Haydarov Barot Mahmatkulovich, associate professor of children's diseases department № 2 of Avicenna TSMU, tel.: 918 - 73 - 45 - 26.*

*Kurbanov Nabi Matinovich, assistant of children's diseases department № 2 of Avicenna TSMU, tel.: 918 - 61 - 35 - 57.*

*Mukhitdinova Zymrat Abubakrova, associate professor of children's diseases department № 2 of Avicenna TSMU, F mukhitdinova @g mail. com. tel.: 918 - 81 - 96 - 00.*

*Odinaev Sayfidin Kenjaevich, pediatrician of the emergency room of National Medical centre of the Republic of Tajikistan, tel.: 907 - 76 - 39 - 59.*

The authors of the article offer the predisposing factors, which create favorable conditions to raise frequent respiratory infections and they note the importance of their prophylaxis and treatment. To them apply the reduction of the immune-protective force of organism, violation power the reactivity with increasing the sensibility, stagnant occurrence in lungs in case of congenital heart defects, congenital abnormality of upper respiratory tract, bulbar disorder and gastro-oesophagus reflux with microaspiration. The prophylaxis and their treatment lead to decrease the frequency and gravity of acute respiratory infections.

**Introduction:** Since the problem of often acute respiratory disease in children (virus infections, bronchitis, tracheitis, tracheobronchitis, tonsilopharingitis) sometime with syndrome of diarrhea stay actually. About it every year tells the development of frequency rising of them. Thus it is turn leads to violation of quality the living of family members, decrease the economical situation, difficulty diagnostic process and without reason recommend the drugs with increase complication and

their extraordinary influence and others.

**Aim:** Learning of promoting factors of acute respiratory diseases in children.

**Methods of investigation:** Analyzed the retrospective 200 disease histories of sick children from 1 to 14 years, who often fall ill with acute respiratory infections. There were 110 boys and 90 girls. Besides general - clinical methods, X - ray investigation, ECG, Eho-CG and Eho of other organs, also were past another immunological and bacteriological liquid biological investigation. Also were analyzed the situation of humeral immunization, cell and phagocytes.

**Results:** Thus, the promoting factors in children organism make favorable conditions for increasing infections, which needs to serious attention during the realization of prophylaxis and treatment.

**Conclusions:** The prophylaxis and treatment of frequent acute respiratory infections in children lead to improvement of life quality and their development.

**Key words:** the decrease of immune-protective power of organism, the violation of reactivity organism, the sensibility of organism, promoting factors.



**Мухимият.** То ҳол масъалаи бемориҳои респиратории шадиди зуд - зуд дучоршаванда дар кӯдакон (сироятҳои вирусӣ, бронхит, трахеит, трахеобронхит, тонзиллофарингит), гоҳо якҷоя бо синдроми диареягӣ мухим мемонад (3 - 5). Дар ин хусус сол аз сол устуворона афзудани шумораи дучоршавии онҳо шаҳодат медиҳад. Ин бошад дар навбати худ ба вайроншавии сифати зисти аъзоёни оила, пастшавии вазъи ихтисодӣ, душвориҳои ташхисгузорӣ ва бе асос тавсия намудани маводҳои доругӣ бо ориза ва таъсиротҳои ғайримуқаррарии онҳо оварда мерасонад ва ғайра. Ҳамаи ин маълумотҳо мухимияти масъаларо тасдиқ менамоянд.

**Мақсад.** Омӯхтани омилҳои мусоидаткунандай бемориҳои респиратории шадиди зуд-зуд дучоршаванда дар кӯдакон.

**Мавод ва усуљҳои тадқиқотӣ.** Таҳлили ретроспективии 200 таърихи бемории кӯдакон дар синни аз 1 то 14 сола, ки зуд - зуд якчанд маротиба ба бемориҳои респиратории шадид гирифтор шудаанд, гузаронида шуд. Писарон 110 ва духтарон - 90 нафар. Ғайр аз усуљҳои умумӣ-клиникӣ, тадқиқотҳои рентгенологӣ, ЭКГ, ултратрасадои дил ва дигар узвҳои дарунӣ, инчуни тадқиқотҳои иммунологӣ ва бактериологии моеъҳои гуногуни биологии организму гузаронида шуд. Ҳолати иммунитети гуморалий, ҳуҷайрагӣ ва фаготситоз низ пурра таҳлил карда шуд.

**Натиҷаҳо ва мухокимаи онҳо.** Омили асосии мусоидаткунандай бемориҳои респиратории шадиди зуд - зуд дучоршаванда дар кӯдакон сустшавии қувваҳои иммунию муҳофизии организму ба ҳисоб меравад, ки вай ҳангоми аномалияҳои конститутсия, гипотрофияҳои дараҷаҳои II ва III, рахит, камхуниҳо ва дисбактериоз (дар 50 нафар) инкишоф меёбад. Ҳусусан камхуниҳо,

пеш аз ҳама намуди камоҳани онҳо дар сустшавии қувваҳои иммунию муҳофизатӣ нақши бузургро мебозанд, чунки оҳан на танҳо дар таркиби гемоглобин, балки дар таркиби миоглобин ва зиёда аз 13 ферментҳои ҳуҷайрагӣ вучуд дорад. Дар бораи сустшавии қувваҳои иммунӣ инчуни камшавии иммуноглобулинҳо дар хун (G, M, A), диспротениемия (гипопротеин-, гипоалбумин- ва гипогамма-глобулинемия), сустшавии омилҳои ғайрихоси муҳофизии мавзейӣ ва вайроншавии биосенози роҳҳои ҳозима дар кӯдакон шаҳодат медиҳанд. Оиди чунин тағириотҳо дигар олимон низ маълумотҳои аниқ пешниҳод кардаанд (3 - 5).

Ба дигар омилҳои мусоидаткунанда аз ҳад зиёд баландшавии фаъолиятҳои муҳофизии организми кӯдак доҳил мешавад, ки ин ба вайроншавии реактивияти онҳо бо инкишофи сенсибилизатсияи поливалентӣ ва аллергия, инчуни баландшавии ҳиссиёт (дар 20 нафар) мусоидат менамояд. Инро натиҷаҳои мусбати тести Шелл ба аллергенҳои майшӣ, доругӣ ва ғизӣ тасдиқ намуданд. Илова бар ин дар организми онҳо ҳосилшавии моддаҳои фаъоли биологӣ бисёр аст, бинобар ин аксуламалҳои аллергикӣ бе фазаи иммунологӣ инкишоф меёбад, ки инро аксуламалҳои аллергоидӣ меноманд (1, 3, 5).

Омили сеюми мусоидаткунандай бемориҳои респиратории шадид дар кӯдакон тағириотҳои танбай дар шушҳо бар замми нуқсонҳои модарзодии дил, ки хусусан сари вақт ташхис нашудаанд, ба ҳисоб меравад (дар 15 нафар). Тағириотҳои танбай бештар ҳангоми намуди сафеди нуқсонҳои модарзодии дил ва камтар ҳангоми намуди қабудии онҳо инкишоф меёбанд. Онҳо боиси пайдошавии пурхунӣ дар шушҳо гардида, ба зуд - зуд инкишофёбии



бронхитъо ва пневмонияи шадид мусоидат менамоянд. Чунин натижаҳоро Н.А. Белоконъ ва Кубергер М.Б. (1987) низ дастовард шудаанд.

Ба омилиҳои чорум аномалияҳои модарзодии инкишофи роҳҳои болоии нафас, хусусан дарахти трахеобронхи-алӣ доҳил мешаванд (дар 5 нафар), ки аксарияти онҳо аз сабаби камаломат будан сари вақт ташхис карда намешаванд (стенози трахея, синдроми Мунье-Кун, Вильямс-Кембелл, эмфеземаи Лешке, муковистсидоз). Чунин тағйиротҳо аз ҷониби С.В. Рачинский ва В.К. Таточенко низ пешниҳод карда шудаанд.

Омилҳои панҷум тағйиротҳои булбарӣ ба ҳисоб мераванд, ки онҳо ҳам-

чун оқибати осеби перинаталии системаи маркази асаб ва қисми гардании сутунмӯҳра мебошанд (дар 10 нафар). Аз ин сабаб аксар вақт микроаспиратсияҳо бо омехтаҳои ғизой ҳангоми фурӯбарии луқма ва/ё ҳангоми рефлюксии меъдаю эзофагалӣ ба вучуд омада, қӯдакон тез - тез ба бемориҳои респиратории шадид гирифтор мешаванд. Дар бораи чунин тағйиротҳо дигар олимон низ ҳабар медиҳанд (3, 4, 5).

Ҳамин тариқ, омилҳои мусоидаткунанда дар организми қӯдакон барои зудзуд инкишофёбии сироятҳо шароити мусоид муҳаё менамоянд, ки ба онҳо ҳангоми гузаронидани усуљҳои пешгири - муолиҷай бояд эътибори ҷиддӣ дод.

### АДАБИЁТ

- 1.Балаболкин И.И., Джураев М.Н., Павловская Л.В. и др. Лекарственная аллергия у детей. - Душанбе: Ирфон, 1993. - 160 с.
- 2.Белоконъ Н.А. Кубергер М.Б. Болезни сердца и сосудов у детей. Руководство для врачей. Т.1. - М.: Медицина, 1987. - 448 с.
- 3.Рачинский С.В. и Таточенко В.К. Болезни органов дыхания у детей: Руководство для врачей. - М.: Медицина, 1988. - 496 с.
- 4.Пальчик. А.Б., Шабалов Н.П. Гипоксически-ишемическая энцефалопатия новорожденных. - Спб: "Питер". 2000. - 224 с.
- 5.Шабалов Н.П. Педиатрия: учебник для мед. вузов / под ред. Н.П. Шабалова. - П24 6-е изд., исправ. и доп. - Санкт-Петербург: СпецЛИТ. 2015. - 959 с.

## БАХОДИҲИИ МАҚОМИ СОМАТИКИИ ДОНИШЧУЁНИ ДДТТ БА НОМИ АБУАЛӢ ИБНИ СИНО ҲАНГОМИ МУОИНАИ ТИБӢ

**М.С. Ниёзова, М.У. Юлдошева, П.Қ. Носирова**

Маркази ташхисӣ ва табобатии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино  
(Директори МТТ ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино)

**Ниёзова Муборак Сафаровна, Директори МТТ ДДТТ ба номи Абуали ибни Сино, Е. mail: muborakniyazova@mail.ru, tel.: 919-29-70-00**

**Юлдошева Манижса Умарҷоновна - табиб-акушер-гинекологи МТТ ДДТТ, Е. mail: Uldosheva M\_4888@mail.ru, tel.: 985-67-56-25**

**Носирова Парвина Каҳҳоровна - табиб-терапевти МТТ ДДТТ, Nosirova\_@mail.ru, tel.: 919-11-13-23**



Дар пажӯхиши мазкур тадқиқоти мақоми соматикии донишҷуёни курси якуми ДДТТ ба номи Абӯалий ибни Сино пешниҳод гардидааст, ки ҳангоми гузаронидани муоинаи тиббӣ мушоҳида шуданд. Ҳангоми омӯзиши соҳтори мақоми соматикӣ дар донишҷуёни пеш аз хама патологияи ковокии даҳон дар 1075 (68,1%), дар наҷбати дуюм патологияи системаи такяву

ҳаракат дар 542 ҳолат (34,3%), дар наҷбати сеом системаи эндокринӣ дар 409 ҳолат (25,9%) муайян карда шуд. Ҳамин тавр, зарур аст, ки донишҷуёнро бо патогияҳои зикр шуда бо мақсади, назорати минбаъда, зери мушоҳида диспансерӣ гирифтанд зарур аст.

**Калимаҳои қалидӣ:** муоинаи тиббӣ, мақоми соматикӣ, патологияи ковокии даҳон, корҳои санитарию маърифатӣ.

## ОЦЕНКА СОМАТИЧЕСКОГО СТАТУСА СТУДЕНТОВ 1-ГО КУРСА ТГМУ ИМЕНИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО ПРИ МЕДИЦИНСКОМ ОСМОТРЕ

*Ниёзова Муборак Сафаровна, Директор ЛДЦ ТГМУ имени Абуали ибни Сино,  
E. mail: muboracniyazova@mail.ru, tel.: 919-29-70-00*

*Юлдошева Манижса Умарчоновна - акушер-гинеколог ЛДЦ ТГМУ имени Абуали ибни Сино, E. mail: Uldosheva M\_4888@mail.ru, tel.: 985-67-56-25*

*Носирова Парвина Каҳхоровна - терапевт ЛДЦ ТГМУ имени Абуали ибни Сино,  
Nosirova\_@mail.ru, tel.: 919-11-13-23*

В работе представлены результаты исследования соматического статуса студентов 1-го курса ТГМУ имени Абуали ибни Сино на основании медицинского осмотра.

При изучении структуры соматического статуса у студентов лидирующее место по заболеваемости занимает патология полости рта в 1075 (68,1%) случаев, второе место: патология опорно - двигательной системы в

542 (34,3%) случаев, третье место: патология эндокринной системы в 409 (25,9%) случаев.

Таким образом, студентов, с выше перечисленными патологиями необходимо взять на диспансерный учёт специалистами ЛДЦ для дальнейшего исследования и лечения.

**Ключевые слова:** медицинский осмотр, соматический статус, патология полости рта, санитарно-просветительная работа.

## ASSESSMENT OF SOMATIC STATUS OF THE 1ST YEAR STUDENTS OF AVICENNA TSMU AT MEDICAL EXAMINATION

Director of Medical and diagnostic Center of Avicenna TSMU

*Niyozova Muborak Safarovna, Director of MDC of Avicenna TSMU,  
E.mail:muboracniyazova@mail.ru, tel.: 919-29-70-00*

*Yuldasheva Manizha Umarjonovna-obstetrician gynecologist of MDC of Avicenna TSMU, E. mail: Uldosheva M\_4888@mail.ru, tel.: 985-67-56-25*

*Nosirova Parvina Kahhorovna-therapeutist of MDC of Avicenna TSMU,  
Nosirova\_@mail.ru, tel.: 919-11-13-23*



The paper presents the research of the somatic status of the 1st year students of Avicenna TSMU on the basis of medical examination when studying the structure of the somatic status, the oral health of patients occupies the leading place: in 1075 (68,1%) cases, the second: the pathology of the musculoskeletal system in 542 (34,3%) cases, the third place: the

**Мухиммият.** Саломатай омили си-фатай мебошад, вай дар раванди чоме-аташаккули чисмониву рӯхонии донишчӯён нақши калон дорад. Донишчӯён дар пешрафти чоме саҳмгузор буда, қобилияти бунёди оила ва таваллуди тифл, таълим ва фаъолияти касбӣ, сиёсӣ-ичтимоӣ ва эҷодиро долранд. Дар шароити мусоир насли ҷавон, на танҳо масъалаи шахсӣ, балки омили асосии чомеа ба ҳисоб меравад [1].

Омӯзиши мушкилоти тарзи хаёти солими ҷавонони донишҷӯро худи ҳусусиятҳои иҷтимоӣ - касбӣ, иҷтимоӣ - демографӣ, ҳусусиятҳои ташаккули он, мақом ва нақши онҳо дар чомеа тақозо менамояд [2].

Мақоми маҳсусиятҳои иҷтимоии до-нишчӯён, қушиши онҳо барои ҳадафҳои оянда, мақсадҳои муайяни иҷтимоиро пеш меорад. Бо назардошти муносиба-тҳои мавҷудаи ҷамъиятӣ ҳар як насли ҷавон ҳифзи умумияти чомеаро таъмин менамояд ва бо потенсиали инноватсионии ҳуддар тақмилдӣӣ ва азnavsозии он саҳм мегузорад ва бо ин роҳ ташаккули ҷавонон ва чомеаро ба вучуд меорад [3].

Мувофиқи маълумотҳои як қатор муҳаққиқон миқдори донишҷӯёне, ки аз ҷиҳати саломатай ба гурӯҳи маҳсуси тиббӣ доҳил мешаванд, яъне донишҷӯёни дорои нуқсони саломатай аз рӯи миқдори умумӣ 50%-ро ташкил минди-ҳанд. Мутаассифона, чунин ҷараён дар 10-15 соли наздик боқӣ мемонад, ҳан-гоме ки аз байн рафтани қувваи корӣ

pathology of the system endocrine system in 409 (25,9%) cases.

Thus, students with the above pathology should be taken to the clinic for specialists of the TSMU for further observation.

**Key words** medical examination, somatic status, oral health, health education work.

дар солҳои 2006-2015 зиёда аз 10 млн.-ро ташкил медиҳад (ба таври миёна соле ба 1 млн одам рост меояд) [4].

**Мақсади тадқиқот.** Омӯзиши мақоми соматикӣ ва ошкорсозии бемориҳои дар байни донишҷӯёни курси 1-уми ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино зуд-зуд дучоршаванд.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Дар таълифоти мазкур натиҷаи тадқиқоти донишҷӯёни курси 1-уми ҳамаи факултетҳои ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино пешниҳод гардидаанд, ки дар натиҷаи муоинаи тиббии соли таҳсил 2017-2018 ба қайд гирифта шудаанд. Ҳамагӣ 1592 нафар донишҷӯёни синни 19-32- сола аз муоинаи тиббӣ гузаштанд. Донишҷӯён аз тарафи мутаҳассисони зерин муоина карда шуданд: табиби муолиҷавӣ, эндокринолог, стоматолог, осебшинос, ҷарроҳ, уролог, окулист, гинеколог, невропатолог, табиби гӯшу гулую бини, табиби бемориҳои зӯҳравӣ ва саратоншинос.

Тадқиқоти лабораторио клиники: таҳлили умуми ҳун ва пешоб, таҳлили биохимиявии ҳун, тадқиқоти ултрасадоии узвҳои дарунӣ ва ғадуди сипаршакл, ЭКГ, ФКГ, рентгенографияи бугумҳо ва сутунмуҳра, аудиограмма, муайян намудани тезии биниш ва рангхискунӣ.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Дар байни донишҷӯёни факултети тиббӣ-1219 (98,3%) донишҷӯ, факултети стоматологӣ - 132 (100%) донишҷӯ, фа-



култети педиатрӣ - 103 (97,2%) донишчӯ, факултети фармасевтӣ-76 (100%) до-нишчӯ, факултети нигоҳдории тандурустии чамъияти - 47 (97,9%) донишчӯро ташкил медиҳад. Ҳамагӣ 1577 донишчӯ (99,0%) аз муоинаи тиббӣ гузаштанд.

Ҳангоми омӯзиши сохтори мақоми соматикӣ дар донишчӯён, пеш аз ҳама патологияи ковокии даҳон дар 1075 (68,1%), дар навбати дуюм патологияи системаи такяву ҳаракат дар 542 (34,3%) ҳолат, дар навбати сеюм системаи эндокринӣ дар 409 (25,9%) ҳолат муайян карда шуд. Инчунин бемориҳои пуст-301 нафар (19%), бемориҳои гӯшу гулую бини-352 нафар (22,3%), патологияи узви босира-196 нафар (12,4%) мушоҳида карда шуд. Дар баробари ҳамин патологияи системаи такяву ҳаракат ба назар мерасад. Дар байни патологияи ковокии даҳон аслан кариеси дандонҳо-922 нафар (86,4%), флюорози дандонҳо-6 нафар (6,1%), гингивит-64 нафар (5,9%)-ро ташкил медиҳад.

Дар байни бемориҳои системаи такяву ҳаракат деформатсияи қафаси сина ва андомҳои поён дар 151 нафар (27,8%) донишчӯёни муоинашаванда ба қайд гирифта шуд. Бо бемории попаҳнӣ-93 нафар (17,1%) ва сколиози муҳраҳо 86 нафар (15,8%) донишчӯён муайян карда шуданд. Инчунин дар 13 нафар (3,1%) фарбехӣ ва дар 4 нафар (1,0%) синдро-

ми гипоталамикӣ мушоҳида карда шуд.

Ҳаминро бояд қайд кард, ки аз ҳисоби донишчӯёни курси 1-ум 23 нафар мъюбони гурӯҳҳои гуногун ба муоинаи диспансерӣ гирифта шуданд. Ҳамаи донишчӯёни дорои чунин патологияҳо бо тадқиқоти иловагӣ фаро гирифта шуда, бо онҳо машварати мутахассисон гузаронида, барои муолиҷаи минбаъдаи онҳо аз тарафи табибони МТТ-и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино тавсияҳо дода шуд.

**Хулоса.** Мувофиқи маълумоти муоинai тиббӣ дар давоми солҳои охир муайян гардида, ки дар байни донишчӯёни курси 1-ум миқдори патологияи ковокии даҳон, беморони дорои осебҳои гуногун (нуқси қомат, қаҷшавии сутунмуҳра, деформатсияи қафаси сина ва пойҳои дарнатиҷаи рахит пайдо шуда) хеле коҳиҷ ёфтааст, ки ба камҳаратӣ ва майли бо варзиш машғул нашуданро ташкил медиҳад. Патологияи системаи эндокринӣ пеш аз ҳама ба гизои пастсифат ва мавҷуд набудани ёд дар таркиби гизо вобаста аст.

Донишчӯёни дорои нуқсонҳои зикршуда бояд аз тарафи мутахассисони МТТ бо мақсади назорати минбаъда ва муолиҷа ба мушоҳидаи диспансерӣ гирифта шавад. Инчунин дар байни донишчӯёни ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино бояд корҳои санитарию маърифатӣ ва тарғибии тарзи ҳаёти солим ба роҳ монда шавад.

## АДАБИЁТ

1. Букин, В.П. Здоровый образ жизни студенческой молодежи в контексте физкультурно-оздоровительной деятельности / В.П. Букин, А.Н. Егоров // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. - 2011. - № 2 (18). - С. 105-113.
2. Римашевская, Н.М. Здоровье человека - здоровье нации / Н.М. Римашевская // Экономические стратегии. - 2006.- № 1.
3. Сохань, Л.В. Образ жизни молодежи / Л.В. Сохань // Социология молодежи: энциклоп. словарь / отв. ред. Ю.А. Зубок, В.И. Чупров. - М.: Academia, 2008.
4. Данилова, Е. А. Молодежь в региональном социуме: теоретический аспект / Е. А. Данилова, Е. В. Щанина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. - 2010. - № 1 (13) - С. 62-69.



## ТИБИ НАЗАРИЯВӢ

### ФАВТИ МОДАР АЗ НУҚТАИ НАЗАРИ ТИББИЮ ИЧТИМОЙ

**М.Б.Ҳакимова, Ф.Ҷ.Шарифзода**

Кафедраи нигоҳдории тандурустии ҷамъиятӣ ва омори тиббӣ бо курси таърихи тиб (и.в. мудири кафедра н.и.т. Н.С.Ҷураева) -и ҶДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Ҳакимова Муҳаббат Баҳодуроҷна - н.и.т., доценти кафедраи нигоҳдории тандурустии ҷамъиятӣ ва омори тиббӣ бо курси таърихи тиббӣ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Email: muhabbat1958@inbox.ru, тел. моб: 989131640*

*Фирӯзаи Ҷаббори Шарифзода- асистенти кафедраи нигоҳдории тандурустии ҷамъиятӣ ва омори тиббӣ бо курси таърихи тиббӣ Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, Email: Fsharifsoda@inbox.ru, тел моб: 935240391*

Басо муҳим будани ҳифзи беҳдошти бороварӣ дар шароити имрӯза дар та- моми сайёра, аз ҷумла, дар Тоҷикистон низ стратегияи миллии сиёсати давлатӣ эълон гардидааст. Нишондихандай фавти модар, яке аз нишондихандаҳои муҳим буда, саломатии занҳоро сифатан инъикос меқунад. Бузургии он на факат

ба саломатии занҳои синну соли репродуктивӣ баҳо медиҳад, балки аз сатҳи ҳолати иҷтимоию иқтисодии давлат, ҳусусиятҳои ташкили ёрии тиббӣ, дараҷаи маълумотнокии аҳолии занона шаҳодат медиҳад ва инчунин самаранокии фаъолияти хадамоти акушерӣ-гинекологиро дар маҷмӯъ инъикос меқунад.

### МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТНОСТЬ С МЕДИКО СОЦИАЛЬНОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

**М.Б.Ҳакимова, Ф.Ҷ.Шарифзода**

Кафедра общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины ТГМУ имени Абуали ибни Сино  
(и.о.зав.каф. к.м.н.- Н.С.Ҷураева)

*Ҳакимова Муҳаббат Баҳодуроҷна - к.м.н., доцент кафедры общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино.*

*Email: muhabbat1958@inbox.ru, тел. моб: 989131640*

*Фирӯза Ҷаббори Шарифзода - асистент кафедры общественного здравоохранения и медицинской статистики с курсом истории медицины Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино.*

*Email: Fsharifsoda@inbox.ru, тел моб: 935240391*



Важность охраны материнства признана во всем мире, а также и в Таджикистане и отражена в национальной политике государства. Показатель материнской смертности является одним из важных показателей здоровья женщин. Его значение не только оценивает здоровье женщин репродуктивного возраста, но и определяет уровень социально-экономического развития государ-

ства, уровень грамотности женского населения, особенности организации медицинской помощи, и, в целом, указывает на эффективность деятельности акушерско-гинекологической службы.

**Ключевые слова:** Материнская и детская смертность, Женщины репродуктивного возраста, живорожденные, искусственный аборт, метод контрацепции.

## MATERNAL MORTALITY FROM A MEDICO-SOCIAL POINT OF VIEW

**M.B. Hakimova, F.N. Sharifzoda**

Department of Public Health and medical statistics with medicine history course of Avicenna TSMU (acting head of the chair c.m.s. Juraeva N.S.)

*Hakimova Muhabbat Bahodurovna - c.m.s., associate professor of the department of Public Health and medical statistics with medicine history course of Avicenna TSMU.*

*Sharifzoda Firuzai Jabbor- assistant of the department of Public Health and medical statistics with medicine history course of Avicenna TSMU*

**Introduction.** The importance of maternity protection is recognized around the world, as well as in Tajikistan and it is reflected in the national policy of the state. The indicator of maternal mortality is one of important indicators of women's health. Its value assesses not only the health of women of reproductive age, but also determines the level of social and economic development of the state, the level of literacy of female population, the feature of the organization of medical care, and, and in general, indicates efficiency of activity of obstetric-gynecological service.

**Aim:** The study of socio-hygienic factors affecting the health of women in the republic.

**Methods of the study.** In order to obtain information about the health of women of reproductive age and the factors influencing them in this study were used

national and foreign literature and a statistical collection of the Statistics Agency under the President of the Republic of Tajikistan.

**Results.** The reduction of the maternal mortality indicator in the Republic was achieved due to improving women's reproductive health, ensuring maternal health and family planning within the framework of primary health care, as well as increasing the level of contraceptive knowledge among young mothers and developing a network of reproductive health centers in the periphery.

**Conclusions.** To conclude, despite of the existence of many factors, maternal mortality is not a problem of certain sphere. This problem is the main priority of the state policy and responsibilities for their solution have not only medical workers. Economists, politicians and education officers should also participate



in solving this problem. Reducing the indicator of maternal mortality in developed countries depends on increasing the socio-economic status of the population, improving the level of sanitary culture, improving the quality of obstetric

**Муҳиммият.** Фавти модар ва қӯдак, яке аз индикаторҳои асосии ҳолати саломатии занҳои синну соли репродуктивӣ ба ҳисоб меравад. Дар арсаи ҷаҳонӣ Тоҷикистон аз рӯи ин нишондод, яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад (25.2 ба 100 ҳазор зиндатаваллудшуда ( 2016).

Омори ҷаҳонии фавти модар баёнгари ин аст, ки бар асари мушкилот ҳангоми ҳомилагӣ ва зоиш ҳар рӯз 830 зан аз сабабҳои ҳомилагӣ ва таваллуд ҷони худро аз даст медиҳад Беш аз 99% ҳолати фавти модарон ба қишварҳои дар ҳоли рушд ва беш аз ними он ба қишварҳои Осиё рост меояд. Ҳиссаи зоиш дар қишварҳои дар ҳоли рушд буда, 86% -и зоиш дар тамоми ҷаҳонро ташкил медиҳад ва фавти модар 99%-и талафоти ҷонии ҳамаи модарон аст. Дар баъзе қишварҳо зоиш сабаби асосии фавти занони синну соли бороварӣ гардидааст [1,2].

Сабаби асосии паст будани фавти модарон дар қишварҳои аз нигоҳи иқтисодӣ рушдкарда, сатҳи баланди рушди иқтисодӣ, фарҳанги баланди беҳдоштии мардум, кам будани зоиш ва сифати баланди ёрии тиббӣ ба занон аст. Дар бисёре аз ин қишварҳо занон дар бемористонҳои бо таҷхизоти замонавии ташхискунанда ва муолиҷавӣ муҷаҳазшуда ва дорои кормандони баландиҳтисоси тиббӣ таваллуд мекунанд. Вижагии қишварҳое, ки дар ҳифзи тандурустии занон ва қӯдакон комёбиҳои назаррасро ба даст овардаанд, қабл аз ҳама пурра ҳамо-

care and bringing this assistance closer to the rural population.

**Key words:** maternal and child mortality, women of reproductive age, live-born, artificial abortion, contraception method.

ҳанг кардани ҷузъҳои ҳифзи модар ва қӯдак ва танзими оила, тавозун дар таъмин, маблағгузорӣ ва идораи он бошад, дастрасии комил ба ёрӣ дар танзими оила дар ҷаҳорчӯби ҳадомоти нигаҳдории тандурустӣ ҷиҳати дигари он аст. Ҳамзамон коҳиши фавти модар асосан аз ҳисоби беҳтар карданни вазъи саломатии занон, таъмини ҳифзи модар ва танзими оила дар ҷаҳорчӯбаи ёрии аввалияи беҳдоштиву тиббӣ ва бунёди шабакаи бемористонҳои ноҳиявӣ ва марказҳои тиббии бороварӣ ба даст оварда шудааст [1,8].

**Мақсади тадқиқот.** Омӯзиши омилҳои иҷтимоию беҳдоштии ба вазъи солимии занони ҷумҳурий таъсиррасонанда.

Мавод ва усуљҳои тадқиқот. Барои ба даст овардани маълумотҳо нисбати саломатии занони синну соли репродуктивӣ ва омӯзиши омилҳои ба он таъсиррасонанда адабиётҳои омории ватанӣ ва хориҷӣ, инчунин маҷмӯи омории Агентии омории назди Президенти ҶТ таҳлил карда шудааст.

Натиҷаҳои тадқиқот ва баррасии онҳо. Дар Тоҷикистон, ки занони синну соли репродуктивӣ 46,7% ҳамаи занҳои аҳолии қишварро ташкил медиҳанд, вазъи саломатии ташвишовардоранд. Дар соли 2015- 1778 нафар зан ба бемориҳои саратонии узвҳои ҷинӣ ва 2305 нафар зани синну соли репродуктивӣ ба сили фаъол ва 83573 нафар зан ба оризаҳои ҳомиладорӣ ва баъд аз таваллуд гирифтор шудаанд. Он ба сомади баланди фавти модарро (28,2



ба 100 ҳаз. з/т. дар соли 2015) муайян мекунад ва яке аз нишондиҳандаҳои асосии сифати кӯмаки тиббию санитарӣ мебошад. Тибқи фарҷоми маркази омор соли 2016 назар ба соли 2015 нишондиҳандаи маргу мири модар дар Ҷумҳурӣ каме поён рафта, аз 28,2 ба 25,2 ба 100 ҳазор навзод расидааст. Сарфи назар аз ин, фавти модар дар манотики гуногуни ҷумҳурӣ комилан тафовут дорад. Нишондиҳандаи баландтарини он дар ҷумҳурӣ дар соли 2016 дар вилояти муҳтори Кӯҳистони Бадаҳшон ба қайд гирифта шудааст. Он ба 134,6 ба 100000 зиндатаваллудшуда баробар буд. Соли 2017 басомади он ба пастшавӣ майл карда бошад ҳам, ҳоло низ дар сатҳи баланд қарор дорад.

Заноне, ки дур аз маркази вилоятҳо, хусусан дар кӯҳсor зиндагӣ мекунанд, имкони муроҷиат кардан ба муассисаҳои тандурустиро надоранд. Тибқи маълумотҳои оморӣ (2015) анқариб аз ҷаҳор се бахши мардуми Тоҷикистон дар дехот зиндагӣ мекунанд, ки онҳо 23,4 % - и нодортарин мардумро ташкил медиҳанд. Аз ҳамаи мардуми нодори кишвар (45,7%) дар вилояти Ҳатлон, 26,1 % дар вилояти Суғд, 19,2% - дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ, 6,9% - дар ВМҚБ ва танҳо 2,1% дар шаҳри Душанбе зиндагӣ ба сар мебаранд. Вале аз ҳама бештари мардуми нодортарин дар ВМҚБ (39%) зиндагӣ мекунанд. Сатҳи пасти зиндагӣ, ба вижана, дар дехот, ки 73,6% аҳолии кишварро ташкил медиҳад, рушди басо суст ва нокофии шабакаҳои ниҳодҳои хифзи тандурустии модар мебошад (Арзёбии камбизоатӣ дар Тоҷикистон: шарҳи методологӣ- 2015).

Бар пояи ин маълумотҳо (2016) дар байни сабабҳои вобаста ва новобаста ба ҳомилагӣ вазни хоси фавти мода-

рон вобаста ба ҳомилагӣ калонтар аст ва 61,9% -ро ташкил медиҳад. Ҳангоми таҳлили омилҳои асосии фавти модар дар Тоҷикистон дар соҳтори он хунравии акушерӣ (11,1%), эклампсия ва преэклампсия (8,2%) ва 42,9% аворизҳои дигар: эмболия, дариданӣ баччадон, исқоти ҳамл ва файра ба назар мерасад.

Дар пастгардонии сатҳи фавти модарон ёрии тиббӣ то таваллудкунӣ (нигоҳубини антенаталӣ) нақши муҳим мебозад. Вай имкон медиҳад, ки омилҳои ҳавфро дар вақти ҳомилагӣ муайян намуда, барои таваллудкунӣ ба муассисаи маҳсусгардонидиа тиббӣ равон кардани чунин занҳо таъмин карда шавад, инчунин душвориҳои дар рафти ҳомилагӣ ба миён оянда ошкор гардида, ҳангоми зарурат занони ҳомила ба муассисаи тандурустӣ ва ё назди мутахассиси даҳлдор сафарбар карда шавад. Дар Тоҷикистон Дар соли 2015 дар ноҳияҳои гуногун масалан, дар ВМҚБ, Ҳатлон ва НТҶ мутобиқан аз 23,4, то ва 29,4 %- и занони ҳомила бо қайди антенаталии барвақтӣ фаро гирифта нашудаанд (9).

Боз як мушкилоти умда ва доғи беҳдошти борварӣ дар Тоҷикистон исқоти ҳамли сунъӣ аст, ки он то ҳол яке аз роҳҳои басо паҳнгардидаи танзими зоиши кӯдак боқӣ мемонад ва пешгирии он яке аз омилҳои беҳидани саломатии репродуктивии занҳо мебошад. Тадқиқотҳои гуногун дар ин самт нишон додааст, ки агар ҳомилагии якуми зани аз 16 сола ҷавон бо исқоти ҳамл анҷом ёбад, дар он сурат фоизи ҳомилагиҳои нобарори минбаъда (баччапартоиҳои худ ба худ, таваллудҳои пеш аз мӯхлат) баланд мешавад. Исқоти ҳамл на фақат сатҳи таваллуди ҷориро паст мекунад, балки ба паст шудани саломатии репродуктивӣ аз



чумла ба бенаслӣ ва проблемаҳои нигоҳ доштани ҳомилагӣ ва дар оянда таваллуди кӯдак ва халалдор шудани саломатии модари оянда ва навзодон сабаб шуда метавонад. Қатъ кардани ҳомилагӣ ба воситаи исқоти ҳамли сунъӣ яке аз усулҳои асосии танзимкуни ба нақшагирии оила ба ҳисоб меравад. Бешубҳа ҷарроҳии исқоти ҳамл ба вазифаи репродуктивии зан хатари ҷиддӣ дорад[3,5,6].

Тибқи маълумотҳои Ташкилоти умумиҷаҳонии тандурустӣ (ТУТ) ҳар сол дар ҷаҳон 30-55 млн ҳомилагӣ бо исқоти ҳамл анҷом меёбад. Дар Тоҷикистон бошад ҳар сол аз 15 то 17 ҳазор нафар зан ба исқотӣ ҳамл рӯ меорад. Исқоти ҳамл зуд-зуд бо оризаҳо анҷом ёфта, ба талафотҳои меҳнатӣ ва иқтисодӣ оварда мерасонад. Аз шуморай занҳое, ки ҳомилагиашон бо зоиш анҷом ёфт, 50% ба оризаи камхунӣ гирифтор шудаанд.

Тибқи маълумоти Вазорати нигаҳдории тандурустии Тоҷикистон ба исқоти ҳамл бештар дуҳтарони наврас даст мезананд. Ҳарчанд роҳҳои бисёр ва гуногуни пешгирий аз обистан шудан вучуд дорад, вале ҳамоно шуморай исқоти ҳамл зиёд боқӣ мемонад. Бо роҳи боздоштани бороварӣ (ҳомилагӣ) ба ҳолати саломатии зан ва системаи зоиши ӯ таъсири манғӣ мерасонад ва яке аз сабабҳои бемориҳои занона ва минбаъд ориза пайдо кардани занҳои қобилияти зоиш мешавад. Ҳангоми вақфа дар ҳомиладории нахустин дар байни занони то ҳол назоида 45,5% - 59,4% -ашон ориза пайдо мекунанд [Кулаков В.И., 1995, Астахова Т.М., 1995]. 1995].

Барои пешгирии исқоти ҳамли сунъӣ, яке аз усулҳои алтернативӣ ва усулҳои бехатар барои саломатӣ оид ба танзими таваллуд- ин контрасепсия

аст. Усули контрасептивӣ, яке аз усулҳои алтернативии ба танзимдарории таваллудкунӣ ба ҳисоб рафта, доштани маълумоти контрасептивӣ дар роҳи пешгирии ҳомиладории номатлуб ҷои асосиро ишғол мекунад. Дар ҷумҳурӣ дар солҳои охир тибқи маълумотҳои Омори агентии нази Президенти ҶТ фақат аз 20 то 23,9% занҳои синни бордоршавӣ бо контрасепсия фаро гирифта шудаанд (9).

Истифода бурдани усулҳои замонавии чилавгирий аз бороварӣ бештар ба сатҳи дониши занон дар бораи ин усулҳо вобаста аст. Натиҷаи тадқиқотҳое, ки гузаронида шудаанд, баёнгари инанд, ки ҳафтод дар сади занони пурсидашудаи синнашон аз 17 боло аз ин усулҳо огоҳанд. Сатҳи дониши ҷавонони 17- 19 сола назар ба дониши занони синнашон қалон ба қадри ҷашнмрас поён аст. Тибқи тадқиқотҳои мультикластерӣ (2012) аз шуморай умумии занони дар пурсиши ширкаткардаи 17-19 сола ҳамагӣ 29% изҳор карданд, ки дар бораи усулҳои чилавгирий аз бороварӣ маълумот доранд ва сатҳи дониши занони 20-24 сола оиди контрасепсия 61,5% ва 25-49- сола 84,3%-ро ташкил мекунад. Имрӯзҳо ба танзимдарории ратсионалии контрасептивӣ дар рафтори аҳолӣ, пеш аз ҳама ба воситаи баланд бардоштани маърифатнокӣ оид ба масъалаҳои зерин имкон дорад. Мутаассифона, барои ҳалли ин масъала бисёр солҳо танҳо кормандони тиб сару кор доштанд. Бо вучуди ин доираи чунин мутахассисон ҳатман аз ҳисоби мутахассисони гайритибӣ, ба монанди омӯзгорон, равоншиносон ва албатта кормандони иҷтимоӣ бояд васеъ карда шавад [4,5].

Ҳамин гуна, ба чунин натиҷа метавон расид, ки занон баъди хонадор-



шавӣ ва ба виже байди зоиши нахустин дар бораи усулҳои асосии ҳифозат аз бороварӣ иттилоъ пайдо мекунанд. Дар давоми солҳои охир мушкилоти танзим намудани таваллудкунӣ дар мамлакати мо бо дастрасии васеъи исқоти ҳамли сунъӣ ва истифодаи бениҳоят маҳдуди усулҳои ҳозиразамони контрасептивӣ ҳалли худро ёфтааст.

Хулоса: Бояд қайд кард, ки новобаста аз вучуд доштани омилҳои зиёди таъсиррасонанда, вафти модар масъалаи ҳалталаби соҳаи ягона нест. Ин масъала яке аз афзалиятҳои асосии сиёсати давлатӣ буда, барои ҳалли он

на фақат коркунони соҳаи тандурустӣ ҷавобгар мебошанд. Дар ҳалли ин масъала коркунони соҳаҳои гуногун: иқтисодчиён, сиёsatчиён, коркунони соҳаи маориф ва маданият, яъне мутахассисони асосии ҳаёти ҷамъиятӣ, ки сатҳи ҳаёти ҷомеа аз онҳо вобаста аст, бояд саҳмгузор бошанд. Пастшавии сатҳи фавти модарон дар мамлакатҳои муттарақӣ бо баланд шудани вазъи иҷтимоиву иқтисодӣ дар ин кишварҳо, баландшавии маданияти санитарии аҳолӣ, рушди ёрии акушерӣ ба аҳолӣ, ва наздик кардани он ба аҳолӣ, хусусан дехот алоқаманд аст.

## АДАБИЁТ

1. Абдурахманова Р.Ф., Нарзуллаева Е.Н. Безопасное материнство основа здоровья матери и ребенка.- Сб. тр. IV съезда акушеров-гинекологов Таджикистана.-Душанбе, 2003.-С.13-15.
2. Анализ причин материнской смертности в субъектах Российской Федерации / О.В. Шарапова, О.С. Филиппов, Е.В. Гусева и др. // Мать и дитя: матер. IX рос. Форума. М. 2007. - С. 642.
3. Бурдули Г.М. Репродуктивные потери / Г. М. Бурдули, О. Г, Фролова . - М.: Триада- Х, 1997. 188 с.
4. Баранов А.М. Контрацептивная грамотность и практика у женщин, перенесших аборт // Врачебная практика. Вопросы акушерства и гинекологии. Информационный сборник, выпуск 20. - Архангельск: Изд - во Арханг. мед. акад., - 1999.- С. 13 - 18.
5. Баранов А.Н., Белобородова О.А. Половое воспитание и сексуальное образование в школах: Учеб. пособие. - Архангельск: Изд - во Арханг. мед. акад., 1997. - 44 с. Баранов А.Н, Рогозин И.А..Социально - гигиенические аспекты искусственного прерывания беременности в условиях Европейского Севера. Метод, рекомендации. -Архангельск, 1997.- С. 17
6. Бушмелева Н. Н. Научное обоснование мер по повышению эффективности управления профилактикой абортов в регионе (на примере Удмуртской Республики): автореф. дис. канд. мед. Наук / Н. Н. Бушмелева. М., 2006. - 25 с.
7. Гаврилова Л. В. Состояние и проблемы охраны репродуктивного здоровья женщины/ Л. В. Гаврилова // Здравоохранение. 2000. - №6. -С. 17-29.
8. Гридчик А.Л. Еще раз о материнской смертности / А. Л. Гридчик // Вестн. Рос.ассоц. акушеров-гинекологов. 2001. - №3. - С. 23-26.
9. Тандурустӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. 25-соли истиқлолияти давлатӣ, Маҷмӯаи оморӣ, 2016. С.57-60.



## АҚИДАХОИ АБŪАЛӢ ИБНИ СИНО БА БАЪЗЕ ЧАНБАХОИ ФАРМАКОТЕРАПИЯ ДАР "АЛ-ҚОНУН" АЗ НУҚТАИ НАЗАРИ ТИББИ МУОСИР

**Б.А.Ишонқулов, М.В.Урунова**

Кафедраи фармакология (и.в. мудири кафедра н.и.т., дотсент М.В Урунова)-и  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Ишонқурова Бустон Астановна, д.и.т., профессори кафедраи фармакологиии  
Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E/mail:  
Ishankulova@mail.ru, тел.: 918460129.*

*Урунова Муҳаббат Ваҳобовна, н.и.т., дотсенти кафедраи фармакологиии До-  
нишишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E/mail:  
tihabat65@mail.ru, тел.: 918941671.*

Олим, шоир ва табиби бузург Абӯалӣ ибни Сино, дар асари машҳури худ "Ал-Қонун" бо иловаи маводи объекти мушоҳидаҳои худ, зиёда аз 800 доруи ҳазорсолаҳо ҷамъкардаи олимонро тавсиф карда аст. Дар байни онҳо маводи тавассути химияйӣ ҳосил-шуда низ вуҷуд доранд. Ҳамин тарик Синои бузург фармакологияи навро таъсис дод. Дар китоби худ олим доир

ба ҳассосияти инфириодии организм ба доруҳо, оиди бавуҷудоии реаксияҳои аллергӣ ва одаткунӣ ба маводи доруӣ қайд мекунад. Сино гуногуннавъии "мизоч"-ро тавсиф карда, ин зуҳуротро мутобики ақидаҳояш шарҳ медиҳад.

**Калимаҳои қалидӣ:** Абӯалӣ ибни Сино, "Ал-Қонун", диабети қанд, мизоч, фармакология, доруворӣ.

## ВЗГЛЯДЫ АБУАЛИ ИБНИ СИНО НА НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ В "КАНОНЕ" С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ

**Б.А.Ишанқулов, М.В.Урунова**

Кафедра фармакологии ТГМУ им. Абуали ибни Сино

*Ишанқурова Бустон Астановна, д.м.н., профессор кафедры фармакологии Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино, E/mail: Ishankulova@mail.ru, тел.: 918460129.*

*Урунова Муҳаббат Ваҳобовна - к.м.н., доцент кафедры фармакологии Таджикского государственного медицинского университета им. Абуали ибни Сино, E/mail: tihabat65@mail.ru, тел.: 918941671.*

Великий таджикский ученый-энцикlopediaист и врач Абуали ибни Сино, получивший мировую известность, в гениальном произведении "Канон врачебной науки" описал более 800 ле-

карств, собранных тысячелетиями многими учеными, добавив средства, которые были объектами его собственных наблюдений. Среди них имеются также лекарства, полученные хи-



мическим путем. Великий Сино создал таким образом новую фармакологию. В своей книге великий ученый отмечает об индивидуальной чувствительности организма к лекарствам, о появлении аллергических реакций и привыкания к лекарственным веществам.

Эти явления Авиценна объясняет по-своему, описывая разнообразие "мизоджа" у людей.

**Ключевые слова:** Абуали ибни Сино, "Канон врачебной науки", сахарный диабет, "мизодж", фармакология, лекарственные средства,

## ABUALI IBN SINO'S VIEWS ON SOME OF THE PHARMACOTHERAPEUTIC ASPECTS IN "CANON" FROM THE POINT OF VIEW OF MODERN MEDICINE

B.A.Ishankulova, M.V.Urunova

Pharmacology department of Avicenna TSMU

*Ishankulova Buston Astanova - MD, Professor of Pharmacology department of Avicenna TSMU, E-mail: Ishankulova@mail.ru, Tel. 918460129.*

*Urunova Muhabbat Vahobovna - c.m.s., associate professor of Pharmacology department of Avicenna TSMU, E-mail: muhabat65@mail.ru, Tel. 918941671.*

This article is devoted to Tajik scientist-Encyclopaedist Abuali Ibn Sina, who became world-famous in the brilliant work. In this legend work, which consists from 5 parts, 2 of it are devoted to medicine. Sina has collected rich arsenal of medicines, which took thousands of years by many scientists, also he added

the medicines, which were the objects of his own observations. Among of them there were the medicines, found through chemical way. By this way Ibn Sina created new pharmacology.

**Key word:** Abuali Ibn Sina, "Al-Qanun", diabetes, "mizoj", pharmacology, drugs.

Абӯалӣ ибни Сино мутафаккири машҳури давраи асримиёнагӣ (980-1037), табиб, файласуф, олим-энциклопедияшинос, классики адабиёти форсточик. Тамоми чомеаи Ҷумхурии Тоҷикистон дар зодрӯзи бузургтарин нобигаи ҷаҳон - 18 августи Рӯзи қасбии кормандони тиббро ҷашн мегиранд.

Синои бузург дар инкишофи соҳаҳои зиёди илм (тибб, фалсафа, риёзӣ, ситорашиносӣ, дин, мусикӣ, адабиёт, назм, педагогика ва г.)-и ҳам давраи худ ва ҳам дар инкишофи илми оянда саҳми бузург гузошта аст. Мавсуф умри кӯтоҳи ҳамеша аз оворагардию сарсониҳо ва парвозҳои эҷодиро

аз сар гузаронда аст [1]. Тиб ихтисоси ў буд, аз ин сабаб, новобаста аз мансаб (ҳатто вазир буданаш), ибни Сино доимо ба ниёзмандон кӯмаки тиббӣ мерасонд, муңтазам илми тибро ғанӣ ва муқаммал мегардонд.

Танҳо пас аз ҷандин асрҳо олимони пеши Аврупо тарафдори ақидаҳои Абӯалӣ ибни Сино шуданд. Онҳо худ тасдиқ мекарданд, ки дар Аврупо дар асрҳои миёна аз рӯи ҳаҷми донишҳои гуногун, аз рӯи боистеъдодӣ, қобилияти меҳнатӣ ва натиҷаҳои зиёди эҷодӣ касе ба ў баробар шуда наметавонад. Дар мамлакатҳои гарб Абӯалӣ ибни Сино бо номи Авитсена машҳур аст.



Аасарҳои ўз бисёр чихат ҳамчун пайвандгари купруки илми атиқа, ҳикмати шарқ ва илми аврупоии замони мусосири тавлидшаванда хизмат карда аст [2].

Дар байни таълифҳои сершумор асари муҳимтарине, ки ба Сино шӯхрати доимии ҷаҳонӣ баҳшид ва дар он ба таври муфассал ақидаҳои тиббии ўифода ёфтаанд, "Китоб ал-Қонун фиттиби" мебошад [3,4]. Аз рӯи ҷиддияти мавзӯъ ва комилии мундариҷа "Ал-Қонун" дар таърихи тиб ба ҳуд ҳамшабеҳ надорад. Олим амалан бо тамоми аасарҳои муҳимми табибони қадим шинос буд. Дар тамоми аасарҳои ўз, аз ҷумла дар "Ал-Қонун" ба далелҳои Буқрот, Гален, олимони Юнон, Рим, Ҳинд, Чин, Шарқи Миёна такя мекунад. Аммо эҷодиёти Сино аз рисолаҳои илмии ҳамсаронаш тафовути зиёд дошт. "Ал-Қонун" асоснокии сабабу алоим (симптоматика)-и бемориҳо ва усулҳои муолиҷаи онҳоро дар бар мегирад. Ў як қатор тарзҳои ташхисиро тақмил дод. Ба ў перкуссия, ки қашфаш ба табиб Леополд Ауэнбрuggер мансуб аст, маълум буд [2].

Яке аз мушоҳидаҳои бехтарини Сино - тавсифи пешоби беморони гирифтори диабети қанд мебошад, ки дар "Ал-Қонун" аз ҷумла менависад: "Пешоб ҳангоми диабатус шаффоф, вазнин ва зиёд мешавад; таҳшини ҳангоми буҳоршавӣ боқимонда, маззай ширини ба мисли асал дорад" [4]. Ў оиди полиурия, ташнагӣ дар беморони диабети қанд қайд мекунад. Албатта, имрӯз донишҳои олимон оиди ин беморӣ хеле васеъ мебошанд, аммо мушоҳидакориҳои нобигаи бузурги асримиёнагӣ дикқатчалбунанда, ки яке аз нахустинҳо шуда таваҷҷӯҳи табибонро ба мушкилоти диабети қанд ҷалб намуд.

"Ал-Қонун", ҳамчун ганцинаи хоси доруворӣ, маълумоти арзишмандтарини масъалаҳои фармакология ва фарматсияи, зиёда аз 1500 доруҳои сода ва мураккабро дар бар мегирад. Омӯзиши ва таҳлили илмии ин мавод, аз нуқтаи назари фармакология дубора сирри асрори тибби қадимро ошкор карда, таҷрибаи ҷандинасраи бойтарини Тибби қадимро барои хизмати инсони мусосир равона кардан, мусоидат мекунад.

Аз ҷумла тамоми 5 китоби "Ал-Қонун"-и Абӯалӣ ибни Сино ба тавсифи 811 доруҳои пайдоишашон ҳайвонот ва минерал, аз ҷумла ба тавсифи зиёда аз 200 растаниҳои шифоӣ ва меваю сабзавот баҳшида шудаанд. Дар сарсухани китоб бошад, инчунин дар бобби VI қоидаҳои ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ, технологияи умумии тайёркунии доруҳои аз растаний ва сабзавот қайд шудаанд. Шиори Сино аз "истифода накардани маводи доруӣ бе омӯзиши дақиқи онҳо" иборат буд. Озмоишу муқоисаҳо имкон медиҳанд, ки мутафаккирро яке аз асосгузорони Фармакологияи исботкунанда ва умуман яке аз асосгузорони тиб шуморем. Китоби 5-уми "Ал-Қонун" бошад, пурра ба доруҳои мураккаб, инчунин ба тарзҳои тайёр кардани онҳо баҳшида шуда аст. Ҳамагӣ дар он 716 дастурамали доруҳои мураккаб, аз ҷумла шаробҳо ва шарбатҳо тавсиф шудаанд. Аксарият дастурамалҳо асосӣ буда, ба номи табибони мураттибони он (Буқрот, Арасту, Гален, Брутанис, Муҳаммад Закариёи Розӣ ва диг.) гузошта шудаанд [5].

Ба гайр аз "Ал-Қонун" (китобҳои II ва V), аасарҳои пурра ба масъалаҳои фармакология, фармакогнозия ва фарматсия баҳшидашудаи Абӯалӣ ибни Сино, "Китоб оиди доруҳои сода", "Ки-



тоб оиди дорухои мураккаб", "Маҷмӯаи ретсептҳо", рисолаҳои "Оид ба мавод барои дил", "Оиди вояҳои дорухои таъйиншаванда", "Шароб", "Маҳсулот ва дорухо", "Доир ба фоидай асал", "Доир ба фоидай занҷабил", "Оид ба коснӣ", "Вояҳои дорухои моеъ ва сода" ва ғ. дохил мешаванд. Дар ҳамаи ин китобҳо фаслу бобҳое дарҷ гардидаанд, ки ба масъалаҳои фармакологияи умумӣ ва ҷузъӣ баҳшида шудаанд.

Абӯалӣ ибни Сино ба ҳассосияти инфириодии организм нисбат ба маводи дорӯй аҳамияти маҳсус медод. Ин фарзияи ўро низ ба илми муосир - фармакология нисбат додан мумкин аст. Ин ҷо ў мувофиқи назария ё омӯзиш оид ба "мизоч" (хусусияти умумии организма) амал мекард, ки то айни ҳол барои тибби муосир ҳалношуда бокӣ монда аст. Эҳтимол, маҳз аз ҳамин сабаб дастовардҳои таҷрибаи ҷандиасраи табибии Шарқӣ бостонӣ то ба имрӯз ба тибби муосир дастрас нест. Мутобики нуқтаи назари Сино, реаксияҳои аллергӣ низ дар натиҷаи вайроншавии қисмҳои муайяни "мизоч" (умумӣ ва ҷузъӣ, аввалин ва такрорӣ) - табиати одам ба амал меоянд. Барои мисол, ў оиди таъсири манфии дарахти чинор ба бальзе беморон маълумот оварда аст [6]. Ҳозир мо медонем, ки ҳақиқатан гарду ҷангӣ чинор барои беморони мубталои ҳассосияти баланди организм аллергиянгез мебошад.

Олими бузург ҳанӯз ҳамон замон оиди мутобиқшавии организм ба дороҳои муайян маълумот дошт. Ў дар асоси озмоишҳои ҳаррӯза мушоҳида кард, ки агар микдори як дору зиёд карда нашавад, ҳангоми истифодаҳои нисбатан такрорӣ самараи камтар мерасонад. Дар асоси ин, сабаби зуҳуроти мутобиқшавӣ ва вобастагии доруиро низ Сино тағийирёбии мизоч мешумо-

рад ва мо аз нуқтаи назари тибби муосир мутобиқшавиро чунин шарҳ медиҳем:

1. тағийирёбӣ ё аниқтараш индуксияи ферментҳои микросомалии ҷигар зери таъсири маводи муайян;

2. пайдо шудани ретсепторҳои нави хос, дар ҷавоб ба воридкуни ин мавод;

3. камшавии қобилияти ҷаббандагии роҳи ҳозима;

4. сарфкуни мувакқатӣ, вале баргардандаи ферментҳои дар таъсирирасонии мавод иштироккунанда ва ғ.

Аллакай ҳамон вақт Абӯалӣ ибни Сино зуҳуроти синергизм ва антагонизмҳоро ҳангоми истифодаи муштраки ду ва зиёда аз ин маводи фармакологӣ тавсиф карда буд. Синергизми маводи доруиро ў дар тартибдии дастурамалҳои мураккаб, зуҳуроти антагонизм маводи доруиро бошад, дар муолиҷаи заҳролудшавиҳои организми истифода карда аст. Масалан, ба сифати давои зидди заҳр ҳангоми заҳролудшавии организм шоҳдона тавсия мекунад ва дар ҳақиқат, фармакологияи муосир исбот карда аст, ки шоҳдона дар таркибаш атропин дорад, ки таъсири М-холинолитӣ расонида, равзанҳои бронхҳоро васеъ мекунад ва ба барангезиши маркази нафас мусоидат мекунад.

Абӯалӣ ибни Сино дар асарҳои худ ба мушкилоти ташаккули тарзи ҳаёти солим, гизогирии дуруст ва парҳез ("Ал-Қонун", "Ёддошт оиди ҳифзи саломатӣ", "Вассияту ҳифзис-сихо", "Оиди рафъи зарари ғизо", "Маслиҳатҳои муфид", "Речай сайёҳ", "Тадбирал-мусофирин", "Фоида ва зарари шароб" ва ғ.) аҳамияти маҳсус дода аст.

Синои бузург ҳамчун табиби ботаҷриба ва ҳамчун мутахассиси соҳаи фармакология, истеъмоли зиёди шаробро



зери танқид қарор дода аст. Ӯ қайд мекунад: "Мастшавии доимӣ зарар дорад, он табиати чигар ва мағзи сарро вайрон ва асабҳоро заиф карда, боиси бемориҳои асаб мешавад". Таъсири мас-такунандай шаробро Ӯ, пеш аз ҳама бо навъи системаи асаб марбут медонист. Дар рисолаи "Ҳамрийат ё омӯзиш доир ба шароб" Ӯ хонандаро муфассал бо зарар ва фоидаи шароб, инчунин бо бемориҳое, аз истеъмоли зиёди шароб ба вучуд меоянд, шинос мекунад. Ӯ худ меъёри шаробро хуб медонист ва дар рисолааш аз ҷумла менависад, ки шахси онро аз меъёр зиёд истеъмолнамуда мұваққатан ақлашро аз даст медиҳад ва ба саломатӣ низ зиён мерасонад:

Дар андаки Ӯ манфиати бисёр аст,  
Дар бисёри Ӯ манфиати андак нест.

Дар "Ал-Қонун" тақрибан 30 навъи шароби аз ангур, асал, меваҳо ва аз растаниҳои шифобаҳаш тайёршаванданд тавсиф ва тавсия шудаанд.

Ҳарчанд истеъмоли шароб мухолифи Қуръон аст, барои бо мақсади муолиҷай истифодай онро тавсия кардан, касе чуръат накард, Ӯро ҳукм намояд.

Бо вучуди душман доштан, ҳангоми дар қайди ҳаёт буданаш, обрӯю эътибори зиёди Ӯ ба намояндагони масчи-дҳо имкон намедод, ки ба муқобилаш ошкоро эътиroz баён намоянд. Ибни Сино олимӣ нотарсу ошкоргӯй буд ва ҳамеша бар зидди мутаассибони динӣ баромад мекард [7,8].

Муносибати тафриқавӣ ба фарма-котерапияи симптомҳо, аз дардҳои сар, хунтуфкунӣ, исҳол сар карда то кафидаҳиҳо дар пойҳо, мушоҳидако-рии қасбии Ӯро исбот мекунанд. Масалан, сардардиҳо ҳамчун натиҷаи тағийирёбиҳои ФШ ё нимсараво дар фаъолнокии аз ҳад зиёди асаб, омосҳо ва таб баррасӣ карда, мутобики онҳо принципҳои муолиҷаро муайян мекард. Қариб тамоми китоби III "Ал-Қонун" ба сардардиҳо ва умуман ба бемориҳои мағзи сар бахшида шудааст [9].

Дар китоб танҳо барои рафъи сабу-саки сар ҷандин дастур барои истифо-да, аз ҷумла шарбати лаблабу, аз до-наҳои ҳарбуза, себи биҳӣ, обҷӯши бар-гҳои бед, равғани садбарг, равғани бу-нафша, ҳина ва гайра оварда шудааст

Хулоса, Синои бузург ҳаматарафа меомӯхту тамоми бемориҳоро муолиҷа мекард ва ягон мутахассиси мус-сир, аз ҷумла мо мутахассисони соҳаи фармокологияро аз таваҷҷӯҳи худ маҳ-рум накард аст [9,10].

Омӯзиш ва таҳлили илмии мероси фармакологии Абӯалӣ ибни Сино аз нуқтаи назари тибби муссир барои ба тарзи нав ошкор кардани асрори са-дҳо гиёҳҳои шифобаҳаше, ки табиони машҳури пеш васеъ истифода мекар-данд, кӯмак мекунад ва ба хизмати ба-шарияти муссир voguzor кардани таҷ-рибаи ҷандинасра ва ғании тибби қадим мусоидат мекунад.

## АДАБИЁТ

- Пирумшоев Х. "Время, породившее гения" в сборнике "Ибн Сино и культура его эпохи", посвященном 1025-летию со дня рождения Абуали ибни Сино /Х.Пирумшоев, - 2005, Душанбе - Дониш. -С.18-68.
- Исхаки Ю.Б. "Ибн Сино и достижения современной медицины в Таджикистане" в сборнике трудов "Канон" Ибн- Сино и современная медицинская наука /Ю.Б.Исхаки, 1980, Душанбе - Дониш. -С.229



3. Ходжиматов М. Дикорастущие лекарственные растения Таджикистана / М.Ходжиматов, Душанбе - Тадж. Совет. Энциклопедия, 1989. - С. 29-31.
4. Абуали ибни Сино, Канон врачебной науки. Алвохия / Абуали ибни Сино. Избранные произведения 2. Душанбе - Ирфон, 1980. -С.317-386
5. Абуали ибни Сино, Канон врачебной науки /Абуали ибни Сино. Кн.5 - Ташкент, изд-во АН Узб. ССР, 1960. - 330 с.
6. Абуали ибни Сино, Канон врачебной науки /Абуали ибни Сино, Кн.2 - Ташкент, изд-во АН Узб. ССР, 1966. - 820 с.
7. Курбонов У.А. Энциклопедияи Донишгохи Давлатии Тибии Тоҷикистон / У.А.Курбонов. - Душанбе, 2009. - 608 с
8. Соколов С.Я. Фитотерапия и фитофармакология /С.Я.Соколов,-2016, Москва,- Медицинское информ. агентство,- 976 с.
9. Ишанкулова Б.А. Фитофармакология в некоторых странах Востока и её перспективы./Б.А.Ишанкулова, М.В.Урунова. В сб. матер. 61-ой годич. НПК ДДТТ. - 2013, Стр. 56-57.
10. Ишанкулова Б.А. Таърихи омӯзиши гиёҳҳои шифобаҳши Тоҷикистон ва рушди он /Б.А.Ишанкулова, М.В.Урунова. В научно- практ. журнале "Авчи Зуҳал". - 2014, № 4, Стр. 79- 83.

## РОҲҲОИ МУСТАҲКАМСОЗИИ ОМӮЗИШИ ҲАРБӢ ДАР КАФЕДРАҲОИ ҲАРБИИ МУАССИСАҲОИ ДАВЛАТИИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ ҚАСБӢ

Кафедраи тибби ҳарбии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Б.Маҳмуд - полковники хадамоти тиббӣ, сардори кафедраи тибби ҳарбии ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино*

Аннотация. Ба ҳамагон маълум аст, ки баъди пош хӯрдани Иттифоқи шӯравӣ, ҳамаи давлатҳои он афсарони эҳтиётиро дар муассисаҳои давлатии таҳсилоти олии қасбии худ омода мена-мояд. Бо дарназардошти ҳусусиятҳои фаъолияти ҳар як муассисаи давлатии таҳсилоти олии қасбӣ барномаҳои таълими барои тайёр намудани афсарони

эҳтиёти омода шуда дар вазорат ва дигар муассисаҳо тасдиқ карда мешаванд.

Калимаҳои калидӣ: низомнома, таълимоти ҳарбӣ, кафедраи ҳарбӣ, ихти-соси ҳарбӣ, барномаи таълими дар му-ассисаи давлатии таҳсилоти олии қасбӣ.

Мақсад: омӯхтани системаи таълимоти ҳарбӣ дар кафедраи ҳарбии муас-сисаи давлатии таҳсилоти олии қасбӣ.



## ПУТИ УКРЕПЛЕНИЯ ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ НА ВОЕННЫХ КАФЕДРАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ

**Б.Махмуд**

начальник кафедры военной медицины ТГМУ имени Абуали ибни Сино п -к м/с.

**Аннотация:** всем известно, что после распада советского союза во всех государствах постсоветского пространства офицеров запаса готовят в своих высших учебных заведениях. Во всех вузах, с учетом их специфики, составляются программы военной подготовки офицеров запаса, которые утверждается ми-

нистерством и другими учреждениями.

**Ключевые слова:** устав, военная подготовка, военная кафедра, военная специальность, учебная программа в государственном высшем учебном заведении.

**Цель:** изучение системы военного образования на военной кафедре государственном высшем учебном заведении.

**Annotation.** It is well-known, that after collapse of the Soviet Union all countries prepare officiate-reserves in their height state establishment of the higher professional educations. Taking into account the property of every state establishment of the higher professional education, take preparing reserve officers and contrived in the ministries and department.

**Key words.** serves, regulations, military educations, military department, military specialization, academic program, in the state establishment of higher professional education.

**Мухимият.** Солҳои охир шумораи донишҷӯёне, ки ба кафедраҳои ҳарбӣ ҷалб карда мешаванд, зиёд шудаанд. Онҳоро бо рутбаи аввалини афсари эҳтиётӣ сазовор гардонидан, санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ ва барномаи мукаммали таълимӣ лозим аст. Яке аз ҳуҷҷати расмӣ ин Низомномаи кафедраҳои ҳарбӣ ба шумор меравад, ки дар он бояд тамоми нозукиҳои фаъолияти кафедраи ҳарбӣ дарҷ шуда бошанд.

**Мақсади таҳқиқот:** беҳтар намудани фаъолияти кафедраҳои ҳарбӣ мутобиқ ба санадҳои маъёриву ҳуқуқӣ.

**Мавод ва усулҳои таҳқиқот.** Қарорҳо фармонҳо ва низомномаҳои кафедраи тибби ҳарбӣ мавриди таҳлил қарор дода шуд.

**Натиҷаҳои таҳқиқот ва баррасии онҳо.** Мутобики фармони вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон гене-

рал-майор А.Шишляников ва вазири маорифи ҶТ Б.Додхудоева аз 20 апрели соли 1994 № 72/73 "Дар бораи тайёёр намудани донишҷӯёни муассисаи олии ҶТ аз рӯи барномаи тайёрии афсарон" дар кафедраҳои ҳарбӣ таълимоти ҳарбӣ боз ба роҳ монда шуд. Дар фармони мазкур тамоми самтҳои фольолияти кафедраҳои ҳарбӣ дарҷ карда шуда буданд. Мутобиқ ба ин фармонҳо, замима дар бораи "Низомномаи кафедраҳои ҳарбии муассисаи таҳсилоти олий" пешниҳод гардида буд.

Мутобики низомномаи кафедраҳо таҳсил дар кафедраҳо ба донишҷӯпизароне, ки саломатии хуб доранд ва аз синни 17 то 27 сола ва барои донишҷӯ дуҳтарон факат тайёрии тибии ҳарбӣ иҷозат дода шуда буд. Донишҷӯёне, ки ба кафедраҳои ҳарбӣ шомил мешаванд, аз ҳисоби онҳо взводҳои таълимӣ



аз 15 то 20 нафар ташкил карда мешуданд. Дар ҳолати гузаштани машғулиятҳои озмоишгоҳӣ, амалӣ, омузиши техникаҳои ҳарбӣ, кор бо ҳарита ё дар машғулиятҳо ҳангоми истифодаи во-ситаҳои иммитатсионӣ ин взводҳо ба ним взводҳо 8-10 нафар дар гурӯҳҳои хориҷӣ то 6-8нафар тақсим карда мешуданд. Имрӯз бошад, бо зиёд шудани тэъдоди донишҷӯён ҳар як взводи таълимӣ то 25-30нафарро ташкил медиҳанд ва ба ним взводҳо чудо карда намешаванд.

Назорати таҳсил ва сифати гузаронидани чамъомади таълимии сахроӣ аз тарафи командирони қисми низомӣ, марказҳои таълимӣ, сардорони қисми таълимӣ гузаронида мешуданд. Ҳоло бошад аз тарафи сардори кафедраи ҳарбӣ ва дигар шахсони мутасаддӣ ба амал оварда мешавад.

Сардори чамъомади таълимии сахроӣ яке аз муовинони командири қисми низомӣ, ки дар пойгоҳи он чамъомад гузаронида мешавад, таъйин карда мешуданд ва ў сардори бевоситаи ҳамаи зертбоеон буд. Дар навбати худ, сардори кафедраи ҳарбӣ ба қисмҳои низомӣ сари вақт ва муташаккиона ҳозир шудани донишҷӯёнро ба зима дошт. Имрӯз сардорони кафедра сардори чамъомади таълимии сахроӣ таъйин карда мешаванд [1].

Донишҷӯёне, ки ба қисмҳои низомӣ ҳозир мешаванд, аз рӯи ҳисботҳо ба взводҳои таълимӣ то 25 нафар ва ротаҳои таълимӣ то 3-4 взводи таълимӣ ташкил карда мешуданд, ки то ба ҳол ин усул ба роҳ монда мешавад.

Афсарон ва прапорщикон ва сержантони қисмҳои низомӣ, ки барои гузаронидани чамъомади таълимии сахроӣ интихоб шудаанд, дар фармоши командири қисми низомӣ қайд карда мешуданд ва онҳо дар ин давра аз

ичрои вазифаи худ озод карда мешуданд, имрӯз ҳам ин амалҳо ба роҳ монда шудаанд.

Донишҷӯёне, ки ба чамъомад са-фарбар мешуданд, бо лавозимотҳои ҳарбӣ таъмин карда мешуданд. Баъди ба анҷом расидани чамъомади таъли-мии сахроӣ, донишҷӯён имтиҳони хат-мкуниро месупориданд, ки дар қисми низомӣ ё кафедраи ҳарбӣ ба роҳ монда мешуд. Дар шароити имруза имтиҳони хатмунӣ дар кафедраҳои ҳарбӣ ба роҳ монда мешавад.

Дар ҳолати баҳои ғайриқаноатбаҳш гирифтани донишҷӯ то ҳолати хатми донишгоҳ се моҳ мондан, ба ў такро-ран супоридани имтиҳон иҷозат дода мешуд, айни замон бошад, баъди 1 сол ё то сини 27солагӣ иҷозат дода мешавад.

Раиси комиссияи имтиҳонӣ дар қисми низомӣ командири қисми низомӣ, ки дар он чамъомад гузаронида шудааст, таъйин карда мешуд. Дар ҳай-ати комиссии имтиҳонӣ афсарони қисми низомӣ ва кафедраи ҳарбӣ, ки маълумоти олии ҳарбӣ ё олий-ҳарбии маҳсус доштанд, инчунин намояндаи донишгоҳ ворид карда мешуданд айни замон тағиирот ворид карда шудааст: намояндагони донишгоҳ иштирок на-меварзанд (ҚҲ ҶТ аз 15 марта соли 1999, № 92).

Барои гузаронидани машғулиятҳои амалӣ бо силоҳ, техникаи ҳарбӣ ва дар сахро, ба донишҷӯён аз тарафи донишгоҳ аз ҳисоби фондҳои маҳсуси вазо-рат ва идораҳо либоси маҳсус аз ҳисоби як маҷмуу ба 10 нафар бо мӯҳлати истифодабарӣ то 2 сол ҷудо карда мешуданд (ҚҲ ҟТ аз 15 марта соли 1999, № 92) ин масъала ба роҳ монда нашудааст.

Бо Қарори Ҳукумати ҟТ аз 15 марта соли 1999 таҳти № 92 Низомномаи



тартиби тайёр намудани афсарони эҳтиёт ба Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумхурии Тоҷикистон ба тасвib расид. Талаботи Низомномаи мазкур ин тайёр намудани афсарони эҳтиёт ба ҚВЧТ мутобиқи қонуни ҶТ "Дар бораи уҳдадории умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ" (ҚҲҶТ, 2000, №11) ба роҳ мондан аст. Тибқи ин низомнома донишҷӯёне, ки хизмати аскариро адо намудаанд, метавонанд бо ҳоҳиши худ дар кафедраи ҳарбӣ омӯзишро идома дигаранд, ҳоло ҳам донишҷӯписароне, ки хизмати аскарӣ намудаанд ба таври ихтиёри дар кафедраи ҳарбӣ таҳсил менамоянд.

Тағйиротҳои наве, ки дар низомномаи мазкур ворид шудаанд: мӯҳлати гузаштани ҷамъомади таълимии саҳрой бо донишҷӯён то 30 шабонарӯз муқаррар карда шуд. Дар ҳолати солим надонистани саломатии донишҷӯ, аз тарафи комиссияи тибии ҳарбӣ онҳо аз ҷамъомади таълимии саҳрой озод карда мешаванд. Дар ҳолати мунтазам бесабаб дар машғулиятҳои ҳарбӣ иштирок накардан аз ҷамъомади таълимии саҳрой саркашӣ намудан, қоидаҳои гузаштани ҷамъомади саҳроиро дар қисмҳои низомӣ вайрон намудан дар равиши машғулиятҳо дар кафедраи ҳарбӣ тартиботро вайрон намудан бо пешниҳоди сардори кафедрава бо фармони ректори донишгоҳ дошишҷӯ аз машғулиятҳои тайёри ҳарбӣ озод карда мешавад (ҚҲҶТ, 1992 №2 банди 13).

26 июни соли 2008 бори аввал Низомномаи кафедраи тибии ҳарбӣ тартиб дода шуд. Дар он омадааст, ки фаъолияти кафедраи тибии ҳарбиро Вазорати мудофиа якҷоя бо Вазорати тандурустӣ ва маорифи ҶТ роҳбарӣ менамоянд (Низомнома 15. 06.2010 банди 1,5).

Яъне дар солҳои пеш Вазорати тандурустӣ низ ваколати худро дошт. Дар Низомномаи мазкур салоҳиятҳои вазоратҳои мудофиа, маориф ва тандурустӣ, инчунин ректори донишгоҳ ворид шуда буданд (Низомнома 15. 06.2010 банди 1,6). Айни ҳол ваколатҳои вазоратҳои мудофиа, маориф ва илми ҶТ ва ректори донишгоҳ дар Қарори Ҳукумати ҶТ муайян карда шудааст.

Гузаронидани ҷамъомади таълимии саҳрой дар низомномаи мазкур баъди ҳатми курси чорум. Айни ҳол, баъди ҳатми донишгоҳ, пас аз гузаштани курси пурраи тайёрии тибии ҳарбӣ, дар кафедраи ҳарбӣ ва кафедраҳои ҳамхудуд ба роҳ монда мешавад. (Низомнома 15. 06.2010 банди 1,12).

Нисбати донишҷӯён ҷораҳои ҳавасмангардонӣ ва ҷазоҳои маъмурӣ мувофиқи банди 3.5-и низомномаи мазкур ва мувофиқи оинномаи интизомии ҚМ ва қонуни ҶТ "Оид ба кодекси меҳнат" истифода мешуданд. Айни замон, ҷораҳои интизомӣ ва ҳавасмандкунӣ дар Оинномаи кафедраҳо ворид шудаанд.

Дар низомномаи мазкур илова шудааст, ки ҷалби донишҷӯён дар кафедраи тибии ҳарбӣ мутобиқи Қонуни амалқунандай ҶТ бо пешниҳоди сардори кафедра дар мувофиқа бо сардори раёсати кадрҳо ва таълимоти ҳарбии ВМҶТ ва фармони ректори донишгоҳ ба роҳ монда мешавад (Низомнома 15. 06.2010 банди 3,1).

Қобили хизмат шуморидани донишҷӯён дар асоси натиҷаи муоинаи тибии комиссияи Комисариати ҳарбии ноҳивӣ ва инчунин дар асоси фармони вазiri мудофиа ба кафедраи ҳарбӣ шомил мешаванд (Низомнома 15. 06.2010 банди 3,2). Айни замон тағйирот ворид шудааст: донишҷӯён баъди



гузаштани комиссияи тиббӣ дар комисариати мавқеъи чойгир шудаи донишгоҳ мегузаранд ва бо фармоиши ректори донишгоҳ ба кафедраи ҳарбӣ шомил мешаванд. (ҚҲҶТ, №344).

Баъди хатми муассисаи олӣ ба донишҷӯёне, ки барномаи тайёрии афсари эҳтиётиро ба пуррагӣ гузаштаанд, бо пешниҳоди сардори кафедраҳои ҳарбӣ ва бо фармони вазири мудофиа, рутбаи аввалини ҳарбии "Лейтенант"-и эҳтиётӣ сарфароз гардонида мешуданд. Дар талаботи имрӯза бошад, аз соли 1999 хатмкардагон ба рутбаи аввалини ҳарбии "Лейтенанти хурд"-и эҳтиётӣ сарфароз гардонида мешаванд.

Самтҳои асосии фаъолити кафедра мутобики санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ ба роҳ монда шудаанд. Тартиби омодакуни донишҷӯписарон ва донишҷӯдухтарон, ҳуқуки донишҷӯён оид ба барвакт супоридани санчишу имтиҳо-

нот (инчунин дар ҳолати тағиیر додани баҳо, барои гирифтани дипломи аъло) ва фарқиятҳо муайян карда шудаанд.

**Хулоса:** Дар натиҷа муайян карда шуд, ки дар рафти ба тасвиб расонидани қарорҳо ва фармонҳо баъзе ҳолатҳои фаъолити кафедраҳои ҳарбӣ аз мадди назар дур шудааст. Ин онро талаб менамояд, ки ниёз дар раванди таҷлили ҳуҷҷатҳои расмӣ мебошад.

Ҷараёни таълим дар кафедраҳои ҳарбӣ мутобиқ ба санадҳои меъёриву ҳуқуқӣ, зина ба зина, бо ворид намудани тағиироту иловаҳо вобаста ба шароити иқтисодиву иҷтимоии кишвар ба роҳ монда шудааст ва ба талаботи стандартии таҳсилоти касбӣ-давлатӣ мутобиқат менамояд. Вобаста ба ин, базаи моддиву техники кафедраҳои ҳарбӣ барои гузаронидани машғулиятҳо ба азnavsозӣ ва таҷҳизотҳои бо технологияи мусоир ниёз доранд.

### Адабиёт

1. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон "Дар бораи уҳдадориҳои умумии ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ". Ахбори Маҷлиси Олии ҔТ, соли 2000, №11.
2. Низомномаи тартиби адои хизмати ҳарбӣ. ҚҲҶТ аз 11.06 соли 2001, № 257.
3. Низомнома "Дар бораи ташкил ва ба роҳ мондани таълим дар кафедраҳои ҳарбии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии давлатӣ", ҚҲҶТ, №344 аз 30 майи соли 2014.
4. Низомномаи тартиби тайёркунии афсарони эҳтиётӣ барои Қувваҳои Мусаллаҳи ҔТ аз 15 марта соли 1999 №92.
5. Фармони вазири мудофиаи Ҷумҳурии Тоҷикистон № 72/73 аз 20 апрели соли 1994.
6. Низомномаҳои кафедраи тибби ҳарбӣ. с. 2008, 2010, 2015, 2017.



## ҒАЙРИТИБӢ

### КАЛИМАҲОИ ХЕШУТАБОРИИ ХУСУР, ПАДАРИ ШАВҲАР, ПАДАРИ ЗАН ДАР ЗАБОНҲОИ ТОЧИКӢ ВА АНГЛИСӢ

**З.А. Муҳамадиева**

Кафедраи забонҳои хориҷӣ ва лотини (мудири кафедра н.и.ф.  
З.А. Муҳамадиева) -и ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино

*Муҳамадиева Зухра Абдуманоновна, мудири кафедраи забонҳои хориҷӣ ва лотинии Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, E.mail: zmuhamadieva@mail.ru, тел.: 902-99-70-00*

Рушди калимаҳои никоҳи хешу-таборӣ хусур, падари шавҳар, падари зан ва маънои онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ аз рӯи нуктаи назари этимологӣ аз дигар забонҳо иқтибос шудаанд. Ҳамаи истиҳоти додашуда мавҳуми муҳим, дар замони қадими инкишофи германиҳоро, аз бастаи умумӣ чудо намуда ва ба қисми алоҳидаи этнолингвистии маҳсус ташкил шудан мебошад.

Дар рафти рушди алоҳидаи забонҳои германӣ маънои истилоҳот дигаргун шудан ва дар ҳаҷми бисёр маънои хешутабориро ифода карданд.

Омӯзиши иқтибоси калимаҳои хешутабории забонҳои муҳталиф дар иншоти зиёди таърихӣ ва этнографӣ боқӣ мемонанд. Омӯзиши мӯҳтавои мусоир муҳтавои амиқро ба мағҳуми муносибати иҷтимоӣ дар он ва дигар марҳилаҳои рушди инсон мусоидат мекунад.

Ин тамоюли маҳсус, барои ҳам барои таърихчиён, этнографҳо ва ҳам барои забоншиносон, ки мағҳуми хешовандиро омӯхтаанд.

Олимон ба хулосае омаданд, ки истилоҳ, унсури системаи забонӣ ва дар асоси қонунҳои худ ташкил карда мешаванд аксар вақт шакли доҳилии худро нигоҳ медоранд, чунки вазифаҳои калимаҳои забон "чизи беруна дар робита бо соҳтори он, робитаҳои системавӣ, қонунҳои рушди он" нестанд".

Ҳар як калима калимаи мустаор ё калима боқӣ мемонад, вале ягон калима ё ибораи ибтидой метавонад ҳамчун мағҳум эътироф карда шавад, зоро дар баъзе мавридҳо аломатҳои умумӣ ва хусусиятҳои фарқкунанда мавҷуданд.

**Калимаҳои калидӣ:** падари шавҳар, падари зан, хешутаборӣ, истилоҳ, забон, ҳиндӯаvrupoyӣ, семантиկӣ.

### ТЕРМИНЫ СВЁКОР, ОТЕЦ МУЖА, ОТЕЦ ЖЕНЫ НА ТАДЖИКСКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

**З.А. Муҳамадиева**

Кафедра иностранных языков и латинского языка  
ТГМУ имени Абуали ибни Сино

*Муҳамадиева Зухра Абдуманоновна, заведующая кафедрой иностранных языков и латинского языка Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино, E.mail: zmuhamadieva@mail.ru, тел.: 902-99-70-00*



Развитие терминов брачного родства включает в себя мужа, отца и отца женщины и их значение на таджикском и английском языках другими условиями их существования. Вся рассмотренная терминология показывает, важное понятие, в древнейшую эпоху развития германцев, отделившихся от общего ствола индоевропейцев и сформировавших особую этнолингвистическую единицу.

В ходе развития отдельных германских языков значение слов модифицировалось, и обозначали родство в некотором большом объеме.

Изучение терминов родства способствует глубокому проникновению в суть социальных отношений на том, или ином этапе человеческого развития.

Оно представляет особый интерес, как для историков, этнографов, так и

для лингвистов изучающих терминов родства.

Ученые приходят к выводу, что термин, являясь элементом языковой системы и, формируясь по ее законам, часто сохраняет свою внутреннюю форму, потому что функции слов языка не являются "чем-то внешним относительно его структуры, системных связей, закономерностей его развития".

Любой термин остаётся самостоятельным словом или словосочетанием, но не любое слово или словосочетание могут быть признано в качестве термина, потому что между терминами существуют определённые общности и отличительные признаки.

**Ключевые слова:** отец мужа, отец жены, родственник, термин, язык, индоевропейский, семантический.

## RELATIONSHIP WORDS FATHER IN LAW, HUSBAND'S FATHER, WIFE'S FATHER IN TAJIK AND ENGLISH LANGUAGES

**Mukhamadieva Z.A.**

Foreign and Latin languages department of Avicenna Tajik state medical university  
(head of the department, c.ph.s. Z.A.Mukhamadieva)

***Mukhamadieva Zukhra Abdumanonovna head of foreign and Latin languages department of Avicenna Tajik state medical university,  
E.mail: zmukhamadieva@mail.ru, ph.: 902-99-70-00***

Development of terms of marriage relationship includes the husband's father, wife's father and their value in the Tajik and English languages other conditions of their existence. All considered terminology shows, important concept, during the most ancient era of development of the Germans who separated from the general stem of Indo-Europeans and created special ethno-linguistic unit.

In process of separate German languages word meaning was modified

and designated relationship in some large volume.

Studying of terms of relationship promotes deep penetration into an essence of the social relations on that, or other stage of human development.

It is of special interest, as for historians, ethnographers, and for linguists studying terms of relationship.

Scientists come to a conclusion that the term, being an element of language system and, being formed under its laws, often



keeps the internal form because functions of words of language are not "something external concerning its structure, system communications, and regularities of its development".

Any term remains the independent word or the phrase, but not any word

Муҳиммият. Дар мақола сухан дар бораи калимаҳои хешу таборӣ мера-вад, ки онҳо аз рӯи нуктаи назари эти-мологӣ аз дигар забонҳо иқтибос шудаанд. Дар бисёр ҳолатҳо калимаҳо ҳамчун барои муайян намудани ин ё он чиз истифода мешаванд ва онҳо метавонанд маъни дуюмдараҷаро дошта бошанд. Таърихи забон ҳамаи протсесҳое, ки дар марҳилаҳои гуногун шуда гузаштааст ва сабабҳои дигаршавии онҳо, ки бо таърихи ҳалқ алоқаманд мебошад меомӯзад. Одатан калимаҳои сермаъно аз дигар забонҳо иқтибос шудаанд ва иқтибоси калимаҳои father in law, parent - in law, хусур, падари шавҳар ва падари зан ва сермаънгии онҳо низ дар бაъзе забонҳо таҳлил мешаванд.

**Мақсади таҳқиқот.** Таҳлили ва иқтибоси калимаи хеши таборӣ father in law, parent - in law, хусур, падари шавҳар, падари зан ва маъни онҳо дар забонҳои тоҷикӣ ва англисӣ.

**Натиҷаи таҳқиқот ва баррасии он.** Дар забони англисӣ истифодаи калимаи father in law аз қисматҳои in law, ки нишонаи қадимтарини калимаи хусур ва қисмати дуюм бошад аз калимаи father - падар буда калимаи этимологияии ҳиндуаврупой мебошад. Калимаи Father in law дар забонҳои германӣ ва ҳиндуаврупой алоқаи муҳиме дорад. Аммо истифодаи васеъи ин калима танҳо ба падари шавҳар таалуқ дошт калимае, ки ба падари зан таалуқ дошт маълум

or the phrase can be recognized as the term because between terms there are certain communities and distinctive signs.

**Keywords:** husband's father, wife's father, relationship, term, language, Indo-European, semantic.

набуд. Дар ҳар забон ин равиш бо роҳҳои гуногун бартараф шуд, яъне дар забони славянӣ калимаҳои нави маъни падару модарро ифода мекунад инҳо буданд: тестъ, теща, дар забони германӣ бошад ин бо роҳи дигар маънидод шуд яъне калимае, ки маъни падару модари шавҳар буд ба падару модари зан низ алоқаманд шуд [1]. Ҳамин тавр, калимаи англ.к. sweger маъни: 1) падари шавҳар, 2) падари занро дорад аммо дар ин маврид сухан дар бораи полисемия намеравад, сухан танҳо дар бораи во-лидайн, яъне падари шавҳар/зан сурат мегирад.

Мувофиқи маъни калимаҳои хешу-таборӣ дар қадим чунин тасриф шудааст: англ.к. sweger; лит. sesuras; ск.к. sw?r (a); лот. soccer; гот. swaihra.

Дар забони тоҷикӣ монанди забони англисӣ калимаи умумӣ, ки маъни ҳам падари шавҳар ва ҳам падари занро ифода мекунад танҳо дар диалектҳои алоҳида дар калимаҳои аппелятивӣ ба мушоҳида мерасад.

Аз рӯи соҳти худ калимаҳои тоҷикӣ, ки ба калимаи ҳиндуаврупои иқтибос аз калима туркӣ буданд идома доранд.

Хусур - калимаи тоҷики, ки давом-диҳандай калимаи ҳиндуаврупой буда дар забони қадим чунин пешниҳод шудааст англи.к. \*suekuro-.

Дар баробари калимаҳои дар боло зикршуда намуди онҳо дар забонҳои эронӣ гуногун пешниҳод шудааст: шуғн. xis (s)ur; авғ. sxar; язг. xwsor.



Дар диалектҳои чанубӣ вариантҳои фонетикии ин калиаҳо муаррифӣ шудааст, хъසър асосан дар диалектҳои дарвоз, ванҷ, хъсур дар диалекти кулоб ва г.

Дар бисёр забонҳо калимаи хусур бо композити падаршӯй иваз шудааст.

Ин композит дар бисёр забонҳо ин-чунин дар баъзе шаклҳои адабӣ ба калимаи қадимиҳи хусур муаррифӣ шуд.

Аз рӯи соҳти худ ин калима аз қисмати калимаи падар, ки аз забони хиндуаврупой пайдо шудааст ва аз калимаи шӯй иборат мебошад. Ҳамин тавр, ин истилоҳ хислати хос дорад, аммо он пурра аз унсури классификатсионӣ дурнашудааст ва табиист, ки танҳо ба падари шавҳар муносиб аст ва ба падари зан муносибат надорад.

Бо ин маъно инчунин калимаи амак [3] низ истифода мешавад. Чунин истифодаи ин калима дар як қатор диалектҳо истифода мешавад, мисол, дар Панҷакент, Ленинобод, Исфара. Маънои асосии ин калима амак- бародари падар мебошад.

Дар баъзе диалектҳо, масалан дар Исфара бо маънои калимаи падари шавҳар калимаи узбекӣ қайнато [3] истифода мешавад. Ин калима аз рӯи соҳти худ зимнан мураккаб аст. Маънои калимаи падари шавҳар, падари зан дар аввали қисми он, ки дар забони тув. ва уйғ. ҳамчун калимаи кадын мебошад, дошт. Дар дигар забонҳои туркӣ маънои онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунанд, мисол; шор. казын - хешутабори шавҳар ё зан; карач. кайын - бародари шавҳар.

Потенсиал ё аниқ намудани ин истилоҳ бо илова намудани ба он компоненти ата ба вучуд омад, дар натиҷа дар бисёр забонҳо чунин калимаҳо пайдо шуданд: озарб. гайната; туркм. гайыната; алт. кайын ада; уйғ. кейината; бошқ. кайнатай; казоқ. кайыната ва узб. қайната.

Хулоса. Дар забони англий ифодаи калимаи падари зан аз ифодаи калимаи падари шавҳар фарқ намекунад ва дар айни замон низ ҳамин тавр аст.

Дар забони тоҷикӣ дар бештари ҳолатҳо ифодаи калимаи падари зан бо ҳамон мағҳуми падари шавҳар истифода мешавад. Тафовут танҳо ҳангоми истифодабарии калимаҳои зерин пайдо мешаванд:

Падарарӯс - калимаи классификатсионӣ буда аз қисматҳои падар ва арӯс иборат мебошад.

Тағо - истилоҳ бо маънои тағо - аз тарафи модар, бародари модар буда, аз забони туркӣ иқтибос шудааст ва маънои аслии туркии ўтанҳо бародари модар мебошад: турк.к., узб.қ. тагай; тув. дай; тур. қ. тага; тур. дай, дайы; якут. тай; узб. тоға; туркм. дайы.

Таҳлили калимаҳои ифодакунандай падари шавҳар дар забонҳои муқоисашаванда имконияти чудо намудани ду муҳолифи тамоюли рушдро нишон медиҳад:

1. Тенденсия ба маънои камшавие, ки ба истифодаи максималӣ мерасанд, масалан, дар забони тоҷикӣ падаршӯй.

2. Тенденсия ба маънои васеъшавие, ки масалан дар забони англий parent in law ё инки дар забони туркӣ кайын мушоҳида мешавад.

### Адабиёт

1. Buck C.A. Dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European Languages. - Chicago, 1949. -p.123.
2. Дульзон А.Н. Термины родства и свойства в языках Нарымского края и Причулымья//Учен.зап. Томского гос.пед.ин-та.-Т.XI. -1954. - 244с.



3. Маниязова Р.А. Краткий таджикско-русский и русско-таджикский словарь терминов родства. - Душанбе, 1999. - 19-26с.с.
4. R?s?nen M. Versucheinesetymologischen W?rterbuch der T?rkssprachen. - Helsinki, Suomalais-Ugrileinenseura, 1969. - 454 s.
5. Турахасанов Қ.Ш. Назариёти муҳталифи илмӣ роҷеъ ба масоили истилоҳ-шиносӣ // Вестник Таджикского национального университета, 2015. - №4/1. - С.90-93.
6. Акбаев Ш.Х. Сравнительно-исторический метод в тюркологии и генезис балкарского цоканья // СТ, Баку, 2005. № 2. С. 98-101.

## РОҲҲОИ ИСТИЛОҲСОЗӢ ДАР "ҲИДОЯТ УЛ МУТААЛЛМИН ФИТ ТИББ"-И АҲАВАЙНИИ БУХОРОЙ

**А.И. Юсупов** н.и.ф., дотсент, кафедраи забони тоҷикии  
ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино.

Дар мақола масъалаҳои марбут ба таърихи истилоҳсозӣ дар забони тоҷикӣ дар мисоли яке аз қадимтарин осори тиббии бо забони тоҷикӣ таълифшуда таҳти унвони "Ҳидоят ул мутааллимин фит тибб", ки муаллифаш донишманд ва табиби маъруф Аҳавайнии Бухорӣ мебошад, мавриди баррасқарор дода шудааст. Дар мақола ба нақши вожаҳои аслии форсӣ ҷиҳати ифодай мағҳумҳои тиббӣ дикқати махсус дода мешавад. Усулҳои истилоҳсозӣ роҳҳои, интиҳоби истилоҳоти илмӣ ва воситаҳои истилоҳсозӣ дар он таҳлил шудааст. Муқаррар карда шуд, ки Аҳавайнии Бухорӣ асосан истилоҳоти илмии тиббии арабиро, ки дар замонаш маълуму маъмул буданд, ба кор бурда, ҳамчунин ба қадри имкон аз истилоҳоти форсиасли форсӣ тоҷикӣ истифода кардааст. Дар ин ҷо асосан истилоҳоти анатомӣ ва номи бемориҳо таҳлилу баррасӣ шуда, чунин роҳҳои истилоҳсозӣ ба кор бурда шудаанд:

1- бо роҳи истифода аз истилоҳоти форсӣ-тоҷикии маъмули замони муал-

лиф - ҷигар, сипурз, заҳра, гурда, пистон;

2- бо роҳи маънои истилоҳӣ додан ба вожаҳои маъмули форсиасли он замон- ҷашма (ҷашмаи зону), кажак (номи устухон);

3- бо роҳи тарҷумаи таҳтуллафзӣ (гартабардорӣ) ва тафсири истилоҳоти иқтибосӣ - рӯзадор (рӯдаи соима), якҷашма (рӯдаи аъвар),

4- тафсири лугавии истилоҳот - исноаашарӣ, аъни дувоздаҳангуштӣ ва аз баҳри он бад - ин ном хонандаш, ки дарозии ин рӯдагонӣ дувоздаҳангушт аст; ҳумийи уфунӣ, аъни он таб, ки аз пӯсидан ва ганда гаштани ахлат ояд.

Ҳамин тавр, "Ҳидоят ул мутааллмин фит тибб"-и Аҳавайнии Бухорӣ асаrest, ки ҳанӯз дар асри IX тавонмандии забони тоҷикиро ҳамчун забони тиб собит карда буд.

**Вожаҳои қалидӣ.** Истилоҳот ва новвожаҳои анатомӣ, тарҷумаи таҳтуллафзӣ, истилоҳоти тиббии форсиасл, тафсири лугавии истилоҳоти иқтибосӣ.



## СПОСОБЫ ТЕРМИНООБРАЗОВАНИЯ В "ХИДОЯТ УЛ МУТААЛЛИ-МИН ФИТ ТИББ" (УЧЕБНИК ДЛЯ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ) АХАВАЙНИ БУХАРАИ

В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с историей терминообразования в таджикском языке на примере одним из древнейших медицинских трактатов, написанных на таджикском языке, под названием "Хидоят ул мутааллимин фит тибб" (Учебник для студентов-медиков) автором которого является врач и ученый Ахавайни Бухараи. Особое внимание уделяется роли собственно персидских слов в обозначение медицинских понятий, анализируются способы терминообразования в данной книге. Установлено, что Ахавайни Бухараи в основном употребляет арабские научные медицинские термины, которые во времена автора были известными и общепринятыми, а также по мере возможности в книге использованы таджикско-персидские медицинские термины.

Здесь рассматриваются и анализируются, в основном, анатомические термины и название болезни, уточняется следующие способы терминообразования в книге:

1 - с использованием персидско-таджикские медицинские термины, кото-

рые были употребительными во времена ученого - чигар (печень), сипурз (селезёнка), захра (жёлч);

2- в качестве термина использованы общеупотребительные персидско-таджикские слова - чашма [родник ] (коленная чашечка), кажак [кривой, изогнутый] , [ключица];

3- калькирование заимствованных терминов - рӯзадор [постящий] (рӯдаи соима) [тощая кишкa], якчашма [одноглазый] (рӯдаи аъвар) [слепая кишкa],

4- лексические интерпретации заимствованных терминов - исноаашарӣ, аънӣ дувоздаҳангуштӣ ва аз баҳри он бад - ин ном хонандаш, ки дарозии ин рӯдагонӣ дувоздаҳангушт аст; исноаашарӣ, то есть двенадцатiperстная кишкa - так называют потому, что длина этой кишкi 12 пядей.

Таким образом, данный трактат является древнейший научный труд, который еще в IX веке доказал силу и мощь таджикского языка как языка медицины.

**Ключевые слова:** анатомические термины, название болезни, способы терминообразования, персидско-таджикские медицинские термины.

**Сведения об авторе:** А.И. Юсупов - кандидат филологических наук, доцент кафедры таджикского языка, Таджикского государственного университета им. Абуали ибни Сино, г. Душанбе, Таджикистан.

Тел. 985 63 64 65. E mail: [yabduullo@bk.ru](mailto:yabduullo@bk.ru)



## WAYS OF TERM FORMATION IN "HIDAYAT AL-MNTA 'ALLIMIN FI-L-TIBB" (THE BOOK FOR MEDICAL STUDENTS) OF AKHAVAYNI BUKHARAI

In this article, there were considered issues related to the history of term formation in Tajik language in the example of one of the ancient medical treatises written in Tajik language under the name of "Hidoyat ul mutaallimin fit tibb" (the book for medical students) authored by a physician and scientist Akhavayni Bukharai. Particular attention is paid to the role of Persian words in the understanding of medical concepts. The ways of term formation in this book are analyzed. It is established that Ahavayni and Bukharai mainly use Arabic scientific medical terms, which were known and common in the author's time, and Tajik-Persian medical terms were used to the extent possible as well.

Here are consider and analyze, basically, anatomical terms and the name of the diseases, the following ways of term formation in the book are specified:

1. Using Persian-Tajik medical terms that were used during the time of the scientist - jigar (liver), sipurz (spleen), zakhra (bile);

2. As a term, the commonly used Persian-Tajik words are used: chashma

Балогати забони форсии тоҷикӣ ҳамчун забони шеъру адаб зиёда аз сезндаҳ қарн боз оламро тасхир кардаву тавонмандии он дар таълифоти осори илмӣ низ тайи ҳазор сол қабл падид омадааст. Барои далел таълифоти кутубе аз қабили "Шуморнома" (дар илми ҳисоб), "Худудулолам миналмашриқ илал магриб" (дар ҷуғрофиё), "Ҳидоят ул мутааллимин фит тибб", "Донишнома", "Китоб ул абния анҳақоик ул адвия", "Ат танвир", "Захи-

[spring] (patella), kajak [curve, curved], [clavicle];

3. The borrowing of borrowed terms - ruzador [fasting], (rudaisoima) [jejenum], yakchashma [one-eyed] (rudaivar) [cecum];

4. Lexical interpretations of borrowed terms - isnoaashari, yaneduvozdahan-gushtivaazbakhri on bad - in nom honandash, kidarozii inrudoniduvodahangushast; isnoahashara, that is, the duodenum - is so called because the length of this gut is 12 inches.

Thus, this treatise is an ancient scientific work, which in the IX century proved the strength and power of the Tajik language as a language of medicine.

**About the author:** A.I. Yusupov - candidate of philological sciences, associate professor of the Tajik language department of Avicenna Tajik state medical university, Dushanbe, Tajikistan. Рудаки-139, 7340003.

**Key words:** Anatomical terms, names of a disease, ways of term formation, Persian-Tajik medical terms.

раи Хоразмшоҳӣ", "Игрос" ва "Ёдгор" (дар тиб), "Донишномаи Алой" (дар фалсафа), "Китобуттафҳим ли авойили саноъат ит танҷим" (дар нуҷум, ҳандаса, ҷуғрофиё) ва гайраро метавон зикр кард. Бояд гуфт, ки осори тиббӣ дар ин миён мавқеи маҳсус доранд, зоро дониши пизишкӣ аз зумраи донишҳои қадими ҷаҳонист ва сарҷашмаи илми он сарзамини Эрон - мактаби тиббии Гундишопур ба ҳисоб меравад. (3.254).



Баъди вуруди Ислом забони арабӣ ба тадриҷ забони дину давлат ва илм шуда бошад ҳам, дар форсии дарӣ, ки воқеан сурати таҳаввуљёftai забони паҳлавӣ буд, шеваҳои вожагузинии он дар миёни донишмандон ривоҷ ва мавриди истифода қарор дошт. Бисёр истилоҳоти тиббии ин давраро минбаъд дар осори Ал Қамарӣ, Ахавайни Бухорӣ, Мувафақиддини Ҳиравӣ, Ҳаким Майсарӣ ва Абуубайди Ҷузҷонӣ вомехӯрем. Чунончи, вожаҳои darug (доруг= доруомез, дорусоз), candih (чандӣ=каммият), се-ih (чий=моҳият), ciyon-ih (чунӣ= кайфият), tanomand-ih (танумандӣ=ҷисмият), tihig-ih (тиҳигӣ=хало), a-jumbag (аҷунбо (но-чунбон)=бехаракат). Ҳамчунин истилоҳоти "оби пушт" (нутфа, маниӣ), "ҷаҳорсӯ" (мураббаъ), "дерраванда" (музмин), "сесӯ" (мусаллас) ва г. дар ин муаллифон бар муодилҳои арабияшон бартарӣ доранд. Бо такя ба далелҳои боло банда ҷонибдори ақидаи Ҳасан Ризоии Богбедӣ аст, ки мефармояд: "Бисёре аз вожаҳо ва истилоҳоти форсии ба коррафта дар осори бузургоне чун Ибни Сино ва Берунӣ бар хилофи тасаввuri иддае зоидai зеҳни ҳаллоқи онҳо набуда, балки пеш аз онон, ҳатто дар навиштаҳои паҳлавӣ собиқа доштааст" (4. 321).

Даврони Сомониён даврони эҳё ва ташаккули забони форсии дарӣ ҳамчун забони илм, ба вижа илми тиб буд, аввалин лугати тиббӣ ("Ат-танвир"-и Ал Қамарӣ), китоби дарсии тиббӣ барои толибилимон ("Ҳидоят ул мутааллимин фит тиб"-и Ахавайни Бухорӣ ва "Ал иғрос аттибия"-и Абуубайди Ҷузҷонӣ), дар илми фарматсия ("Китоб ул абния ан ҳақоиқ үл адвия"-и Мувафақиддини Ҳиравӣ), китобҳои ҷомеи тиббӣ ("Захираи Хоразмшоҳӣ", ки аз 10 китоб таркиб ёфтааст), баргузидаи илми

тиб ("Ёдгор") ва китоби дастӣ ё кисагӣ, ки дар Аврупо онро Hand book ё Poket book меномиданд ("Хуфии алой" ҳама аз Абуубайди Ҷузҷонӣ) зодаи ҳамин давр буданд, аз ин ҷост, ки ин давраро барҳақ метавон ибтидо (аз "Аттанвир"-и Ал Қамарӣ) ва интиҳои давраи аввали рушду ташаккули забони осори тиббии мардуми эрониасл (то "Захираи Хоразмшоҳӣ" - и Ҷузҷонӣ) номид.

Дар замина, ҳақ ба ҷониби донишманди эронӣ Тақии Баҳор аст, ки мефармояд: "Аз осори боқимондаи ин аҳд (аҳди Сомониён - А.Ю.) бармеояд, ки насри дарӣ дорои собиқаи тӯлонӣ буда ва нависандагони ин аҳд дунблаи сабки қадимтареро, ки ҷанд қарн муддати он будааст, гирифта ... насри Муъаммарӣ ва Балъамӣ ва Абумуаяд насрэ нест, ки битавон онро муваллиди як қарн донист" (3.11).

"Ҳидоят ул мутааллимин фит тиб"-и Ахавайни Бухорӣ дар ин миён мақоми маҳсусро қасб карда, аз ҷумлаи нахустин осори илмии дарӣ-тоҷикӣ аст ва ба ақидаи донишманди эронӣ Алии Кофӣ муаллифи ин асар аз қабили аввалин муаллифоне буд, ки "ба кори вожагузинӣ ва муодилёбӣ барои қалимоти арабӣ пардохта буданд" (1.28. )

Забони баёни асар хеле содаву равон ва ба қавли муаллиф "забони форсии раҳи рост... сабук ва осон" мебошад (2.18).

Дар асар унвони боб ва фаслҳо ибтидо бо истилоҳи арабӣ ё юнонӣ ва бальдан муодили форсии он ифода мешавад, дар доҳили матн бошад, муодили илмии он зиёдтар ба ҷашм мерасад. Қобили зикр аст, ки дар асар истилоҳоти форсиасл ҷиҳати ифодаи мағҳумҳои умумӣ назар ба истилоҳоти иқтибосӣ бартарӣ доранд, вале дар ифодаи мағҳумҳои ҷузъӣ ва таҳассусӣ истилоҳоти арабӣ мавқеи асосиро қасб мекунанд.



Дар асар доираи истифодаи вожа - истилоҳоти форсиасл густурда буда, муаллиф онҳоро барои ифодаи узвҳои бадан, номи бемориҳо, маводи доруғӣ ва гайра фаровон ба кор бурдааст. Чунончи:

**I. Истилоҳот ва номвожаҳои анатомӣ дар асар бо се усул фароҳам омадаанд:**

а) бо роҳи истифода аз истилоҳоти маъмули замони муаллиф. Дар асар истилоҳоти анатомии маъмули он давр зиёд ба назар расида, аксари онҳо имрӯз дар навиштор ва гуфтори нокилони забони форсӣ роичанд: мағзи сар, косаи сар, баногӯш, ком, чигар, сипурз, заҳра, гурда, пистон, пай, китф, нармаи гӯш, рӯдаи борик, сари зону, тораки сар ва ғ.

Иддае аз истилоҳоти ин бахши асар имрӯз аз доираи истеъмол бар канор мондаанд, монанди: банди рагҳо, рагҳои ҷаҳанда, рагҳои ноҷаҳанда, бун, буқон, якчашма ва дарбон (номи рӯдаҳо), дам, дидор (ба маъни босира), думчаи кун, кумиз (пешоб), пуштмоза, нармустухон, панҷрӯдагонӣ, сурҳа, устухони чакуда, хев, шух (ба маъни араки бадан), кӯзӣ (кӯзии чигар), устухони паҳлӯ, пайванд, рӯдаи рӯзадор, хушандгоҳ ва ғ.

б) бо роҳи маъни истилоҳӣ додан ба вожаҳои маъмули форсиасли он замон. Муаллиф барои ифодаи мафҳими бахши мазкур вожаҳои маъмулии замонашро ба ҳайси истилоҳ истифода кардааст: қажак (номи устухон), пӯстак (фишо), мағок (умқ), ҷашма (ҷашмаи зону), думча (думчаи кун= устухони ъасъас), кок (коки ҷашм) ва ғ.

в) бо роҳи тарҷумаи таҳтуллафзӣ (гартарбордорӣ) ва тафсири истилоҳоти иқтибосӣ . рӯзадор (рӯдаи соима), якчашма (рӯдаи аъвар),

**II. Истилоҳоти ифодакунандай номи бемориҳо** Тарҷумаи дақиқи иқтибосӣ.

Дар ин маврид Ахавайни Бухорӣ истилоҳоти иқтибосиро айнан, вожа ба вожа ба забони форсии тоҷикӣ баргардонидааст, ки қисме аз онҳо сохтаи ҳудди муаллиф ба ҳисоб мераванд: авҷоъулазан (а) - дарди гӯш (176), авромулкабид (а) - омоси чигар (618), миранатулақимату - занӣ нозоянда (545), амрозулҳодда-бемориҳои тез (175), амъоуддаққоқ - рӯдаи борик (58), айнурракаба - ҷашмаи зону (58), илтивул-амъо - бартанчидан ё барпечидани рӯдаҳо (434), исноашарӣ - дувоздаҳангуштӣ (88), зотуррия - омос ба шӯша (176), миоъулмустақим - рӯдагонии рост (90), миоъуссоим - рӯдаи рӯзадор (88), насчуланқабутия - бофтаи ғунда (629), уруқуззавориб - рагҳои ҷаҳанда ва уруқулгайривориб - рагҳои ноҷаҳанда (63), лаҳијулаъло - факи барин (42), лаҳијосуфл - факи зерин (43) ва ғ.

**2. Маъни иқтибосӣ.** Муаллиф дар ивази истилоҳоти арабӣ муодили форсӣ-тоҷикии онҳоро пазируфта ва ё маъниву мафҳуми вожа-истилоҳоти арабиро ба истилоҳи форсии дарӣ интиқол додааст. Зикр кардан ба маврид аст, ки аксари истилоҳоти дар ин бахши истифодашуда ба ҳайси истилоҳи фаръӣ ба кор бурда шудаанд ва ё маъни истилоҳоти арабиро шарҳу тавзех додаанд: сукут-ул-ҷанин-факона карданни занон (547), ... ин бемориро (кобусро - А. Ю.) ярақони бухорӣ ва сукохия ҳонанд ва ба забони сӯѓӣ фадранҷак (249), маъни хадар хира гаштани андомҳо бувад ва маъни рамад омос бувад ҳунӣ, ки биёяд ба ҷашм (270), раҳим - ҷойи кӯдак дар шикам, заҳдон (109), газориф, аъни гартҳо (16), газруф - устухони нарм, нармустухон (44), китф - бел (44), ҳанак - ком (74), ватар - пай (76), ҳавоник - осмоси гулӯ (731), ҳихӯ - пуштмоза аст (44), ҳайз - ҳундидан (534), мафсал пайванд аст (203),



мафсал банд аст (156), фасд - раг задан (181), аъвар, аъни якчашма (номи рӯда) (89), лисон-ул-ҳамал, аъни аспгули буҳорӣ (337), саъфа - бемории пӯст, хориш (214), ва гайра.

Чолиби таваҷҷӯҳ аст, ки баъзе муодилҳои форсии истилоҳоти арабии дар "Ҳидоятулмутааллимин" фароҳамомада дар осори илмии донишмандони форсу тоҷик минбаъд мавқеъ пайдо карда, имрӯз низ мавриди истифода қарор доранд, монанди дард ба ивази ваҷъ, рӯдаи борик, дувоздаҳангуштӣ, ҷашмаи зону, беморӣ, барпechидан, бофта, қандани шикам, нохуна, оҳӯрак, пай, парда, раг задан, хун дидан, пайванд, қокутӣ, сафедии ҷашм, сиёҳии ҷашм ва гайра. Қисми дигари истилоҳоти дар ин бахш соҳтаи муаллиф мӯҷазу зебо бошанд ҳам, дар забони илмии имрӯзаи форсӣ - тоҷикӣ мутадовил нестанд, монанди нармустухон, пуштмоза, бофтаи ғунда ва гайра.

Тафсири истилоҳоти арабӣ.

Ин равиш маъмултарин шеваи истилоҳсозии нигоришоти илмии забони форсии тоҷикӣ дар асрҳои VII-Х ба шумор меравад. Дар "Ҳидоятулмутааллимин" низ төъдоди зиёди истилоҳоти номафҳум ва номутадовили арабӣ ба забони форсӣ ҳам аз ҷиҳати лугавӣ ва ҳам аз ҷиҳати илмӣ ба риштai тафсиру ташреҳ қашида шудаанд, ки аксари қулли онҳоро номвожаҳои анатомӣ, номи амрозу авориз ва гиёҳҳои шифобаҳш ташкил медиҳанд. Ба пиндори мо иллати мутадовил будани ин равиш дар он аст, ки дар давраи аввали ташаккули услуби илмии забони форсии дарӣ системаи истилоҳоти тиббии он пурра истиқрор наёфтааст, гузашта аз ин на ҳамаи истилоҳоти арабӣ дар забони форсӣ - тоҷикӣ муодил доранд, на ҳамаи онҳоро ба забони форсии тоҷикӣ тарҷума кардан

имконпазир аст ва на ҳамаи онҳо дар забони осори илмии форсии замони муаллиф маъмуланд. Зимнан, дар ин робита суханони Аҳавайни Бухориро зикр кардан бамаврид аст: "...сина, аъни садр, ки ба тозӣ садр хонанд ва ба порсӣ ном наомадааст... синаро маъни ҳамин бувад ва садро маъни ҳамон" (84).

Ҳамчунин, услуби нигориши асар, ки як дастури тиббии ба фаҳми мардум наздик маҳсуб мешавад, зарурати истифодаи чунин равишро ба миён овардааст. Мутазаккир бояд шуд, ки дар баъзе маворид ташреҳу тафсири муаллиф ба таърифи истилоҳот бештар шабоҳат дорад.

Вобаста ба тақозои матлаб тафсиру ташреҳи истилоҳоти арабии дар "Ҳидоятулмутааллимин" фароҳамомадаро ба таври зайл тасниф кардем:

Тафсири лугавии истилоҳот: маъни сӯлоқ он бувад, ки ҷашм сурх шавад ва онҳо биёмосанд ва миҷа биравад ва ҷашмҳо хун гиранд (279); ва ин бемориро (кобусро) ярақони буҳорӣ ва суқоҳия (сукоча) хонанд ва ба зуфони суғдӣ фадранҷак (249); исноаашарӣ, аъни дувоздаҳангуштӣ ва аз баҳри он бад - ин ном хонандаш, ки дарозии ин рӯдагонӣ дувоздаҳ ангушт аст (88); ҳумийи уфунӣ, аъни он таб, ки аз пӯсидан ва ганда гаштани ахлот ояд (645); нихоҳ, аъни пӯштмоза ва ин он ҷизе бувад, ки миёни мӯҳраҳои пушт бувад (50); ноқа он кас бувад, ки на бемор бувад ва на тандуруст (776); маъни вабо он бувад, ки ҷавҳари ҳаво ганда гардад, мутон оварад ва бемориҳои вабоӣ бисёр гардад ва ҳаво боди истода бувад ва боз ҳавои ҷунбон (147); суботуссаҳарӣ омосе бувад ба муқаддими димог... аз ҷиҳати субот ба хуфтагон монад ва аз ҷиҳати кушодагии ҷашм ба бедорон (240); (тавзехан, во-



жай "саҳарӣ" умуман дар ин маврид низ номи бемориест, ки дар забони форсии тоҷикӣ ба унвони "бехобӣ" ё "касалии бехобӣ" ёд мешавад) ва г.

**Хулоса**, муаллиф вожаҳои қуҳанбуёнди форсӣ, вожаҳои лаҳҷавӣ ва гайраро ҳамчун истилоҳ ба кор бурдааст. Ҷолиби таваҷҷӯҳ аст, ки муаллиф ҳар як вожаи ба фаҳми хонанда мушкил (ҳам вожаҳои форсӣ ва ҳам иқтибосӣ)-ро тавазех, ташрех, тарҷума ва ё таъ-

риф кардааст. Бад-ин тартиб, "Ҳидоятулмутааллимин" асарест, ки имрӯз ба-рои пур кардани ҳалоҳои системаи терминологияи забони тоҷикӣ ва ганӣ гардонидани услуби илмии он хизмати арзандае карда метавонад. Тарзи истилоҳ-гузинӣ ва истилоҳсозии муаллиф, ба кор бурдани вожаҳо-истилоҳоти форсиасли асарро имрӯз низ метавон ба таври густурда мавриди истифода карор дод.

### АДАБИЁТ

1. Алии Кофӣ. Мабонии илмии вожасозӣ ва вожагузинии илмӣ. Техрон, с.1380 ҳичрӣ.
2. Ахвайни Бухорӣ. Ҳидоятулмутааллимин фиттиб, Машҳад, с. 1344 ҳичрӣ.
3. Баҳор Муҳаммад Тақӣ, Сабкшиносӣ, ч.1., Техрон, 1375ҳ.
4. Маҷмӯаи мақолоти нахустин ҳамандешии масоили вожагузинӣ ва истилоҳшиносӣ. Техрон, с. 1378 ҳичрӣ.
5. Саймиддинов Д. Вожасозии забони форси миёна. Душанбе, с.2001.
6. Таърихи тиб дар Эрон пас аз Ислом. Техрон с. 1370 ҳичрӣ.



## ЧАШНВОРА


**Бўстон Остоновнаи  
мухтарам,**

Роҳбарият ва со-  
змонҳои чамъиятии  
Донишгоҳи давлатии  
тиббии Тоҷикистон  
ба номи Абӯалӣ ибни  
Сино бо камоли эҳти-  
ром Шуморо ба муно-  
сибати ҷаҳони фар-  
хундай 70-солагии  
зодрӯзатон табрику  
муборакбод менамо-  
янд.

Шумо аз ҷумлаи  
он занони хушбахти  
тоҷик ҳастед, ки умри азизи хешро сар-  
фи таълиму тарбияи мутахассисони  
ҷавони тиб карда, дар дили ҷанд насли  
табибони ҷавони тоҷик тухми шафқа-  
ту дардошной қишига дар эшонро ба  
хукми фарзандони хеш шинохта, ба-  
рои рушди маънавӣ ва камолоти қас-  
бии шогирдон талошу заҳматҳои зиё-  
деро паси сар намудаед.

Мо ифтихормандем, ки бештари  
фаъолияти қасбии Шумо дар ДДТТ ба  
номи Абӯалӣ ибни Сино сипарӣ гаш-  
та, дар ин даргоҳи илму маърифат аз  
ассистентии кафедра то дараҷаи док-  
тори илмҳои тиб ва профессории ка-  
федраи фармакология сабзида расида-  
ед. Ҳамчунин дар давраи ба ҳайси му-  
овини ректори донишгоҳ оид ба таъ-  
лим (2000-2005) фаъолият намуданатон  
аз ҳуд қобилияти баланди кордонию  
ташкilotчигӣ зоҳир намудед.

Шумо ҳамчун олим сермаҳсул мул-  
алифи беш аз 250 таълифоти илмӣ, аз  
ҷумла 35 дастури таълимӣ, якчанд тав-  
сияи навоварона оид ба масъалаҳои гу-  
ногуни омӯзиши растаниҳои доругии



Тоҷикистон буда, доруҳои ихтироъ-  
кардаатон аз қабили "Юнибет", "Фи-  
тобет", "Шираи ғураи ангур" ва "Ши-  
раи ҳушки ғураи ангур" дар тибби му-  
осир ба таври васеъ истифода бурда  
мешаванд. Дар байнин аҳли кафедра  
Шумо ҳамчун устоди серталабу ғам-  
хор шинохта шуда, на танҳо гуфткор,  
балки рафткоратон низ шогирдону ҳам-  
қасбонро ба хоксoriю фурӯтаний ва  
ҳалолкориу поквиҷдонӣ ҳидоят меку-  
над.

Бўстон Остоновнаи азиз, бори ди-  
гар Шуморо бо ҷаҳони зодрӯзатон таб-  
рику муборакбод намуда, бароятон  
осмони соғу бегубор, тани дурусту  
хотири ҷамъ хушбахтию некномиҳои  
зиёд орзу менамоем.

---

**Раёсат,  
кафедраи фармакология,  
ҳайати таҳририяи маҷаллаи  
илмӣ-амалии "Авчи Зухал".**



Раёсат ва Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони Доңишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино бо камоли эҳтиром ва ифтиҳори бепоён Шуморо ба муносибати ҷаҳни фарҳунда ва табаруки 60-солагии зодрӯзатон самиона муборакбод менамоянд.

Метавон гуфт, ки Шумо умри азизи худро ғидои тандурустии аҳли чомеа соҳтаед ва бештар аз ин ифтиҳори онро дорем, ки тақдири худро тӯли ин солҳо ба Доңишгоҳи тиббӣ пайваста, дар тарбияи ҳазорҳо нафар мутахассисони ҷаҳони соҳаи тиб саҳми босазои худро гузаштаед. Қобили қайд аст, ки Шумо фаъолияти худро аз ассистентии кафедраи осебшиносӣ ва раддодӣ оғоз намуда, то ба дараҷаи профессорӣ ва мудирии кафедраи мазкур сабзида расидаед.

Ҳамчун олимӣ сермаҳсул муаллифи беш аз 350 таълифоти илмӣ, аз ҷумла, 1 монография, 4 қитоби дарсӣ ва 40 дастури методӣ мебошед, ки ба масоили ташхису табобати осебҳои сабук, роҳҳои нави ташхису табобати бемориҳои ирсии скелет, усулҳои замонаии табобати омосҳои безарар ва бе-

мориҳои омосмонанди скелет ва гайраҳо баҳшида шудаанд. Ҳамчунин, таҳти роҳбарии бевоситаатон 2 нафар рисолаҳои докторӣ ва 7 нафар рисолаҳои номзадии худро ҳимоя намудаанд. Ҳизматҳои шабонарӯзии Шумо бо ордени "Шараф", дараҷаи 2, узвони "Аълоҷии Тандурустии Тоҷикистон" ва ифтиҳорномаҳо сазовор дониста шудаанд.

Абдувалӣ Абдуҳамидович гиромӣ, бори дигар Шуморо бо ҷаҳни зодрӯзатон табрику муборакбод намуда, бароятон осмони соғу бегубор, тани дурусту хотири ҷамъ ҳушбахтию некномиҳои зиёд орзу менамоем.

---

Раёсат,  
кафедраи травматология, ортопедия  
ва ҷарроҳии ҳарбии саҳроӣ, ҳайати таҳририяни маҷаллаи илмӣ-амалии "Авчи Зухал".



## ЁДБУД



**Абдурауф Қаҳхоров  
(1933-2018)**

24 сентябр риштаи умри яке аз олимони варзидаи соҳаи тиб, ҷарроҳи чирадаст, омӯзгори мушфик, устоди якчанд насли ҷарроҳони тоҷик, доктори илмҳои тиб, профессор Абдурауф Носирович Қаҳхоров канда шуд.

Шаҳсэ аз байни мо рафт, ки тамоми умри азизи худро ғидои тандурустии аҳли чомеа соҳта, дар баробари ин давоми беш аз 55 сол дар ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино ба ҳайси устоди варзида дар таълимму тарбия ва омодасозии мутахассисони ҷавони соҳаи тиб саҳми бузург гузаштааст.

А.Н.Қаҳхоров солҳои зиёд дар вазифаҳои ассистенти кафедраи ҷарроҳии умумии факултаи муолиҷавӣ (1964-77), дотсент, профессори кафедраи ҷарроҳии умумии факултаи педиатрӣ (1978-81), мудири кафедраи ҷарроҳии умумии факултаи муолиҷавӣ ва кафедраи бемориҳои ҷарроҳишавандай факултаи даҳонпизишӣ (1981-2003), му-

дири кафедраи колопроктология ва декани факултаи ҷарроҳии ДТИКТТ, профессор-мушовири Маркази шаҳрии колопроктологӣ (2003-2015) бомуваффакият фаъолият намуда, дар байнин шогирдон ҳамчун устоди мумтоз ва олими пухтакор ном баровард. Ҳамчун олими сермаҳсул муаллифи зиёда аз 300 таълифоти илмӣ, аз ҷумла 15 китоб мебошанд, ки ба масоили гунонги ташхис ва табобати дарди меъда, бемориҳои ҷигар, талҳадон ва бавосир баҳшида шуда, имрӯз ҳам ҳамчун таълифоти пурарзиш дар байнин олимон ва мутахассисони соҳа қимати зиёдеро соҳиб мебошанд. Таҳти роҳбарии бевоситаи устод 15 нафар рисолаҳои номзадӣ ва 3 нафар рисолаҳои доктории худро ҳимоя намудаанд, ки имрӯз дар рушду инкишофи соҳа саҳми мунносиб мегузоранд. Ҳизматҳои бисёрсолаи профессор А.Н.Қаҳхоров бо унвонҳои "Аълоҳии тандурустии СССР", Корманди шоистаи Тоҷикистон ва дигар мукофотҳои олий қадр карда шудаанд.

Хотираи неки устоди соҳибэҳтиром, олими закӣ, омӯзгори мушфик ва табиби дардошно, профессор А.Н.Қаҳхоров дар дили ҳамкасбону шогирдон ва ёру дӯстон ба таври абадӣ бοқӣ хоҳад монд.

---

**Раёсат,  
кафедраи амалияи ҷарроҳӣ ва анатомияи топографӣ, ҳайати таҳририяи мачаллаи илмӣ-амалии "Авчи Зухал".**



**ҚОИДАҲОИ ҶАБУЛИ МАҶОЛАҲО**  
**Муаллиф бояд ҳангоми ба идораи маҷаллаи "Авчи Зухал"**  
**фиристодани маҷола ҚОИДАҲОИ зеринро риоя қунад:**

1. Маҷола бояд дар компьютер бо истифода аз барномаи VS Word 6,0-7,0 хуруфи андозааш 12 Times New Roman Tj бо фосилаи 1,5 хуруфчинӣ ва дар ду нусха дар як тарафи варак чоп карда, бо ҳамроҳии шакли ҳатмии электронии маҷола пешниҳод гардад.
2. Маҷолаҳои оригиналӣ, ки ба мушоҳидаҳои ҷудогонай таҷрибаҳои амалӣ баҳшида шудаанд, бояд аз 5-8 саҳифа зиёд набошанд, мавҷуд будани тақриз ҳатмист.
3. Маҷолаҳои хулоسавӣ бояд муфассал, фахмо ва мушаҳхас бошанд. Маълумотномаи адабиёт бояд маълумотҳои танҳо ба ҳамин маҷолаи баррасишаванд мартбуто дар бар гирад. Ҳаҷми маҷола бояд аз 12 саҳифа зиёд набошад. Иқтибосҳои библиографӣ на бештар аз 50 номгӯ бошанд, дар матн ракамҳо дар қавсайни квадратӣ оварда мешаванд.
4. Дар аввали маҷола унвони он, ному насаби муаллиф, номи ҳуқуқии муассиса оварда шавад. Агар шумораи муаллифон аз 5 нафар зиёд бошад, саҳми ҳар як муаллифро дар таълифи ин маҷола додан зарур аст.
5. Маҷола бояд бобҳои зеринро дошта бошад: реферат (резюме), қалимаҳои калидӣ, муҳимият (дар ҳаҷми на бештар аз 1саҳифа), мақсад, мавод ва усули таҳқикӣ, натиҷаҳо ва баррасии онҳо, хулоса, номгӯйи адабиёт, сурога барои мукотибот. Реферат (резюме) бояд мазмуни маҷоларо дар шакли фишурда ифода кунад. Дар асоси реферат қалимаҳои калидӣ бояд нишон дода шаванд.
6. Ҳамаи формулаҳо бояд ба таври ҷиддӣ санҷида шуда ва дуруст бошанд. Агар маълумотҳои бо ракам ифодакардашуда зиёд бошанд, онҳоро дар шакли ҷадвал ворид кардан зарур аст. Ҷадвалҳо бояд мӯъҷаз, ифодаҳо возеҳу равшан ва бе ихтисора бошанд.
7. Иллюстратсия (ороиш) -ҳо бояд дақиқу возеҳ ва мушаҳхас бошанд, овардани шарҳ ва ифодаҳои тартибиӣ (бо ҳарф ё ракам) ва навиштаҷоти зери расмҳо ҳатмист.
8. Номгӯйи адабиёт дар маҷолаҳои оригиналӣ бояд аз 20 адад бештар набошад, ракамгузории сарчашмаи адабиёт мувоғики тартиби дар матн иқтибосшудани онҳо оварда шавад. Масъилияти дуруст будани маълумот танҳо ба уҳдаи муаллиф вогузормешавад.
9. Сурогаи мукотибот маълумотҳои зеринро дар бар мегирад: ҷойи кор ва вазифаи муаллиф, сурога, телефонҳо барои тамос, почтаи elektronӣ.
10. Маҷола бояд аз тарафи роҳбари муассиса ё мудири кафедра тасдиқ карда шуда бошад.
11. Талаботи имлои забони тоҷикӣ ба таври қатъӣ риоя карда шавад.
12. Маҷолаҳои қаблан дар нашрияҳои дигар чопшуда қабул карда намешаванд.
13. Идораи маҷалла ҳуқуқи тақриз ва таҳрири маҷолародорад.

**Маҷоларо ба сурогаи зерин фиристонед: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ-139, ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино,**

**Идораи маҷаллаи "Авчи Зухал"**

---

**Дар матбааи ДДТГ номи Абӯалӣ ибни Сино ба табъ расид.**

**Суроға: ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ -139**

*Ба матбаа 02.10.2018 супорида шуд. Ба чопаш 25.10.2018 имзо шуд.  
Чопи оғсет. Когази оғсет. Андозаи 30x42 ¼, 30 ҷузъи чопӣ  
Супории №102. Адади нашр 100 нусха.*